

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ БОҒУ ТОҚПАРВАРӢ ВА САБЗАВОТКОРӢ**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

**ТДУ: 635.152+635.21 (575.3)**

**ТКБ: 41.3+42.15 (2 тоҷик)**

**А- 44**

**АКРАМОВ АБДУҲАЛИМ ХОЛОВИЧ  
ХУСУСИЯТҲОИ АГРОЭКОЛОГӢ ВА СЕЛЕКСИОННИИ НАВҲОИ  
НАВИ КАРТОШКА ДАР ШАРОИТИ МАВЗЕИ ЛАХШИ ВОДИИ  
РАШТ**

**Диссертатсия**

**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ  
аз рӯйи ихтисоси 06.01.05–Селексия ва тухмипарварии  
растаниҳои кишоварзӣ.**

**Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои  
кишоварзӣ Назиров Ҳ.Н.**

**Душанбе – 2024**

## **Мундарича**

Руйхати ихтисораҳо ва аломатҳо.....	3
<b>Муқаддима.....</b>	<b>4-12</b>
<b>БОБИ 1. Тахлили адабиёт оид ба масъалаи таҳқиқот</b>	
1.1. Таърихи пайдоиш ва аҳамияти картошкагина .....13-15	
1.2. Таърих ва тараққиёти соҳаи картошкапарварӣ дар Тоҷикистон.....	16-24
1.3. Хусусиятҳои ботаникию биологии навъҳои картошкагина.....24-29	
1.4. Нақши селексия дар ба дастоварии навъҳои картошкагина..... .29-34	
<b>БОБИ 2. Шароит, маводҳои аввалия ва методикаи гузаронидани таҳқиқотҳо</b>	
2.1. Баҳои таркиби хоки маҳалли таҳқиқот.....35-37	
2.2. Маълумоти боду ҳаво дар давраи гузаронидани таҳқиқот.....37-45	
2.3. Методика, объектҳои маводҳои таҳқиқот.....45-54	
<b>БОБИ 3. Натиҷаҳои таҳқиқот</b>	
3.1. Агротехникаи парвариши картошкагина дар қитъаи таҷрибавӣ.....55-60	
3.2. Давомнокии фазаҳои сабзиши навъҳои картошкагина .....	60-67
3.3. Аломатҳои морфологии навъҳои картошкагина .....	67-72
3.4. Ташаккулёбии сатҳи баргҳо дар навъҳои картошкагина.....72-76	
3.5. Массаи узвҳои морфологии навъҳои картошкагина.....76-83	
3.6. Маҳсулнокии навъҳои гуногуни картошкагина.....83-88	
3.7. Ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологии навъҳои картошкагина.....	88-92
3.8. Алоқамандии аломатҳои навъҳои картошкагина.....92-97	
3.8.1. Алоқамандии аломатҳои гуногун ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошкагина.....	97-103
<b>БОБИ 4. Касалӣ ва зараррасонҳои картошкагина.....104</b>	
4.1. Касалиҳои асосии картошкагина дар қитъаи таҷрибавӣ ва чораҳои мубориза бар зидди онҳо.....	105-112
4.2. Дараҷаи осеббинии зироати картошкагина аз ҳашаротҳои зараррасон.....	112-116

<b>БОБИ 5. Самаранокии иқтисодии навъҳои нави картошка дар шароити мавзеи Лахши води Рашт.....</b>	<b>117</b>
5.1. Харочотҳои истеҳсолии воқеъӣ барои парвариши картошка дар шароити мавзеи Лахши води Рашт.....	118-119
5.2. Самаранокии истеҳсолӣ ва дараҷаи даромаднокии навъҳои картошка дар шароити мавзеи Лахши води Рашт.....	119-122
<b>БОБИ 6. Баррасии натиҷаҳои таҳқиқот.....</b>	<b>123-127</b>
Хулоса.....	128
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот.....	129
Руйхати адабиёт.....	130-145
Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия.....	146-148
Замимаҳо .....	149-156

## **Рўйихати ихтисораҳо ва аломатҳо**

**АИКТ-** Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

**АМИТ-** Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**ИБТС-** Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ

**РҚД-** Рақами қайди давлатӣ

**кг-** килограмм

**г-** грамм

**мг/кг-** милиграмм- килограмм

**га-** гектар

**с/га-** сантнер гектар

**т/га-** тонна гектар

**д/р-** дона растани

**г/р-** грам растани

**см-** сантиметр

**мм-** милиметр

## **Муқаддима**

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Кartoшкапарварӣ яке аз соҳаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ҷиҳати таъминоти аҳолӣ бо озӯқаворӣ, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ дар дехот, мавқеи муайянро ишғол менамояд. Пешрафти ояндаи соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ ба ташкил намудани системаи илман асосноки тухмипарварӣ дар минтаҳаҳои кӯҳӣ вобастагии зич дорад. Бинобар ин Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба тараққиёти минбаъдаи ин соҳаи хочагии халқ дикқати маҳсус медиҳад. Бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани рушди соҳаи картошкапарварӣ дар кишвар, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025”, ки аз 3.04. 2021 №117 тасдиқ гардид, қабул намудааст. Ин барномаи давлатӣ ба рушди соҳаи тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ имкониятҳои васеъро фароҳам меоварад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни зироатҳои кишоварзӣ, картошка аз рӯйи истеҳсоли маҳсулот, ҳосилнокӣ ва самтҳои истифодабарӣ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Бо назардошти аҳамияти калони ғизоӣ, иқтидори баланди ҳосилнокӣ ва самараи баланди иқтисоди доштанаш, картошкаро дар заминҳои обӣ васеъ парвариш мекунанд.

Рӯёнидани ҳосили баланд ва истеҳсоли тухмии хушсифати картошка асосан заминҳои обёришавандай минтаҳаҳои кӯҳӣ ба шумор меравад. Барои таъмини талаботи аҳолӣ бо маводи ғизоӣ ва ба даст овардани даромади иловагӣ, зироати картошка нақши калонро мебозад.

Дар афзун намудани истеҳсоли картошка, маҳсусан навъҳои серхосил ва сифати тухмӣ нақши калидиро мебозанд. Ба роҳ мондани корҳои селексионӣ, интродуксияи навъу намунаҳо дар шароитҳои гуногуни парвариш ва истеҳсоли тухмии аълосифат яке аз омилҳои ҳалкунандаи пешрафти соҳаи мазкур ба шумор мераванд.

Картошкапарварӣ ва рушди минбаъдаи он бо парвариши навъҳои нави ин зироат ва сифати маводи тухмӣ зич алоқаманд аст. Дар раванди ба даст овардани навъҳои нав ва маводи тухмии баландсифати картошка, усулҳои селексия, ворид намудани маводҳои авалияи тухмӣ аз хориҷи кишвар ва мутобиқгардонии онҳо ба шароити агроэкологии минтақаҳои парвариш нақши муҳимро мебозанд.

Таъсири мусбии иқлими минтақаҳои кӯҳӣ, генотипи навъу намунаҳои картошка ва ҷойгиршавии минтақаи парвариши ин зироат аз сатҳи баҳр аз тарафи бисёре аз олимони ин соҳа муайян карда шудааст [Р.Л. Перлова, 1958; Будин, 1965; В.В. Кушнарева, 1980; Ҷ. Ҷаҳонгиров, 1995; Қ.З. Каримов, 1997; Ҳ.М. Мӯминҷонов, 2003; Қ.А. Алиев, 2005; Н.Н. Назарова, 2006, А.Ф. Салимов, 2008; С.Д. Киру, 2009; Е.А. Симаков, 2010; Т.А. Ахмедов 2012; Қ. Меликов, 2012; Қ. Партоев, 2013; Ҳ.Н. Назиров, 2015, И.И. Каримов , 2021]

Бояд гуфт, ки дар баробари дастовардҳои назарраси илмӣ дар соҳаи картошкапарварӣ, масъалаҳои таъсири омилҳои агроэкологии минтақаи кӯҳӣ ва минтақабобкуни навъҳои нави картошка то кунун пурра омӯхта нашудаанд. Бинобар ин, мо таҳқиқотҳои илмии худро доир ба мутобиқкуни навъҳои нави картошка, ки иқтидори баланди маҳсулнокӣ доранд, дар шароити мавзеъи Лахши водии Рашт равона намудем.

**Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш.** Дар раванди гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз таҳқиқотҳои назариявӣ ва методии растанипарварон ва селексионерони варзидаи бахши кишоварзӣ, аз ҷумла: В.В.Докучаев [1951]; Н.И. Вавилов [1965]; Н.Н. Балашев [1968]; С.М. Букасов [1972]; Б.А. Писарев [1977]; Ю.С. Носиров [1979]; Қ.З.Будин [1986]; И.С. Шатилов [1989]; Ҳ.А. Муминҷанов [2003]; V.K.Guptaandet.al [2005]; А.Ф. Салимов [2007]; Қ.А. Алиев (2012); Қ. Т.А. Ахмедов [2012]; Партоев [2013] , Ҳ.Н.Назиров [2015]; И. Каримов. [2021]; М. Қурбонов [2021] ва дигарон, ки корҳои илмӣ – таҳқиқотии худро ба селекция ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ бахшидаанд, инчунин қонунҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба

бехтар намудан ва тараққӣ додани соҳаи тухмипарварии зироатҳо нигаронида шудаанд, истифода гардидаанд.

Олимони номбурда дар таҳқиқоти чандинсолаи худ қайд менамоянд, ки баҳри ба даст овардани ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ, аз он ҷумла картошкадар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ пеш аз ҳама ба сифати тухмӣ, агротехникаи баланди парвариши зироатҳо, навъҳои наува дигар омилҳо бояд диққати зарурӣ дода шавад.

Илова бар ин, дар раванди гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ маълумотҳои Агентии давлатии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии бодуҳавосанчии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тавсияҳои муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ бевосита истифода гардидаанд. Барои самаранок ва оқилона истифода бурдани омилҳои хоку иқлим дар раванди парвариши зироатҳо, баҳри ба даст овардани ҳосили баланди онҳо, сифати маводи тухмӣ ва мутобиқгардонии онҳо дар ин ё он минтақаи парвариш нақши асосиро бозида метавонанд, ки ин масъалаҳо ҳоло дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра омӯхта нашудаанд.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ.** Мавзуи диссертатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ алоқамандии зич дошта, бо як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла:

1. “Барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, №790 аз 30.12.2015;
- 2.“Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020”, №438 аз 20.10.2016 ;
3. “Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои солҳои 2012-2020”, №383 аз 1.08. 2012;
4. «Барномаи рушди иноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2022», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.04.2011, № 227 тасдиқ гардидааст;

5. “Барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025”, ки аз 3.04.2021 №117 тасдик гардидааст, алоқамандии калон дорад.

Инчунин таҳқиқотҳо мутобиқ ба лоиҳаҳои фармоишии корҳои илмию таҳқиқотии шуъбаи селексия ва тухмипарварии картошқа барои солҳои 2016-2020 дар мавзуи «Офаридану интиҳоби навъҳои картошқаи тезпазаку миёнапазаки солими ба гармию хушкӣ тобовар, такмил додани тухмипарварии он дар асоси истифодаи усулҳои биотехнологӣ ва афзоишдиҳии маводи тухмии элитавӣ», РҚД № 0116 TJ00624. ва барои солҳои 2021-2025 дар мавзуи «Бо усули селексияи клонӣ оғариданӣ навъҳои тезпазаку миёнапазаки ба гармию хушкӣ тобовари картошқа, такмил додани тухмипарварии онҳо», РҚД 0121TJ1132 равона гардидааст.

### **Тавсифи умумии таҳқиқот**

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши хусусиятҳои агроэкологӣ ва селексионии навъҳои нави картошқа дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт, баҳри истифодабарӣ дар истеҳсолот ва селексия равона карда шудааст.

### **Вазифаҳои таҳқиқот.**

1. Омӯзиши хусусиятҳои ботаникӣу биологии навъҳои нави интродуксионии картошқа.
2. Омӯзиши хусусияти инкишоф ва нашъунамои навъҳои нави картошқа, ташаккулёбии нишонаҳои морфологии онҳо.
3. Муайян намудани маҳсулнокӣ ва ҳослнокии навъҳои гуногуни картошқа.
4. Муайян намудани алоқамандии (коррелятсия) нишонаҳои асосии навъҳои нави картошқа.
5. Таъсири касалӣ ва ҳашаротҳои заرارрасон ба нашъунамо ва ҳосилнокии навъҳои картошқа.
6. Муайян намудани самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои нави картошқа дар минтақаи кӯҳӣ.

**Объекти таҳқиқот** Ба сифати обкти таҳқиқот навъҳои нави картошка; Вектар, Янка, Палатс, Скарб, Манифест, Бриз, Першасвет ва Нера, ки маҳсули селексияи Ҷумхурии Белоруссия буда, ба Тоҷикистон оварда шудаанд (дар асоси ҳамкориҳои илмии байни Маркази илмию амалий оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзавоткории Академияи милли илмҳои Ҷумхурии Белоруссия ва Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон) истифода шудаанд. Ба сифати навъи назоратӣ картошкай навъи Жуковский раний интихоб гардид.

**Мавзуи таҳқиқот.** Хусусиятҳои агроэкологӣ ва селексионии навъҳои нави картошка дар шароити мавзеи Лахши водии Раҷт.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Бори аввал дар шароити кӯҳии мавзеи Лахши водии Раҷти Шимолу Шарқии Тоҷикистон дар асоси таҳқиқотҳои комплексӣ омӯзиши хусусиятҳои селексионӣ, агроэкологӣ ва маҳсулнокии навъҳои нави интродуксионии картошка ба роҳ монда шуда, дар асоси он ҷараёни мутобиқшавӣ, ҳосиятҳои морфобиологии навъҳои нави картошка ва шароити агроэкологии минтақаи кишт омӯхта шудааст. Алоқамандии байни аломатҳои гуногуни навъҳои нави картошка дар минтақаи кӯҳӣ, давомнокии давраи нашъунамои онҳо, устоврии навъҳо ба қасалиҳо ва дараҷаи таъсиррасонии ҳашаротҳои зараррасон муқаррар гардида, самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои нави картошка дар баландии зиёда аз 2100 метр аз сатҳи баҳр муайян карда шудааст.

#### **Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот.**

Аҳамияти таҳқиқотҳои илмӣ дар он аст, ки дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ ва ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои ояндадори дорои ҳосили баланд ва хушсифати картошка мебошад. Инчунин, баҳодиҳии навъҳои нави картошка вобаста аз сифати тухмӣ, мутобиқат ба шароитҳои минтақаи парвариш, ҳосилнокӣ ва массаи умумиии биологии навъҳо муайян карда шуд.

Навъхои тавсияшавандай серҳосили картошка, ки ҳоло дар майдони бештар аз 20 га дар шароити ноҳияи Лахш парвариш карда мешаванд, метавонанд аз ҳар гектар то 30- 40 тонна ҳосил дижанд. Тахқиқотҳо сабит соҳтанд, ки навъхои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз аз ҷиҳати ҳосилнокӣ ва устуворӣ ба омилҳои табииӣ аз дигар навъҳои зери омӯзиш қарордошта фарқ доштанд. Навъҳои номбурда дар шароити ноҳияҳои Лахш, Тоҷикобод, Муъминобод, Деваштич дар майдони бештар аз 50 га парвариш гардида, иқтидори баланди ҳосилнокиашонро нишон доданд.

### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Хусусиятҳои агроэкологии минтақаи қӯҳии мавзеи Лахши водии Рашт барои истеҳсол ва руёнидани ҳосили баланди навъҳои нави картошка;
2. Хусусиятҳои сабзиш, нашъунамо ва инкишофи навъҳои нави воридгардидаи (интродуксионӣ) картошка;
3. Баҳодиҳии умумӣ оид ба хусусиятҳои ташаккулёбии маҳсулнокии навъҳои картошка дар минтақаи қӯҳӣ;
4. Алоқамандии аломатҳо байни нишондиҳандаҳои биометрӣ, маҳсулнокӣ, сифати ҳосил ва самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои нави картошка дар минтақаи қӯҳӣ, истифодабарии онҳо дар истеҳсолот ва селексия.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо.** Натиҷаҳои корҳои илмию таҳқиқотӣ тибқи методикаи гузаронидани таҷрибаҳои сахроии Б.А. Доспехов [1985] ва таҳқиқотҳои озмоишиӣ, истифода бурдани усулҳои таҳлили омории натиҷаҳои илмии ба даст овардашуда ва муайян намудани сифати маҳсулот, баҳисобгирии самаранокии парвариши иқтисодии навъҳои картошка аз рӯйи методикаи Л.В. Попова [2007] ва муайян намудани сатҳи сироятёбии навъҳои картошка аз қасалиҳо аз рӯйи методикаи М.В. Бордукова [1967], ба роҳ монда шудааст.

Мақола ва рисолаю китобҳои илмии олимони ватанию хориҷӣ, ки ба омӯзиши масъалаҳои нашъунамо ва инкишофи навъҳои гуногуни

картошка вобаста ба генотип ва шароити парвариши онҳо нигаронида шудаанд, асоси методологӣ ва назариявии таҷрибаҳо буданд.

Дар давраи нашъунамои картошка мушоҳидаҳои фенологӣ бо таҳлили аломатҳои гузариши давраҳои сабзиши онҳо, нишондиҳандаҳои биометрии навъҳо, муайян намудани сатҳи барг, вазни баргу поя, баҳодиҳӣ ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка дар давраи пухта расидани ҳосил ва таркиби биохимиявии лӯндаҳои картошка, вобаста ба дастурамал ва тавсияҳои методӣ истифода бурда шудаанд. Асоснокии натиҷаи таҳқиқот аз рӯйи таҳлили дисперсионӣ [Доспехов, 1985] санҷида шудааст.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Соҳаи таҳқиқоти мавзуи диссертационии мо селексия ва тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ буда, мазмуни диссертатсия ва таҳқиқоти ичрошуда ба шиносномаи ихтисоси 06.01.05-Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ мутобиқат меқунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми шахсии муаллиф дар омода намудан ва интиҳоби дурустӣ мавзуи таҳқиқотӣ аз ҷумла асосноккунии назариявӣ ва амалии самти интиҳобшуда ва усулҳои таҳқиқот, ташкилу гузаронидани таҷрибаҳои сахроӣ ва озмоишгоҳӣ, апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот, таҳлилу коркарди оморӣ ва тадбиқи натиҷаҳои ба даст омада иборат мебошад. Ҷамъбости натиҷаҳои таҳқиқот ва нашри мақолаҳо дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ анҷом дода шуда, инчунин таҳияи умумии диссертатсия ва автореферати он аслияти матни диссертатсияро инъикос менамояд. Иштироки бевоситаи муаллиф ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои илмӣ ба 85 % баробар буда, аслияти матни диссертатсия ба 93,67 % баробар мебошад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Таҳқиқотҳо тайи солҳои 2019-2022 гузаронида шуданд. Муаррифии натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда ҳамасола дар ҷаласаи Шурои олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ мухокима

мегардиданд. Ҳар сол (дар тӯли солҳои 2019-2022) дар ҷаласаҳои шуъбаи илм, таълим ва тайёр намудани кадрҳои илмии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон баромад ва ҳисобот дода мешуд. Муқаррароти илмӣ, ҳулосаҳо ва пешниҳодҳо оид ба истеҳсолот асоснок карда шуда, ба маълумоти таҳлилий ва таҷрибавӣ асос ёфтаанд, ки дараҷаи эътимоднокии онҳо бо коркарди оморӣ бо истифода аз барномаи компьютерии Microsoft Excel сабит шудааст. Ҳулоса ва пешниҳодҳо ба таҳқиқоти илмӣ асос ёфтаанд, ки бо усулҳои муосир таҳлил гардидаанд. Инчунин натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар конфронсҳои илмӣ-амалӣ ҷумҳурияйӣ ва рӯznomaю маҷалаҳои тақризшаванда аз ҷумла: конференсияҳои илмии ҷумҳурияйӣ дар мавзуъҳои: “Нақши илми кишоварзӣ дар таъмини амнияти озукаворӣ” бахшида ба даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” Душанбе -2018, АИКТ; “Самтҳои афзалиятнки рушди илми кишоварзӣ” бахшида ба даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028”- Душанбе -2019; “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, иноватсия ва технологияи кишоварзӣ” бахшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” - Душанбе -2020, АИКТ; “Нақши тухмипарварӣ дар рушди соҳаи картошкапарварӣ” - Душанбе -2020. ИБТС- АИКТ; “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, иноватсия ва технологияи кишоварзӣ” бахшида ба 30 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” Душанбе -2021, АИКТ ва гайраҳо таъйид шуданд.

**Интишорот аз руи мавзуи диссертатсия.** Натиҷаҳои таҳқиқот дар 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 8 мақола дар маводҳои Конференсияҳои ҷумҳуриявии илмиву назариявии АИКТ ва 1 мақолаи илмӣ дар Конференсияи

байналмилалӣ ба чоп расиданд, ки мазмунуу мундариҷа ва муҳтавои асосии таҳқиқоти мазкурро дар бар мегиранд.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Кори диссертационӣ дар 156 саҳифаи матни компьютерӣ дарҷ гардида, аз муқаддима, 6 боб, хулоса, тавсия ба истифодаи амалии натиҷаҳо, 16 замима ва рӯйхати адабиёти истифодагардида иборат аст. Кор бо 29 ҷадвал, 19 расм ва 22 диаграммаҳо ороиш дода шудааст. Рӯйхати адабиёти истифодагардида 170, аз ҷумла 8 адабиёти хориҷиро дар бар мегирад.

## **БОБИ 1. Таҳлили адабиёт оид ба масъалаи таҳқиқот**

### **1.1. Таърихи пайдоиш ва аҳамияти картошкагӣ**

Барои омӯзиши хусусиятҳои агроэкологии навъҳои картошкагӣ мавзеи пайдоиш, паҳншавӣ ва шароити минтақаи парваришшавандай онро бояд донист. Бинобар ин таҳқиқотчиён солҳои зиёд оид ба усулҳои парвариши картошкагӣ дар шароити гуногуни иқлими, корҳои илмию таҳқиқотиро пеш бурдаанд. Дар вақти гузаронидани таҳқиқотҳо ва бароҳмонии таҷрибаҳои саҳроӣ ҳосилнокии лӯндаҳои картошкагӣ вобаста ба муҳлати кишт, меъёри кишт, зичии ниҳолҳо, истифодай нуриҳои органикию минералӣ ва дигар омилҳои агротехникий мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор дода, аз натиҷаи корҳои илмию таҳқиқотӣ тавсияҳо ба истеҳсолот пешниҳод карда шудаанд.

Картошкагӣ (*Solanum tuberosum L.*) – зироати васеъ истифодашаванда ва муҳими истеъмолӣ мебошад, ки дар минтақаҳои гуногуни кишоварзии дунё паҳн гаштааст.

Ареали паҳншавии сексияи *Tuberarium* аз ҷанубии Ҷилию Аргентина оғоз шуда, Америкаи Ҷанубӣ ва Марказиро то минтақаҳои ҷанубии Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар бар мегирад [Перлова, 1958; Букасов ва дигарон, 1972; Вавилов, 1987; Горбатенко, 2006; Киру, 2007, Партоев, 2014].

Аз 200 намуди худрӯйи картошкагӣ, ки ҳоло маълуманд, қисми бештарашон дар Америкаи Ҷанубӣ дучор меоянд [К.З. Будин, 1971; Л.Е. Горбатенко, 2006].

Мутобики фарзияҳои баённамудаи Лехнович В.С. [1956, 1978], таҳминан дар миёнаи асри XVI ба Европа ду намуди картошкагӣ - чилигии *Solanum tuberosum* ва андигии *Solanum andigenum* оварда шудаанд. Корҳои селексионии дар тӯли садсолаҳо бо ин ду намуд гузаронида шуда, боиси пайдоиши навъҳои ҳозиразамони европоии ин зироат гаштаанд. Вале, ба ақидаи бештари тадқиқотчиён сарнасли картошкагӣ дастпарвари Европой- асосан *Solanum tuberosum* мебошад [Н.И. Вавилов, 1987].

Дар замони ҳозира оилаи *Solanum tuberosum* ҳазорҳо навъҳои муҳталифро дар бар мегирад, ки онҳо аз ҳамдигар на танҳо аз чиҳати морфологӣ, балки бештар бо хусусиятҳои таъинотиашон низ фарқ меқунанд.

Аз чиҳати сифатҳои таъинотӣ навъҳои картошкаро ба истеъмолӣ, техникӣ, ҳӯроки чорво, универсалӣ ва нимфабрикатӣ ҷудо меқунанд. Дар Тоҷикистон ин зироат асосан ба мақсадҳои истеъмолӣ парвариш меёбад ва дар ин ҷо картошкапарварӣ тақрибан таърихи садсоларо дар бар мегирад [Ҳ.Н. Назиров, 2012, Қ. Партоев, 2014].

Намудҳои ҳудрӯй ва дастпарвари картошкай Чилӣ (*S.tuberosum*) муддати тӯлонӣ дар шароитҳои намнокии баланду боришоти фаровон (то 2400 мм) ва иқлими салқину хокҳои нарм, ки барои ин растани ҳеле қулай мебошанд, ташаккул ёфтаанд. Бинобар ин, зироати картошка дар давраи сабзишаш ба намнокии муътадили хоку ҳаво ва иқлими салқин бештар зарурият дорад [Л.Е. Горбатенко, 2006].

Бояд қайд намуд, ки таърихи пайдоиши картошка аз қиссаву ривоятҳои гуногун бой мебошад. Ягон зироати кишоварзӣ мисли картошка чунин таърихи бою мураккабро доро нест. Одам лӯндаҳои картошкаро ба сифати ҳӯрока ҳанӯз зиёда аз 12,5 ҳазор сол қабл аз ин истифода бурдааст. Аввалин бор сокинони қаторкӯҳҳои Анд, ки дар Америкаи Ҷанубӣ ҷойгир гаштаанд, лӯндаҳои картошкаро ҳамчун ғизо истифода бурдаанд [В.С. Лехнович, 1956; Қ. Меликов, 2012, Қ. Партоев, 2013]. Одамони қадимае, ки дар назди қаторкӯҳҳои Анд умр ба сар мебурданд, лӯндаҳои намудҳои ёбоии картошкаро аз зери хок дарёftа, онҳоро ба сифати ҳӯрока истифода бурдаанд. Вале, лӯндаҳои картошкай ёбой, ки дар кӯҳҳои Анд дар баландии 500 то 4000 метрро аз сатҳи баҳр мерӯйиданд, аз сабаби дар таркибашон зиёд будани моддаи заҳрноки соланин аз чиҳати таъм ҳело тунд буданд. Бинобар ин барои нест кардани тундии лӯндаҳои картошка онҳоро дар хунукии сахти зимистон ях қунонида, баъд дар ҷои гарм нигоҳ медоштанд. Дар натиҷа бо ҳамроҳии оби аз лӯндаҳои хунукзада ҷудогашта, моддаи талҳи онҳо –

соланин низ хориҷ мегашт, ки ин барои ҳӯрданибоб гаштани лӯндаҳо мусоидат менамуд. Чунин картошкаро онҳо «чуно» меномиданд ва онро тамоми сол истеъмол менамуданд. Оҳари (крахмали) хушки таркиби лӯндаҳои картошка муҳлати дароз сифаташро гум накарда, ҳӯроки асосии қабилаҳои одамони кӯҳӣ буд [С.В. Юзепчук ва дигарон 1929; С.В. Юзепчук, 1937].

Баъди оне, ки қитъаи Америкаро авропоиён қашф намуданду рафтут омади онҳо ба ин қитъа бисёр гашт, картошкаро испанигиҳо тахминан солҳои 1565 ба қитъаи Арупо оварданд. Тибқи маълумоти олимон: Комаров В.Л. [1938]; Синская Е.Н. [1969]; Купцов А.И. [1975]; аввалин кишвари Аврупой, ки картошкаро ҳамчун ҳӯрок истифода намудаанд, ин Испания мебошад. Аз Испания картошка ба Италия оварда шуд ва баъдтар дар дигар кишварҳои Аврупой паҳн гашт.

Картошка ҳамчун зироати истеъмолӣ аз Испания оҳиста-оҳиста дар дигар мамлакатҳои Европаву Осиё паҳн гардид. Тахминан 8000 сол муқаддам дар Перу ва Боливия картошка аз намуди ёбой ба намуди маданий (аз тарафи одамон) кишт ва афзоиш дода шудааст [С.М. Букасов, 1941; В.С. Лехнович, 1956; К.З. Будин, 1971; Л.Е. Горбатенко, 2006].

Аз рӯйи маълумоти Писарев Б.А. [1977], аввалин мақола дар бораи картошка соли 1758 аз ҷониби Академияи илмҳои Россия нашр шудааст.

Тибқи маълумоти Головкин Б.А. [1986], соли 1811 дар вилояти Архангелски Россия ба парвариши картошка шурӯъ намуда, ҷораҳои зарурӣ андешида шуд ва аз нимаи дуюми асри XIX дар тамоми қисматҳои аврупоии Россия ба парвариши картошка машғул шуданд.

Ҳамин тавр, картошка ва парвариши он таърихи тулонӣ дошта, ватани пайдоиши он Американи Ҷанубӣ ба шумор меравад. Дар муддати бештар аз 600 сол ин зироат дар тамоми кишварҳои олам паҳн гашта, дар таъмини амнияти озӯқавории аҳолии кураи замин баъди гандум, шолӣ ва ҷувормакка саҳми калонро мебозад. Картошка Федератсияи Россия низ дар солҳои 1700 асри XVII пайдо гашта, аз он ҷо ба Тоҷикистон оварда шудааст.

## **1.2. Таърихи пайдоиш ва парвариши картошка дар Тоҷикистон**

Мувофиқи маълумоти мавҷуда ба Тоҷикистон зироати картошкаро таҳминан дар солҳои 1900-1910 аз давлати Россияи подшоҳӣ ворид намудаанд [И.Ф. Кириллов, 1949; Р.П. Перлова, 1958].

Тибқи маълумоти Балашов Н.Н. [1968, 1978], картошка ба Осиёи Миёна таҳминан солҳои 1900-1910 ворид шудааст. Картошка тавассути аскарони Россияи подшоҳӣ ба Тоҷикистон оварда шудааст.

Мувофиқи дигар ақидаҳо, картошкаро солҳои 1900 ба воситаи Хоруг (Помир) сарҳадбонони рус ворид намудаанд [Р.П. Перлова, 1958; А.Ф. Салимов, 2007; Қ. Партоев, 2013].

Ҳамин тариқ картошка аз давлати Россия ба сарзамини Тоҷикистон ворид шудааст ва парвариши ин зироат дар шароити Тоҷикистон беш аз сад солро дар бар мегирад [А.Ф. Салимов, 2007; Қ. Партоев, 2013].

Дар шароити иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1935 инҷониб, ҳусусиятҳои морфологию биологӣ, тухмипарварӣ, аготехникаи парвариш ва интихоби навъҳои серҳосили картошка таҳти омӯзиш қарор гирифтааст. Корҳои илмии Перлова Р.П. [1939, 1940, 1945, 1958]; Кириллова И.Ф. [1949] ба омӯзишу парвариши картошка дар шароити иқлими минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон равона шудаанд. Биологияи намудҳои ёбоии картошка ва навъҳои парваришшавандай картошка дар шароити баладкӯҳи Помири Фарбӣ таҳти омӯзиш қарор дода шуд. Дар натиҷаи корҳои илмии олимон оид ба баҳодиҳии ҳосилнокии даҳҳо навъи картошка ва дурагаҳои он, навъҳои Ранная Роза, Полёт, Лорҳ барои парвариш дар истеҳсолот тавсия гардидаанд. Дар қитъаи навъсанҷии Ишкошим ҳосилнокии навъи Полёт 31 т/га, навъи Лорҳ – 30,3 т/га-ро ташкил медод. Навъи Полёт ва Лорҳ нисбати устувориашон ба касалиҳо, ҳамчунин, тобовариашон ба хунукии шабона хеле баланд буд. Ин навъҳо ба хунукии шабона тобовар буда, лӯндаи онҳо лаззати баланди истеъмолӣ дорад [Ҷ.О. Ҷаҳонгиров, 1995].

Дар муддати бештар аз сад сол навъҳои картошка аз тарафи дехқонон ва селекционерон оҳиста-оҳиста бо роҳи интихоби сунъӣ сайқал дода шудаанд, чунин нишонаҳои асосии ин навъҳо, ба монанди серҳосилӣ, тезпазӣ, болаззатӣ, устуворӣ ба касалиҳо ва гайраҳо беҳтар гардонида шудаанд. Вале, тараққиёти пурвчи селексияи (навъбарории) ин зироат дар собиқ давлати Шуравӣ аз охири асри XIX [С.Д. Киру, 2007]. ва дар Тоҷикистон бошад аз аввалҳои асри XX оғоз ёфтааст [Қ. Партоев, 2014]. То замони ҳозира олимони мамлакатҳои гуногуни олам зиёда аз чор ҳазор навъҳои нави картошкаро ба даст овардаанд, ки онҳо дар шароити истеҳсолот санҷида шудаанд ва дар афзоиши истеҳсоли ин зироат саҳм гирифтаанд [А.А.Оплеухин, 2013]. Навъи наву хуби картошка мувофиқи талаботи имрӯзаи истеҳсолот бояд зиёда аз 20 ҳусусияти (нишонаи) асосиро дар худаш дошта бошад [Ю.С. Носиров, 1986; Ҳ. А. Муминҷанов, 2003; А.Ф. Салимов, 2007; Қ. Алиев, 2012; Т.А. Аҳмедов, 2012, Қ. Партоев, 2013]. Аз ин нишонаҳо пеш аз ҳама серҳосилӣ, тезпазӣ, тобоварӣ ба касалиҳо, сифати молӣ ва таркиби биохимиявии лӯндаҳо, қобилияти хуби нигоҳдории онҳо дар анборҳонаҳо ва гайраҳо хело муҳиманд. Ҳоло коллексияи умумиҷаҳонии зироати картошка бештар аз 5000 навъро ташкил мекунад ва аз ин миқдор 1500 намуди худрӯй мебошанд ва асосан дар маркази умумиҷаҳонии омӯзиши картошка дар мамлакати Перу қарор дорад [.Ҳ. А. Муминҷонов, 1999; 2000; Б. Каримов, 1999; Қ. Партоев ва дигарон, 2014]. Аз рӯйи аҳамияти калони ғизоияш онро яке аз озуқаҳои муҳимтарин мешуморанд ва «нони дуюм» низ меноманд.

Картошка дар Тоҷикистон зироати нисбатан нав ба ҳисоб меравад ва аз рӯйи ҳисоби мутахассисон 85%-и истеҳсоли картошка ва 63%-и масоҳати кишти картошка дар минтақаи Рашт ва вилояти Сугд (Исфара, Деваштич, Кӯҳистони Маҷҷиноҳ, Шаҳристон) рост меояд [Д.М. Музофаров, У.М. Маҳмадёрзода, 2019].

Ба парвариши картошка дар Тоҷикистон аввалин дар Хуҷанд, Конибодом ва Истаравшан (собиқ Уротеппа) оғоз карданд. Сарчашмаи

дуюми картошкапарварӣ дар Тоҷикистон минтақаи Рашт ва Бадаҳшон (Помир) буд. Ба Бадаҳшон ва минтақаи Рашт картошкаро сарҳадбонҳои рус оварданд. Баъзе маълумоте низ мавҷуданд, ки картошкаро якумин маротиба ба Бадаҳшон аз Ҳитой овардаанд. Дар давраҳои аввал паҳнкуни парвариши ин зироат дар водиҳо хело суст ба роҳ монда шуда буд. Танҳо дар солҳои 1932, баъд аз ташкил шудани базаи илмӣ ва Институти ҳоҷагии меваю сабзавотпарварии Тоҷикистон, ба инкишоф ва паҳншавии ин зироат диққати ҷиддӣ дода шуд. Ҳоло қариб дар тамоми гӯшаю канори чумхурӣ картошка парвариш меёбад. Майдонҳои асосии он дар минтақаҳои наздиқӯҳӣ ва кӯҳӣ, ки иқлими обу ҳавояш барои картошка мувоғиқ аст, ҷойгир мебошад.

Ҳоҷагиҳои пешқадами минтақаи Рашт, ноҳияҳои Деваштич, Исфара, Истаравшан, Кӯҳистони Маҷҷиноҳи вилояти Суғд ва дигар ноҳияҳо то 40 т/га ҳосил гирифтанд. Ҳоҷагиҳои пешқадами ноҳияи Файзобод (Қалъаи дашт) то 40-51 т/га ҳосил ба даст овардаанд. Дар Бадаҳшон ҳосили баландтарин-50-60 т/га рӯёнида шудааст. Дар ин минтақа ҳосилнокии миёна 25-30 т/га-ро ташкил мекунад. [Қ. Партоев ва дигарон 2014].

Аз солҳои 1987-1990, дар қисми шарқии Бадаҳшон ба таври комплексӣ 87 намунаи худрӯйи картошкаро омӯхтаанд, ки аз онҳо 9-тоаш дурагай байнинамудӣ ва 12-тоаш навъҳои дар истеҳсолот қишишаванда мебошанд [Ҷаҳонгириов, 1995].

Дар натиҷа, аз байни онҳо намунаҳое муайян шуд, ки дар истеҳсолот васеъ истифода мебаранду ҳусусиятҳои ҳӯрданибобӣ ва ба ҳунукию қасалиҳои гуногун тобовар мебошанд.

Майдони парвариши картошка дар солҳои 2020-2021 ба 52-54 ҳазор гектар расида, истеҳсоли ҳосил 1022 ва 1040 ҳазор тоннаро ташкил дод, ҳосилнокии миёнаи зироат дар чумхурӣ ба 19,0-21,2 т/га расида аст [Маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2022 ].

Дар солҳои 60-90-уми асри гузашта олимони соҳа Перлова Р.П. [1958], Кирилов И.Ф. [1960], Кушнарёва В.В. [1971, 1984] дар минтақаҳои кӯҳи водигии Тоҷикистон корҳои илмию таҳқиқотӣ гузаронидаанд.


Дар айни замон дар Тоҷикистон картошка ҳамчун зироати муҳими ғизоӣ дар ҳалли амнияти озуқаворӣ нақши муҳим дорад [Қ. Партоев, 2013, Ҳ.Н. Назиров, 2015; А.Ф. Салимов, 2016, И.И. Каримов, 2021,].

Аз соли 1988 инҷониб ҳангоми омӯзиши усулҳои нав дар илми биология ба монанди муҳандисии генӣ ва ҳуҷайравӣ (усули биотехнологӣ) як қатор масъалаҳои актуалӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва маҳсусан, дар соҳаи картошкапарварӣ то ҷое ҳалли худро ёфт. Аз ҷумла, бо пешниҳоди академик Ю.С.Носиров, лабораторияи биотехнологияи кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ташкил карда шуд. Дар он барои солимгардонии картошка аз қасалиҳои вирусӣ бо усули биотехнологӣ (меристемаи апикалӣ) ба омӯзиш шурӯъ намуданд. Дар лабораторияи мазкур тадқиқоти илмии комплексӣ бо фарогирии ҷабҳаҳои физиологӣ, биохимиявӣ идома доранд. Мақсади асосии ин таҳқиқот баланд бардоштани маҳсулнокии растании картошка, рӯёнидани картошкай бо усули солимгардонӣ ва тобоварии ин зироат ба қасалиҳои гуногун мебошад.

Оид ба рушду тараққии ин соҳаи муҳим, нишондиҳандаҳое мавҷуданд, ки боиси гирифтани ҳосили баланди картошка мегарданд. Таъсири омилҳои муҳит ба ҳусус ҳарорат, боришот, намнокии нисбии ҳаво ва истифодаи нурӣ нишондодҳои муҳим буда, рушду инкишофи истеҳсоли он аз омилҳои зикргардида вобастагии зиёд дорад.

Дар солҳои охир бошад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи таъминкунандай амнияти озуқаворӣ диққати зарурӣ дода, афзоиши истеҳсоли умумии картошка сол то сол таъмин гардида истодааст. Дар муқоиса бо соли 1991, дар соли 2021 истеҳсоли картошка дар ҷумҳурӣ 10 баробар афзоиш ёфтааст, ки аз он маълумоти оморӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Чи тавре, ки аз диаграммаи 1 бармеояд истеҳсоли умумии картошка дар соли 2022 ба 1094.4 ҳазор тонна расидааст. Вале ҳосилнокии картошка новобаста аз нишондоди баланди потенсиалиаш солҳои охир бо сабабҳои гуногун дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 20-21 т/га-ро ташкил медиҳад, ки захираи асосии зиёд кардани истеҳсоли ҳосили ин зироат ба ҳисоб меравад.



**Диаграммаи 1.- Нишондиҳандаҳои соҳаи картошкапарварӣ дар давоми солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар ҳама баҳшҳо)**

Эзоҳ: маълумоти омории Агентсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 2023.

Бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии зироати картошка олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ корҳои илмию таҳқиқотӣ мебаранд.

Олимони тоҷик [Т.А. Аҳмедов, 2012, 2015, Қ. Меликов, 2012, Қ. Партоев, 2013, Б. Каримов, 2016, Қ. А. Алиев, 2014, ва дигарон] оид ба селексия ва тухмипарварии картошка ва агротехникаи парвариши он дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон корҳои илмию тадқиқотӣ гузаронидаанду айни замон ин корҳо идома ёфта истодаанд.

Шарипов Н.С. [1999], дар шароити минтақаи кӯҳистони Тоҷикистони Марказӣ оид ба истифодабарии нуриҳо дар парвариши картошка корҳои таҳқиқотӣ бурда, ҳосилнокии баландро ба даст овардааст.

Дар давоми зиёда аз 60 сол аз тарафи олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории АИКТ, Институти ботаника, физиология ва генетикаи АМИТ ва Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур оид ба оғаридани навъҳои нави картошка ва ба роҳ мондани тухмипарварии он корҳои илми таҳқиқотӣ гузаронида шудааст. Дар ин кор олимони картошкапарвари Тоҷикистон: Лебедова Л.Н. [1970], Кушнариева В.В. [1971], Анварова М.А. [1988], Ҷаҳонгиров Д. [1995], Салимов А.Ф. [2007], Наимов С. Н [2009], Каримов Б.К. [2012], Ахмедов Т.А. [2012], [2014], Меликов Қ. [2012], Алиев Қ. А. [2012], Сулангов М.С. [2012], Партоев Қ. [2013], Сайдова Ҷ.С. [2015] ва бисёре аз дигар олимон барои омӯхтану ба роҳ мондани тухмипарварии картошка ва ба даст овардани навъҳои нави картошка корҳои илмии гуногунҷабҳаро ба анҷом расонидаанд.

Махсусан, таҷрибаҳои илмие, ки Р.Л. Перлова [1958] дар шароити Вилояти муҳтори кӯҳистони Бадаҳшон дар солҳои 30-40 асри XX оид ба имӯзиши навъҳои гуногуни картошка гузаронидааст, хело дикқатчалбқунанда буда, нишон доданд, ки дар шароити баландкӯҳ қариб ҳамаи намуду навъҳои картошқаҳои ёбой, нимёбой ва маданий картошқа гул карда, ғӯраву меваи бисёр медиҳанд. Н.В. Лебедева [1970] бошад, дар солҳои 60-70 - ум барои ба даст овардани гибридҳои ба қасалиҳо тобовар як қатор таҷрибаҳои илмиро ба итном расонид. В. В. Кушнарева [1984] дар солҳои 70-80-ум якчанд гибридҳои картошқаро, ки аз Институти тадқиқотии картошқа аз Федерасияи Руссия фиристода шуда буданд, дар шароити ноҳияи Лаҳш омӯхтааст.

Вале бояд қайд намуд, ки ба ин олимон бо сабабҳои гуногун мұяссар нагашт, ки ягон навъи нави картошқаро ба даст оварда, дар истеҳсолот ҷорӣ намоянд. Яке аз сабабҳои ба даст наовардани навъҳои

нави картошка дар шароити чумхурӣ - ин набудани зарурияти истеҳсолӣ буд, чунки дар он солҳо аз дигар чумхуриҳои собиқ Шуравӣ тухмии навъҳои серҳосили Лорҳ, Гатчинский, Невский, Берлихинген ва ғ. ворид гашта, дар шароити истеҳсолот ҳосили баланд медоданд. Бинобар ин ба масъалаҳои навъбарорӣ ва тухмипарварии картошка аҳамияти зарурии илмию амалий дода намешуд.

Дар Институти тадқиқотӣ-илмии боғу ток ва сабзвотпарварии чумхурияйӣ (баъдтар ин Институт ба Иттиҳодияи илмию истеҳсолӣ (ИИИ) «Боғпарвар» ва айни замон Институти боғу токпаратӣ ва сабзвоткории АИКТ табдил дода шуд) корҳои илмӣ таҳқиқотӣ оид ба картошкапарварӣ аз солҳои 1930 мебурданд. Олимони Институт дар муддати солҳои 1980 – 2000 дар шароити ноҳияҳои Лахш ва Мӯъминобод [В.В.Кушнарева, Қ. Партоев], Деваштиҷ, Айнӣ ва Тавилдара [Б. Каримов], Файзобод [М.Назаров], Паҷакент [М.Сайфов] ва дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон корҳои илмиро оид ба омӯҳтани навъҳо ва намудҳои гуногуни картошка пеш мебурданд. Дар Институти боғу токпавратӣ ва сабзвоткории АИКТ соли 1988 аввалин маротиба шуъбай картошкапарварӣ таъсис дода шуд. Дар як муддати кӯтоҳ ба олимони ин шуъбай навтаъсис мұяссар гашт, ки ба дастгирии олимони Институти умушишуравии растанипарварии шаҳри Ленинград (ВИР), Институти хоҷагии картошқаи Федератсияи Россия (вилояти Масқав) ва дигар муассисаҳои хориҷӣ коллексияи бештар аз 300 номгӯйи навъу намунаҳои картошкаро ҷамъ оварда, дар шароити минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои Лахш, Деваштиҷ, Панҷакент, Мӯъминобод, Файзобод, Айнӣ, Санѓвор ва гайраҳо омӯзанд.

Олимони ИИИ «Боғпарвар» дар муддати солҳои 1984 – 2004 корҳои навъофариро дар шароити гармхона (дар водии Ҳисор) ва дар шароити ҳавои күшоди якчанд ноҳияҳои кӯҳистон ба роҳ монданд. Дар ин муддат ба онҳо мұяссар гардид, ки дараҷаи мевабандӣ (гурабандӣ) – и навъҳои гуногунро дар ноҳияҳои Лахш, Файзобод, Ғонҷӣ, Мӯъминобод, Панҷакент, Рашт ва гайраҳо омӯзанд. Муқаррар гардид, ки аксарияти

навъхои картошка дар шароити кӯҳистони чумхуриямон нағз гул карда, мева мебандад. Тухмии генеративии навъхои гуногуни картошка чамъоварӣ ва барои аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудан, омӯхта шуданд [Қ. Меликов, 2012; Б. Каримов, Қ. Партоев, 2013; Т.А. Ахмедов ва диг, 2014]. Дар натиҷаи корҳои илмиро ҷоннок намудани олимону мутахассисони шӯъбаи картошкапарварӣ ба онҳо мұяссар гашт, ки бо усули ба даст овардани тухмҳо ва интихоби сунъӣ аз навъхои гуногуни картошка намунаҳои нави картошкаро ба даст оваранд. Масалан, аз навъи Монолиза бо ин усул навъи нави картошка Зарина ба даст оварда шуд ва ин навъ аввалин навъи ба даст овардаи олимони тоҷик дар мамлакат ба шумор меравад.

Таҷрибаҳои илмие, ки аз тарафи Л.Н. Перлова дар солҳои 30-40-ум ва Ҷ.Ҷаҳонгиров дар солҳои 90-уми асри гузашта дар шароити Помир гузаронида шудаанд, исбот намуданд, ки шароити иқлими салқину нури сербунафши офтоб дар минтақаи баландкӯҳи Помир боиси бештар пайдо гаштани ғӯраву тухмии навъҳои ёбӣ, нимёбӣ ва мадании картошка гашта, корҳои селексиониро оид ба даст овардани навъҳои навва тухмии аз қасалиҳо озоди ин зироат хело осон мегардонад.

Таҷрибаҳои дар солҳои охир гузаронидаи олимони Институти боғу токпаврарӣ ва сабзвоткории АИКТ [Б. Каримов, Т.А. Ахмедов ва дигарон 2014] нишон доданд, ки қобилияти ғӯрабандӣ ва тухмдиҳии аксари навъҳо ва дурагаҳои картошка дар шароити кӯҳсари ҷумҳурий хело ҳуб мушоҳида мегардад. Институти боғу токпаврарӣ ва сабзвоткории Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон ва Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи ҷамъоварӣ намудани тухмакҳои ботаникии навъҳои гуногуни картошка (аз ғӯраи навъҳо) колексияи бойро ташкил додаанд, ки барои дар муҳлатҳои дароз нигоҳ доштани навъҳои картошка аҳамияти қалон дорад. Тавре, ки таҷрибаҳои гузаронидаи мо нишон доданд, дар натиҷаи аз тухмакҳои ботаникӣ сабзонидани аксари навъҳо ниҳолҳои сабzonidashuda аз бисёр

нишонаҳои морфологӣ ва биологиашон якхела набуда, балки гуногунанд. Яъне ниҳолҳои аз тухм сабзонида шуда гуногунии аломатҳоро доро мебошанд, ки ин барои интиҳоби сунъии бехҳои серҳосилу ба қасалиҳо тобовар аҳамияти қалон дорад. Ниҳолҳои аз тухмакҳои ботаники сабзонидашуда метавонанд, ки аз бисёр қасалиҳои вирусӣ озод бошанд ва ҳамчун маводи нахустин дар корҳои селексионӣ ва тухмипарварӣ истифода бурда шаванд.

Рушди минбаъдаи соҳаи картошкапарварӣ бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст, ки рушди соҳа дар ҷумҳурӣ, дар доираи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, фароҳам овардани шароитҳои мусоиди иқтисодӣ, молиявӣ ва ҷалби сармояи ватанию ҳориҷӣ дар соҳаи қишоварзӣ, маҳсусан, дар соҳаи картошкапарварӣ ба таври мушахҳас ва дар як маврид мусоидат намудан ба татбиқи амалии Барномаи ҳукуматии рушди он ифода мейбад.

### **1.3. Ҳусусиятҳои ботаникию биологии картошка**

Картошка ба оилаи авранҷиҳо (*Solanaceae*) ва авлоди *Solanum* мансуб аст. Ба ин авлод қариб 200 намуди картошкай ёбой, нимёбой ва маданий доҳил мешаванд. Намудҳои маданий ин зироат ба намуди *Solanum tuberosum L* ва *Solanum andigenum* тааллук доранд.

Номи ботаникии картошкаро олими швейтсарӣ Каспар Баухин дар соли 1596 гузоштааст, - ин Соланум туберозум (*Solanum tuberosum L.*) аст [Головкин, 1986]. Картошкаро дар мамлакатҳои гуногуни олам номҳои гуногун мондаанд. Масалан, картошка дар Италия «тартифоли» - трюфели заминӣ, дар Ҳиндустон ва Испания «папа», дар Франсия ва Эрон «себи заминӣ», дар Олмон «ноки заминӣ», дар Америка ва Англия «батати ирландӣ», дар Ирландия «тарту», дар Ҳолланд «арданел», дар Афғонистон «качолу», дар Россия «Картофель» номида мешавад. Калимаи картошка аз қалимаи немисии картофель гирифта шудааст (Қ.Партоев ва дигарон 1988)

Ҳусусиятҳои физиологӣ ва усулҳои агротехникии парвариши картошка дар шароити минтақаҳои наздикуҳию кӯҳӣ ва водигии

Ҷумхурии Тоҷикистон аз ҷониби олимони Тоҷикистон Кушнарёва В.В., [1984], Каримов Б.К, [1987, 1995, 2012], Носиров Ю.С., [1996], Муъминҷонов Ҳ.А., [1997; 1999; 2000]; Партоев Қ., [2013], Аҳмедов Т.А , [2012, 2014], Сулангов М. [2012], Меликов Қ [2012], Саидова Ҷ. С. [2014] ва дигарон омӯхта шудаанд.

Навъҳои картошка дорои ҳусусиятҳои ҳоси биологӣ буда, аз ҷиҳати истеъмол ҷун маводи ғизоӣ арзишманд мебошанд ва нишондиҳандаҳои биологию ҳосилнокии он барои парвариши ҳосили баланду ҳушсифати навъҳои нави картошка истифода мешаванд [А.Н. Постников, 2006].

Яке аз ҳусусиятҳои муҳимтарини картошка ин бо роҳи лӯнда афзоиш додан ва зиёд гардан ба ҳисоб меравад. Лӯндаи картошка дар охиррасии пояи зеризамиинии гафс (столон) ташаккул ёфта, барои афзоиш ва рушди растаний дар давраи аввал истифода мешавад. Ҳангоми афзоиш, лӯндача бо эпидермиси ба осонӣ ташаккулёбанда пӯшонида мешавад ва дар давраи камолоти биологӣ шаклашро дигаргун карда, барои мубодилаи ғизо оварда мерасонад [Б. К. Каримов , 1999; Қ. Партоев, 2014].

Дар ниҳоли картошка реша, поя, навда, барг, гул, лӯндамева, тухм ва столон мавҷуд мебошанд. Ин узвҳо бо ҳам алоқаманданд ва ҳангоми парвариш онҳоро тағиیر додан мумкин аст [С.М. Букасов, 1972; 1974; А.Я Камераз, 1973, 1987; Қ.З. Будин, 1986; Р. С. Бобоҳонов, 1999, 2016; Қ. Партоев, 2014; А.Ф. Салимов, 2017 ва дигарон].

Решаи картошка асосан ду хел мешавад. Агар картошка аз лӯнда афзоиш ёфта бошад, решаи вай патакреша ва агар аз тухумҳояш афзоиш ёбад, – тирреша мебошад [Қ.З. Будин, 1986].

Қисми асосии решаҳои картошка асосан дар чуқурии 18-25 см ва қисми дигараш дар чуқурии 70-80 см ҷой мегиранд. Фақат қисми ками решаи картошка то чуқурии 1,5- 2,0 метр рафта мерасад. Навъҳои тезпазаки картошка решаи нисбатан қӯтоҳтар, вале навъҳои миёнапаз ва дерпази вай решаи дароз доранд [Қ. Партоев, 2014].

Лўндаи картошка ин қисми дигаргунгаштаи танаи зеризамини ё ба шумор меравад. Вақте ки лўндаҳо хело хурд мебошанд, дар онҳо баргҳои майдаи сафедча дида мешванд, ки бо мурури калон гаштани лўнда нест мегарданд ва чойи онҳо ба намуди қоши лўнда боқӣ мемонад.

Дар бағали лўнда мугчаҳо ҳастанд, ки дар оянда аз онҳо тана мерӯяд ва онҳоро ҷашмаки лўнда меноманд. Дар ҷашмакҳои лўнда асосан 2-3 мугчаҳо ҷойгир мешаванд, ки аз онҳо яктояш сабзида, боқимондааш ҳамчун мугчаҳои эҳтиёти ниҳон мемонанд. Ҷашмакҳо дар қисми сарии лўнда бисёртар ҷойгир шуда, ба тариқи спиралӣ меҳобанд. Миқдори ҷашмакҳо вобаста аз навъҳо аз 4-5 то 10-15 дона мешавад. Ҷашмакҳо дар лўндаҳо дар чуқурии 1-2 мм ҷойгиранд.

Мугчаи лўндаи картошка аз нуқтаи сабзиш, баргҳои ҷанинӣ ва решачаҳои ҷанинӣ иборат аст. Аз мугчаҳо майса месабзад, ки вай дар торикӣ дарози сафеди борик, дар зери равшани бушад, кӯтоҳи пурқувват мегардад.

Шакли лўндаҳо аз намуди навъҳо вобастагӣ дорад ва онҳо метавонанд гирд, дарозрӯя, гирдаи кулчамонанд, дарози суфта бушанд. Аммо бояд қайд намуд, ки аксар вақт шакли лўндаҳо аз таъсири саҳтии хок низ дигар гашта метавонад. Инчунин аз таъсири вирусҳо лўндаҳо метавонанд дукмонанд шаванд. Тез-тез дигаргун гаштани низоми намнокии хок низ ба шакли лўндаҳо таъсир расонида, боиси пайдоиши лўндачаҳои иловагӣ дар танаи лўндаи асосӣ, раҳпайдошавӣ ва ковокшавии даруни лўндаҳо мегардад.

Пусти лўндаҳои картошка (перидерма) вобаста аз навъ – ҳамвор, тунуки маҳин, ғафси дағал ва тӯрдор мешавад. Миқдори зиёди ғизои минералии калий ва нитроген боиси тунук гаштани пуст, моддаҳои фосфорӣ бушад, боиси ғафсу дағал гаштани пусти лўндаҳо мегарданд.

Ранги лўндаҳои картошка аз миқдори антотсиане, ки дар ҳучайраҳои пӯст ҳаст, вобастагӣ дорад. Лўндаҳои картошка метавонанд сафед, сурх, зард ва бунафш бушанд. Мағзи (дилаи) лўндаҳои картошка низ метавонад сафед, зард ва бунафш бушад.

Дар буриши кӯндаланги мағзи лўндаҳои навъи Тоҷикистон ҳалқаҳои ранги сурх дида мешавад, ки ин нишонаи авлодии (генетикӣ) ин навъ ба шумор меравад.

Дар асоси маълумоти олимон [С.М. Букасов, 1974; К.З. Будин, 1986; А.Я. Камераз, 1987, К. Каримов ва дигарон 2006] пояҳои ниҳоли картошка метавонанд, ки дароз, миёна ва кӯтоҳ бошанд; ин нишона аз навъҳо вобастагӣ дорад. Аксар вақт пояҳои (танаҳои) картошка ранги сабзро доро мебошанд, вале танаи баъзе аз навъҳои он ранги сабзи бунафш, сабзи ҷигарӣ низ шуда метавонанд. Навъҳои картошка метавонанд аз 3-5 то 10-12 пояро доро бошанд. Агар пояи картошка кам бошад, лўндаҳои кам ва агар пояҳо дар ниҳол бисёр бошанд, лўндаҳо низ бисёртар пайдо мегарданд.

Пояи картошка аксар вақт сеқирра мебошад. Вале дар як қисми навъҳо пояи бекирраи гирд низ дучор мегардад.

Барги картошка қайчибарги мураккаб буда, аз баргчаҳои алоҳидае, ки дар як поябарг часпидаанд, иборат мебошад. Дар поябарг ҷуфтҳои баргҳои ҳаҷман майдай ба ҳамдигар муқобил ҷойгирифта вуҷуд доранд, ки дар байни ин ҷуфтҳо инчунин баргчаҳои боз ҳам хурдтар пайдо мегарданд. Ҷуфтҳои барг бо тартиби муайян рақам доранд, ки аз барги тоқи охирин шумурда мешаванд.

Миқдори ҷуфтҳои баргҳо дараҷаи сербаргии навъро муайян менамояд. Навъҳои сербарг зиёдтар аз 10 ҷуфт баргро доро буда, навъҳои камбарг бошанд ду-се ҷуфт баргча доранд. Ранги барги картошка вобаста аз навъаш метавонад, ки сабз, сабзи сафедча, сабзи сиёҳтоб ва сабзи хокистарранг бошад.

Гули картошка аз поягул, косабарг, гулбаргҳо ва гулдону ҷанин иборат аст. Гул аз 5 косабарг, 5 тоҷбарг иборат буда, аз 5 гарданак, ки дар қисми поён якҷоя шудаанд ва гардгирак (узви модинаи гул) иборат аст ва формулаи ботаникии гули картошка чунин аст: (Са (5) Со (5) А 5 G (2) [А.Я. Камераз, 1987, Б. Каримов, 1999, Қ. Партоев, 2014;]

Ранги гули картошка вобаста аз навъҳо метавонад сафед, бунафш, сурхи бунафш ва сафеди бунафш бошад. Ранги гарддонҳои картошка метавонад зард, зарди баланд ва зарди сабзча бошад Ранги зарди баланди гарди гули картошка нишонаи серҳосилии навъ ба шумор меравад.

Меваи картошка дар қисми болоии (охири) пояи вай, дар гулпоя пайдо гашта, шакли кулӯлаи гирдро доро мебошад. Меваи картошка духонагӣ буда, шираи бисёр дорад.

Дар даруни як гӯрай картошка аз 50 то 400 дона ва баъзан зиёдтар тухмакҳои майдаи ботаникӣ ҳосил мешаванд; вазни 1000 донаи онҳо 0,5-0,8 г-ро ташкил медиҳад. Андозаи тухмакҳои ботаникии картошка 1,3-1,8 мм – ро ташкил менамояд.

На ҳамаи навъҳои картошка қобилияти мевадиҳиро доранд. Қисми зиёди навъҳои картошка шона ва гулро резонида, гӯра (мева) намедиҳанд. Ба мевабандии навъҳои картошка боду ҳавои салқину сернами кӯҳистон мусоидат менамояд. Махсусан, мевабандии навъҳои гуногуни картошка дар шароити баландкӯҳи Помир зиёд мебошад, ки инро олимон ба зиёд будани микдори нурҳои ултрабунафши ин минтақа вобаста мекунанд [Р.П. Перлова, 1958; Н.В. Лебедева, 1970; Ч.О. Ҷаҳонгиров, 1995; Т.А. Ахмедов, 2012].

Ҳамзамон истеҳсоли тухмакҳо аз худгардолудшавии озоди навъҳо, бо сабаби гетерозиготӣ (гуногунсифат будани заминаи ирсии алломатҳо-генотип), ба ҳар гуна шаклҳо таҷзия мешаванд ва растаниҳои аз ин гуна тухмакҳо парваришёфта дорои лӯндаҳои гуногуншакл, гуногунсифат ва гуногунранг мегарданд. Ин бо парешон гардидан ва омехтагии ин ё он навъ оварда мерасонад.

Навъҳои картошкаро олимон ва селексионерон бо роҳҳои дурагакунӣ (гулпайванд), интихоби сунъӣ ва истифодабарии омилҳои мутагенӣ (бо таъсири омилҳои тағийирпазирии ирсӣ) ба даст овардаанд.

Роҳи асосии оғариданӣ навъҳои нави картошка усули дурагакунӣ ва интихоби минбаъдаи фардӣ ба шумор меравад. Дар натиҷаи ин

дурагаҳои мураккаби гуногун ба даст оварда мешаванд, ки аз онҳо бо роҳи интихоби сунъӣ селексионерҳо растаниҳои алоҳидаро (фардҳои интихоб гардидаи таҷзиянашаванд - клонҳо чудо карда, муддати якчанд сол онҳоро меомӯзанд (А.Я. Камераз, 1973; Х. Росс, 1989). Барои дурагакуни картошқа пешакӣ муайян намудани қобилияти ҳаётшоямии гарди гул ё ин ки қобилияти гардолудкуни гардҳои гули картошқа аҳамияти калон дорад. Он бояд дар давраи саросар гулқунии ниҳолҳои картошқа гузаронида шавад [R. Frankel, 1977; Ч.О. Ҷаҳонгиров, 1995; К. Партоев, 2013].

Бояд қайд намуд, ки таърихи парвариши картошқа дар Тоҷикистон бештар аз сад солро дар бар гирифта, дар ин муддат ба картошкапарварону олимони тоҷик мӯяссар гаштааст, ки истеҳсоли ин зироати зарурии истеъмолии аҳолиро хело афзоиш дода, навъҳои серҳосили онро ба даст овардаанд. Вале, бояд қайд намуд, ки ҳоло талаботи аҳолӣ бо ин маводи ғизоӣ пурра таъмин набуда, дар назди картошкапарварон масъалаи афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли умумии картошқаро ба бештар аз 1, 5 млн. тонна дар оянда расонанд.

#### **1.4. Нақши селексия дар ба дастоварии навъҳои картоша**

Селексия илм дар бораи усулҳои оғаридан ва беҳтар намудани навъҳои растаниҳо ва зот ҳайвонот мубошад. Аз тарафи дигар соҳаи қишоварзиро, ки бо парвариши навъҳои нави гибридҳои зироатҳои қишоварзӣ ва зоти ҳайвонот машғул аст, селексия меноманд.

Генетик ва селексионери машҳур, академик Н. И. Вавилов қайд намудааст, ки «Селексионерон бояд омилҳои асосии гуногунии ибтидоии навъҳо ва намудҳои наботот ва ҳайвонот; тағирёбии ирсӣ; таъсири муҳити зист дар рушд ва инкишофи аломатҳои асосии селексионӣ, қонуниятҳои ирсӣ ҳангоми дурагакунӣ (гибридизатсия), шаклҳои интихоби сунъӣ, ки ба ҷудо кардан ва мустаҳкам кардани аломатҳои зарурӣ равона шудаанд омӯзанд ва дар кори худ ба назар гиранд» [Н.И. Вавилов, 1987].

Барои бо муваффақият ноил гаштан дар корҳои селексионӣ, хусусиятҳои биологӣ ва физиологии зироати картошкаро бояд ба пуррагӣ омӯҳт. Гули картошка аз рӯйи сохтор ва андозаи худ барои гардолудкуни сунъӣ ба осонӣ дастрас аст. Бисёре аз муҳаққиқон боварӣ доранд, ки картошка худгардолудшаванда аст, аммо гардолудкуни онҳо бо шамол ва ҳашарот низ имконпазир аст [М.М. Максимович, 1953].

Мувофиқи маълумоти С.М. Букасов [1951], давомнокии гулкунии як гули картошка 3-7 рӯз, ҳамаи гулҳо 15-43 рӯз ва дар маҷмуи растаниҳо 19-50 рӯзро ташкил медиҳад. Давомнокии гулкунӣ аз навъ ва шароити обу ҳаво вобаста аст. Дар навъҳои барвақтӣ, гулкунӣ камтар давом меқунад. Дар навъҳои дерпаз бошад давомнокии давраи гулкунӣ дароз буда, ду ва ҳатто се маротиба гул меқунанд. Гулкунӣ дар намнокии нисбии баланди ҳаво тулонӣ ва дарозтар мегузарад. Дар ҳавои хушк гулкунӣ он қадар дароз нест ва шумораи зиёди бутонҳо меафтанд. Гулкунӣ аз шароити муҳити зист вобаста аст.

Р.П. Перлова [1940, 1945], қайд менамояд, ки дар шароити ноҳияи Ишкошим дар баландии зиёда аз 2500 метр аз сатҳи баҳр қариб ҳамаи навъҳои картошка гул меқунанд. Гулҳои картошка дар аксари навъҳо танҳо дар нимаи аввали рӯз, тақрибан то соати 10-12 кушода мешаванд.

Растани картошка, аз нуқтаи назари селексия, як қатор хусусиятҳо дорад, ки ба онҳо қобилияти афзоиши узвҳои вегетативӣ, гетерозиготӣ, пластикии қалон дар бисёр навъҳо ва ниҳолҳо дохил мешаванд (Х. Росс, 1989; А.П. Ермишин, 1998; Е.А. Симаков, 2010). Се хусусияти аввал кори селексиониро осон меқунанд. Бо сабаби афзоиши вегетативӣ, интихоби гибридҳоро дар  $F_1$  анҷом додан мумкин аст, зоро ҳангоми афзоиши буттамева, тақсимшавӣ дар шакле, ки дар растаниҳои тухмӣ ба амал меояд, картошка қариб вучуд надорад. Пас аз гузаштан ба афзоиши буттамева гибридҳо ба даст меоянд, ки аз рӯйи алломатҳои морфологӣ нисбатан якхела мебошанд. Аз ин рӯ, ҳангоми селексияи картошка дар тӯли як қатор наслҳо шаклҳои доимии худро интихоб кардан лозим нест,

зоро ҳангоми гузаштан ба афзоиши буттамева, F<sub>1</sub> доимӣ мешавад. Гетерозигот ва пластикии зиёди картошка имкон медиҳад, ки ҳамеша миқдори зиёди маводи гуногун аз такрористехсоли тухмӣ ва вегетативӣ барои интихоб вобаста бошанд.

Дар ниҳолхонаҳои коллекционӣ (тақрибан 1000 навъ) ба ҳисоби миёна дар 5 сол 87%-и гулҳо дар навъҳо ташаккул ёфтанд ва 13% тамоман гул накарданд. Аз навъҳои гулдор танҳо 12% қобилияти тухмева ҳосил карданро доранд. F<sub>0</sub>рамева ҳосил намудани навъҳои аз интихоби табиӣ ва гардолудкунии сунъӣ ба даст овардашуда, инчунин гулкунӣ, ба шароити иқлими вобаста аст. Омили ҳалкунанда ин намнокии хок ва ҳаво мебошад: Дар солҳои намнокии нисбии баланд, гулкунӣ ва мевадиҳӣ зиёдтар ба амал меояд, дар солҳои хушксоли бошад, камтар [А.А. Подгаецкий, 2008].

Муайян карда шудааст, ки навъҳои гуногун дар насл тақсимшавии гуногунро ба вучуд меоранд: баъзеҳо калонтар, дигарон хурдтар, то гомозиготӣ буда, тухмиҳои қиматбаҳои хоҷагидорӣ (аз шакли модарӣ хубтар) хеле кам ба вучуд меоянд [Е.М. Успенский, 1935].

Мувофиқи маълумоти М.М. Максимович [1953], усули дурагакунӣ аз усули худгардолудшавӣ бо он фарқ мекунад, ки ҳангоми дурагакунӣ дар ташаккули шакли нав ҳуҷайраҳои ҷинсии ду организми ибтидойӣ, ки асоси ирсии гуногун доранд, иштиrok мекунанд. Ба ин маъно, усули дурагакунии сунъӣ нисбат ба худгардолудшавӣ комилтар аст.

Дар давраи охир дар кори селекционӣ бо картошка асосан усули дурагакунии дохиличинӣ истифода мешавад. Дурагаҳо аз сабаби он ки аз ду волидайн сарчашма мегиранд, нисбат ба растаниҳои худгардолудшуда заминаи мураккабтари ирсӣ доранд. Аммо ин кори селекциониро душвор намекунад, зоро ҳангоми афзоиши узвҳои вегетативӣ бо буттаҳои шаклҳои гибридӣ наслҳои нисбатан якхелаи вегетативӣ ба вучуд меоранд.

Муваффақияти кори селекциониро омилҳои зерин муайян мекунанд: интихоби дурусти ҷуфтҳои волидайн барои пайвастшавӣ,

шароити парвариши чуфтҳои волидайн, усули интихоби гибридҳо барои кори минбаъда, шароити парвариши гибридҳо ва ғайра [С.В. Юзепчук, 1937; И.П. Яшина ва дигарон, 1973; С.Д. Киру, 2006; 2007; А.П. Шанина, 2012; В.П. Красавин ва дигарон, 2012].

Аломатҳои асосии картошка дар истеҳсолот ин ҳосилнокӣ, шакли бехмева, камолот, муқовимат ба бемориҳо, муқовимат ба хушксолӣ, мазза, крахмал, шароити нигоҳдории картошка ҳангоми нигоҳдорӣ, муқовимат ба сармо ва ғайра мебошанд. Баъзе муҳаққиқон дар ин андешаанд, ки барои селексияи картошка аз рӯйи ҳосилнокӣ бояд навъи С.андигенум, алахусус шакли ин навъи токанум (*tocanum*) ва толуканум (*tolucanum*) истифода шавад ва изҳор медорад, ки имконияти гирифтани дурагаҳои серҳосил бо ин алоқаманд аст. Шаклҳои зикршуда, ба ақидаи бисер муаллифон [И.П. Яшина ва дигарон 1973, А.А. Подгаецкий, 1993; С.Д. Киру, 2009] бояд бо навъҳои серҳосили картошка пайваст карда шаванд. Тибқи маълумоти Институти умумииттифоқии растанипарварӣ (ВИР), пас аз пайвастани навъҳои маҷалли бо шаклҳои дар боло зикршудаи намуди С. андигенум, инчунин бо дигар навъҳои он пакус (*racus*) ва кечуанум (*guechuanum*) гибридҳои хеле серҳосил ба даст оварда мешаванд, ки дар он то 50-70 лӯндаҳои калон ва ҳамвор ташакул меёбад [М.М. Максимович, 1953; А.П. Ермишин ва ғайра, 2006; Kryczynsk., 1999].

Дар амалияи селексияи интихоби клонӣ қадимтарин усули анъанавӣ мебошад. Дар таърихи селексия ҳолатҳои зиёди гирифтани навъҳои арзишманди зироатҳои гуногун (гандум, себ, картошка ва ғайра) бо усули интихоб маълум аст. Муваффақияти интихоби клонро шартҳои асосии зерин муайян меқунанд: агрофони баланд дар ниҳолҳои интихобӣ, интихоби бисёркарата, дақиқии интихоби клонҳо, арзёбии солонаи клонҳо тавассути муқоиса бо маводи ибтидой [М.М. Максимович, 1953; И.П. Яшина ва дигарон, 1973, Кустарев ва дигарон, 1981; А.А. Подгаецкий, 1993; С.Д. Киру, 2009; Е.А. Симаков, 2010;].

Вазифаи асосии селексияи картошка ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои нави картошка, ки дори ҳосилнокии баланд ва устуорият ба омилҳои табиӣ мебошад. Корҳои селексионӣ дар картошка аз рӯйи нақшай зерин сохта мешаванд:

1. Қитъаи колексионӣ. Барои гирифтани маводи ибтидоии селексионӣ пешбинӣ шудааст. Колексияҳо дар қитъаҳои хурди дори шароити агрофони баланд аз 5 то 20 бутта бе тақрорӣ шинонида мешавад. Ҳангоми ҷамъоварӣ, маводи ҷамъоваришуда тоза ва дар ҳолати хуб нигоҳ дошта мешавад.

2. Ниҳолхонаи маводи аввалия. Дар ин қитъа клонҳо, дурагаҳои, навъҳо ва намудҳо шинонда мешаванд. Бо ин мақсад барои гузаронидани дурагакунӣ, интиҳоби клонҳо ва ғайра аз ҳар намунаи навъҳои картошка 20-30 лӯнда шинонда мешавад.

3. Ниҳолхона барои гузаронидани дурагакуни картошка. Барои гузаронидани дурагакунӣ дар растаниҳои навъҳои модарӣ гулҳои нағз тараққиёфтаро ҷудо (интиҳоб) карда, гулҳои мондаро аз гулдон қанда мепартоянд. Одатан барои гузаронидани бордоркунӣ дар як навда 3-4 – то гуле, ки онҳо бояд пагоҳ қушода шаванд, нигоҳ дошта, гулҳои дигарро қанда партофтан зарур аст. Пеш аз қушодашавӣ ба воситаи пинсети хурд тоҷгулҳо ва гардонҳои гулҳои бордоршавандаро қанда мепартоянд. Баъди ин онҳоро ба воситаи қофази маҳсус ё ин ки ба воситаи найчаҳои хурди пои ғалладонагиҳо (дарозии 3-4 см) мепӯшонанд, то ин ки гарди гули навъи бегона ба онҳо нағалтад. (Успенский, 1935). Пас аз гардолудкуни, дар пои гулдон дар қоқаз ё ин ки порчай пластики сафед бо қалами сиёҳ рақам, ишораи (формулаи) навъҳои дурагашуда ва санаи гузаронидани дурагакуниро навишта, овезон менамоянд. Пеш аз пухтан, мевагӯраҳоро бояд дар ҳалтаҳои докагӣ гирифта ба пои гул баста шавад, то онҳо афтида ва гум нашаванд. Гӯраҳои ҷуфтишударо тирамоҳ пеш аз ҳосилғундорӣ чида, дар турхалтаҳои қапронӣ дар бинои хона ё пешайвон овехта, муддати

30-40 рӯз нигоҳ медоранд, то ки онҳо хуб пухта расанд. Пас аз он ки тураҳо сафед ва мулоим мегарданд, аз онҳо тухмҳо чудо карда мешаванд.

Пас аз хушк гаштан тухмакҳоро дар матои карбосӣ ё дар қофазпакетҳо, сӯроҳиҳои хурди ҳавогузаронӣ дошта реҳта, таҳти ҳарорати  $+2 +4 {}^{\circ}\text{C}$ , ё дар қисми поёни яҳдон ва ё дар шароити ҳарорати хона нигоҳ медоранд. Тухми картошка дар шароити муқаррарӣ то 10 сол ва дар яҳдон дар ҳарорати паст то 20 сол ё бештар аз он қобилияти сабзиши худро гум намекунанд [З.К. Будин ва дигарон, 1993].

Ҳамин тарик, гузаронидани корҳои селексионӣ дар соҳаи картошкапарварӣ дар оянда барои ба даст овардани навъҳои нави ояндадор ва баланд бардоштани муқовимати растаниҳо ба бемориҳои гуногун ва шароитҳои номусоиди табиӣ нақши муҳим мебозад.

## **БОБИ 2. Шароит, маводҳои аввалия ва методҳои гузаронидани таҳқиқотҳо**

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо минтақаи аз ҷиҳати экологӣ тоза мансуб буда, шароити хуби хокиу иқлими дорад, ки ин барои рушди соҳаҳои картошкапарварӣ, сабзавоткорӣ, боғдорӣ мусоидат менамояд. Мувофиқи ақидаи баъзе аз олимон шароити боду ҳавои минтақаҳои водигӣ, наздиқӯҳӣ ва кӯҳии Тоҷикистон барои ба даст овардани ҳосили баланди картошка хеле мувофиқ мебошанд [И.Н. Антипов, 1950; Р.Л. Перлова, 1958, Ҷ.О. Ҷаҳонгиров, 1995; А.Т. Аҳмедов, 2012 2014; Қ. Партоев, 2013; Қ. Меликов ва дигарон 2014; И.И. Каримов, 2021].

Таҳқиқотҳои мо дар шароити кӯҳии Шимолу Шарқии Тоҷикистон (ноҳияи Лахш, ҷамоати деҳоти Муксу, деҳаи Шириноб дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр) гузаронида шудаанд. Аз рӯйи ҳаҷми ҳудудӣ ва истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ, ба ҳусус картошка ҷамоати деҳоти Муксу дар ноҳияи Лахш ки ҷойи намоёнро ишғол мекунад, аҳолӣ аслан картошка, ғалладона ва зироатҳои ҳӯроки чорворо парвариш мекунанд.

### **2.1. Баҳои таркиби хоки маҳали таҳқиқот**

Хокҳои минтақаи таҷрибавӣ ба ғурӯҳи хокҳои ҷигарии муқаррарӣ, ва ҷигарии кӯҳӣ мансуб буда, ҳосилхезиашон миёна мебошад [В.Я. Кутеминский , Н.В. Леонтьева, 1966],

Таркиби агрохимиявии хоки қитъаи таҷрибавӣ дар Институти ҳокшиносӣ ва агрохимияи АИҚТ гузаронида шуд.

Барои таҳлили хоки қитъаи таҷрибавӣ аз ҷор ҷой, аввали замин, миёнаи замин ду намуна ва охирни замин хок гирифта шуд.

Таҳлили озмоиши қисми саршавии замин, аз қабати 0-30 см хок гирифташуда нишон дод, ки миқдори гумус 1,70 % дараҷаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 7,20 мг/кг дараҷаи таъминнокии хок аз ҳад паст; миқдори фосфор 48,8 мг/кг дараҷаи таъминнокии хок баланд; миқдори калий 336 мг/кг дараҷаи таъминнокии хок низ балад мебошад. Муҳити ионҳои ивазшавандай гидрогени хок pH 7,5 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро нишон медиҳад.

Натицаи озмоишии аз мобайни замин, аз қабати 0-30 см гирифташуда, муайян намуд, ки микдори гумус 1,48 % дарацаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 11,8 мг/кг дарацаи таъминнокии хок аз ҳад паст; микдори фосфор 16,7 мг/кг дарацаи таъминнокии хок паст; микдори калий 276 мг/кг дарацаи таъминнокии хок миёна арзёбӣ мегардад.

Муҳити ионҳои ивазшавандаи гидрогени хок pH 7,8 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро ташкил дод.

Аз намунаи дуюми мобайни замин-(A) аз қабати 0-30 см гирифташуда, нишон дод, ки микдори гумус 1,86 % дарацаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 9,70 мг/кг дарацаи таъминнокии хок аз ҳад паст; микдори фосфор 9,83 мг/кг дарацаи таъминнокии хок паст; микдори калий 356 мг/кг дарацаи таъминнокии хок баланд мебошад.

Муҳити ионҳои ивазшавандаи гидрогени хок pH 7,5 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро доро аст.

Аз таҳлили озмоишии хоки охири замин аз қабати 0-30 см гирифташуда, маълум карда шуд, ки микдори гумус 1,73 % дарацаи таъминнокии хок баланд, нитрогени минералӣ 7,80 мг/кг дарацаи таъминнокии хок аз ҳад паст; микдори фосфор 54,1 мг/кг дарацаи таъминнокии хок баланд; микдори калий бошад 348 мг/кг ташкил дод ки ин низ дарацаи таъминнокии хокро баланд арзёбӣ мекунад.

Муҳити ионҳои ивазшавандаи гидрогени хок pH- 7,9 мебошад, ки ин ишқорнокии пастро ташкил дод.

Дар натиҷаи гузаронидани ташхиси агрокимиёвии намунаи хоки ин нуқтаҳо маълум гардид, ки таркиби хоки минтақаи таҳқиқотҳо аз моддаҳои гизоии нитроген дар дарацаи аз ҳад паст, фосфор ва калий бошад дар дарацаи миёна ва баланд қарор дорад.

**Чадвали 2.1.1.-Натиҷаи ташхиси намунаҳои хок оид ба муайян намудани микдори гумус, pH ва моддаҳои физой**

№	Макони гирифташуд а н. Лахш	Чуқу рӯ, см	Гумус, %	pH	мг/кг				
					N-NO <sub>3</sub>	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	N-NO <sub>3</sub> + N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
1	Аввали замин	0-30	1,70	7,5	5,30	7,70	7,20	48,8	336
2	Мобайни замин	0-30	1,48	7,8	7,40	12,9	11,8	16,7	276
3	Мобайни замин-(А)	0-30	1,86	7,5	6,31	10,8	9,83	56,1	356
4	Охири замин	0-30	1,73	7,9	5,90	8,30	7,80	54,8	348

Аз ин лиҳоз олимони Институти хокшиносӣ ва агрохимия тавсия менамоянд, ки барои бозҳам баланд бардоштани физонокии хок истифода бурдани нуриҳои маъданию органикӣ бо чунин меъёр: пеш аз гузаронидани шудгори тирамоҳӣ ворид намудани порӯйи органикӣ ба микдори 10-15 т/га, истифодаи нурии маъдании аммофос – Р100x2,2 коэф.=220 кг/га, истифодаи нурии маъдании хлориди калий – К100x1,8 коэф.=180кг/га истифодаи нурии маъдании карбамид N200x2,2 коэф.=440кг/га ё ин ки нурии маъдании селитраи аммиаки N140x2,9 = 406 кг/га истифода бурда шавад.

## **2.2. Маълумотҳои боду ҳавои макони таҳқиқот.**

Тоҷикистон аз рӯйи хусусиятҳои иқлимиӣ ба яке аз кишварҳои иқлими континенталӣ ва зуд тағиیرёбандаи ҳарорат ва намнокии ҳаво доҳил шуда, давомнокии рузҳои офтобаш тақрибан 2000-3160 соатро ташкил медиҳад [Агроклиматические ресурсы Таджикистан, 1976,1977]. Мувофиқи нишондодҳои бисёрсола, иқлими минтақаи Рашт бо

тағијирёбии ҳарорат ва ҷамъи ҳарорати умумии мусбии зиёда аз  $+10^{\circ}\text{C}$  дар давоми сол 1800 -  $2300^{\circ}\text{C}$  -ро ташкил медиҳад. Давомнокии давраи бехунукӣ бошад 180-240 рӯзро ташкил дода, миқдори боришоти солона 400-450 мм аст. Ҳарорати миёнаи ҳаво дар моҳи июл  $18-25^{\circ}\text{C}$  -ро ташкил медиҳад [Агроклиматический ресурса., 1976].

Ҳарорати миёна шабонарӯзии ҳаво яке аз масъалаҳои асосӣ барои афзоиши мӯттадили картошка ба шумор меравад. Маълумот оид ба ҳарорат, боришот ва намнокии нисбии ҳавои минтақаи таҳқиқотро аз Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас намудем.

Нишондиҳандаҳо оид ба ҳарорати шабонарӯзӣ дар солҳои таҳқиқот дар ҷадвали 2.2.1. оварда шудааст.


**Ҷадвали 2.2.1. - Ҳарорати шабонарӯзии ҳаво ба ҳисоби миёна дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо ( 2019-2022),  $^{\circ}\text{C}$**

Моҳҳо	2019	2020	2021	2022
Январ	-8,3	-9	-3,9	-12,6
Феврал	-7,2	-4,7	-1,6	-7,2
Март	-0,4	2,8	4,7	-2,6
Апрел	9,3	9,7	10	6,4
Май	12,7	13,8	12,3	14
Июн	14,5	15,5	16,3	16,7
Июл	21,2	17,9	21,2	19,8
Август	20,8	20,4	21,4	19,1
Сентябр	16,7	14,1	18,7	14,4
Октябр	8,4	7,8	7,5	8,5
Ноябр	1,1	1,7	1	3,6
Декабр	-4,2	-3,5	-2,7	-3,3
Миёна	7,2	7,0	8,3	6,8

Чи тавре, ки аз натиҷаи ҷадвали 2.2.1 дига мешавад, ҳарорати шабонарӯзии ҳаво дар солҳои таҳқиқот яхела набуда, вобаста аз

муҳлатҳои он фарқ меқунад. Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии моҳҳои июн- сентябр, ки давраи асосии нашв ва ҳосилбандии картошка ба ҳисоб меравад ба 14,1- 21,4 баробар гардид, ки ин нишондиҳанда барои сабзиш ва ҳосилбандии растании картошка ҳарорати фоидаовар ҳисобида мешавад. Чунин ҳарорати ҳаво дар ҳудуди 14-20 °C барои афзоиши навъҳои картошка дар муҳлати муайяншуда мусоид ҳисобида мешавад.

Ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ дар чор соли таҳқиқот дар диаграммаи 2.2.1 оварда шудааст.



**Диаграммаи 2.2.1.- Ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо (2019-2022)**

Чи тавре ки аз диаграммаи 2.2.1. дида мешавад ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво дар давраи нашви растаниҳо (моҳҳои июн-сентябр) дар ҳудуди 13,2-16,1°C мебошад, ки ин нишондиҳанда барои афзоиш ва рушду ҳосилбандии навъҳои картошка беҳтарин ба ҳисоб меравад. Ҷамъи ҳарорати шабонарӯзии минтақа дар маҷмуъ ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот ба 7,3°C баробар гардид.

Аз тарафи дигар, дар солҳои таҳқиқот муайян гардид, ки ҳарорати ҳаво дар минтақа якела набуда, дар баъзе ҳолатҳо аз меъёр зёд мегардад (чадвали 2.2.2).

**Чадвали 2.2.2.- Ҳарорати максималии ҳаво дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо (2019-2022) °C**


Моҳҳо	2019	2020	2021	2022	Миёна
Январ	1,5	0,5	4,9	4,2	2,8
Феврал	2,5	8,0	10,8	2,1	5,9
Март	13,7	14,0	20,3	3,1	12,8
Апрел	20,8	24,3	24	11,9	20,3
Май	25,2	28,2	28,9	21,7	26,0
Июн	26,2	30,0	27,8	24,2	27,1
Июл	33,0	30,4	34,3	27,2	31,2
Август	34,6	33,5	32,5	27,9	32,1
Сентябр	29,2	27,1	29,6	24,3	27,6
Октябр	22,0	21,6	24,0	17,1	21,2
Ноябр	13,8	11,3	9,6	11,3	11,5
Декабр	6,3	4,4	6,6	1,0	4,6

Аз нишондиҳандаҳои маълумоти ҷадвал 2.2.2 дида мешавад ҳарорати ҳаво аз давраи кишт то оғози ҷамъоварии ҳосил аз  $26,0^{\circ}\text{C}$  то  $32,1^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда аз ҳарорати муътадили ҳаво барои афзоиш ва ҳосилбандии картошка зиёд мебошад.

Ба хусус дар моҳҳо июн, июл ва август, ки давраи авчи инкишоф ва ҳосилбандии картошка мебошад, ҳарорати ҳаво дар минтақа хело боло рафта ба  $27,1^{\circ}\text{C}$ ,  $31,2^{\circ}\text{C}$  ва  $32,6^{\circ}\text{C}$  рост омад. Ҳарорати балантарини ҳаво вобаста ба солҳои таҳқиқот ба ҳисоби миёна дар диаграммаи 2.2.2 оварда шудааст. Ин гармшавии аз меъёр зиёди иқлим дар давраи таҳқиқотҳо боиси нисбатан коҳишёбии ҳосили навъҳо гардид.

Чи тавре, ки аз диаграммаи 2.2.2 дида мешавад на ҳама сол ҳарорат аз меъёри муайяншуда баланд мебошад. Ҳарорати аз меъёр зиёд дар солҳои 2019 ва 2021 ба назар мерасад, ки дар ин солҳои таҳқиқот ҳарорати баландтарини ҳаво ба  $34,6$  ва  $34,3^{\circ}\text{C}$  баробар гардид, ки ин нишондиҳанда баландтарин ҳарорат барои зироати картошка ба ҳисоб меравад.

Дар солҳои 2020 ва 2022 бошад нишондиҳандаи ҳарорат нисбатан паст буда, мутаносибан 33,5 ва  $27,9^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил дод.



**Диаграммаи 2.2.2.-Ҳарорати баландтарини солонаи ҳаво дар солҳои гузаронидани таҳқиқот (2019-2022)**


Бояд қайд кард, ки дар давраи гузаронидани таҳқиқотҳои худ мо дар ин минтақаи кӯҳӣ тағйирёбии ҳарорати ҳаворо дар давоми рӯз мушоҳида намудем. Ин зудтағийирёбии ҳарорати ҳаво ба афзоиш ва рушду ҳосилбандии растаниҳо, маҳсусан ба ташаккулёбии шумораи навдаҳо, гулҳо ва ҳосилшавии лундаҳо таъсири манғӣ мерасонад (ҷадвали 2.2.3).

Аз натиҷаҳои ҷадвали 2.2.3 дида мешавад, ки ҳарорати миёнаи минималии ҳаво аз давраи кишт ва ҷамъоварии ҳосил танҳо  $1,0\text{-}7,8^{\circ}\text{C}$  аст, ки дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои зарурӣ хеле пасттар мебошад. Нишондиҳандаҳои пастарини ҳаво дар солҳои таҳқиқот гуногун ба назар мерасад. Дар моҳҳои июн-июл, ки давраи ҳассоси нашви растаниҳо мебошад, дар баъзе ҳолатҳо дар минтақа ҳарорати ҳаво аз нишондиҳандаҳои муқараргардида хело паст фаромада ( $+4\text{+}4,5^{\circ}\text{C}$ ) ба сабзиш ва шонабандии растаниҳо таъсири манғӣ мерасонад.

**Чадвали 2.2.3.- Ҳарорати минималии ҳаво дар солҳои омӯзиш, (2019-2022)°C**

Моҳҳо	2019с.	2020с.	2021с.	2022с.	Миёна
Январ	-20,4	-20,6	-13,3	-22,2	-19,1
Феврал	-19,2	-18,1	-15,3	-19,8	-18,1
Март	12,6	-6,7	-3,	-16,5	-3,4
Апрел	0,3	-3,8	-1,1	-6,4	-2,8
Май	1,2	1,5	0,8	0,4	1,0
Июн	4	4,5	6,4	5,7	5,2
Июл	8	6,9	7	9,1	7,8
Август	6,1	7,7	5,5	5,4	6,2
Сентябр	3,2	0,6	3,5	3,6	2,7
Октябр	-2,4	-4,9	-7,6	-2,6	-4,4
Ноябр	-14	-9,3	-8,2	-7,1	-9,7
Декабр	-13,2	-12,7	-11,6	-14,1	-12,9

Ҳарорати миёнаи минималии ҳаво дар солҳои таҳқиқот дар диаграммаи 2.2.3 оварда шудааст.



**Диаграммаи 2.2.3. -Ҳарорати минималии солонаи ҳаво ба ҳисоби миёна дар солҳои гузаронидани таҷрибаҳо (солҳои 2019-2022)°C.**

Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 2.2.3 дид мешавад, ки ҳарорати миёнаипастарини ҳаво дар солҳои таҳқиқот якхела набуда, аз -15,3 то -22,2°C-ро ташкил медиҳад. Ҳарорати аз ҳама пасттарин дар солҳои 2020 (-20,6°C) ва 2022 (-22,2°C) ба мушоҳида расид. Дар маҷмуъ ҳарорати миёнаи пасттарини ҳаво дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна -19,6°C-ро ташкил дод.

Дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳо мо таъсири тағйирёбии иқлимиро аз рӯйи нобаробарии боришотҳо дар солҳои таҳқиқот мушоҳида намудем (ҷадвали 2.2.4.).


**Ҷадвали 2.2.4. -Меъёри боришотҳо дар солҳои гузаронидани тадқиқотҳо (2019-2022), мм**

Моҳҳо	2019	2020	2021	2022
Январ	47,4	42,4	18,4	57,6
Феврал	45,6	61,3	35	43
Март	28,1	19,4	90,4	90,7
Апрел	129,6	39	19,3	57
Май	11,6	20,9	20,1	41,9
Июн	54,9	69,1	35,2	42
Июл	4,8	34,9	9,2	29,6
Август	0	0	4,9	2,6
Сентябр	1	10	14,1	13,7
Октябр	53,3	14,6	9,4	22
Ноябр	29,5	33,7	52,4	8,2
Декабр	11,9	17,5-	11,3	20,1
Миёна	417,7	345,3	319,7	370,8

Аз маълумоти ҷадвали 2.2.4 дид мешавад, ки меъёри боришотҳо дар минтақа вобаста аз солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 319,7 мм то 417,7 мм ташкил дод. Дар давраи нашви растаниҳо дар моҳи август дар

баъзе солҳо умуман боришот ба қайд гирифта нашуд. Масалан, солҳои 2019 ва 2021 дар моҳи июл боришот дар минтақа ба 4,8мм ва 4,9 мм ба назар расид ва ин нишондиҳандаҳои боришот ба коҳишёбии нисбатан пасти ҳосилнокӣ сабаб гардид. Дар солҳои 2020ва 2022 бошад, дар моҳи июл 34,9 мм ва 29,6 мм боришот ба қайд гирифта шуд ва ин боришотҳо ба муътадилшавии ҳарорати минтақа таъсири мусби расонда ҳосилноки низ баланд гардид.

Таҳлили ҳисоби миёнаи бисёрсолаи боришоти атмосферии минтақаи омӯзиший нишон дод, ки ҳисоби миёнаи боришот дар моҳи август ба 1,9 мм баробар буда, аз ҳама камтарин ва дар моҳи март ба 57,2 мм баробар буда аз ҳама бештар мебошад (диаграммаи 2.2.4).



**Диаграммаи 2.2.4. -Нишондиҳандаи миёнаи солонаи боришот моҳ ба моҳ ва солона дар минтақа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)**

Тадқиқотҳои мо нишон медиҳанд, ки боришотҳо дар минтақа дар тӯли 4 сол тамоюли коҳишёбӣ дорад. Ин нишондиҳандаҳо вобаста ба хусусиятҳои ин ё он давраи таҳқиқшаванда ба таври гуногун тағиیر меёбанд. Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 2.2.4 дига мешавад, ки боришотҳои нисбатан зиёд дар моҳҳои март (57,2 мм), апрел (53,5 мм) ва июн (50,3 мм) ба мушоҳида мерасад. Дар моҳҳои июл-август, ки давраи ҳосилбандии картошка мебошад, ин нишондиҳандаҳо якбора кам

гардида ба 1,9 мм рост омад. Ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот боришотҳо дар минтақа ба 363,4 мм баробар гардид.

Бояд қайд кард, ки дар шароити мавзеи Лахши водии Рашт ҳарорати миёнаи оптималии ҳаво, миқдори оптималии боришот ва ҷамъи ҳарорати самарабахш мушоҳида мешавад, ки ин омилҳо ба маҳсулнокӣ ва ҳосили навъҳои картошкагӣ таъсири мусбӣ расонд.

### **2.3. Методика ва маводҳои таҳқиқот**

Таҳқиқотҳои илмӣ оид ба омӯзиши ҳусусиятҳои агроэкологии навъҳои нави картошкагӣ дар Пойгоҳи таҷрибавии “Лахш”-и ноҳияи Лахш, водии Рашт дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шуданд.

Корҳои илмию таҳқиқотӣ тибқи методикаи гузаронидани таҷрибаҳои сахроии Б.А. Доспехов [1985], баҳисобигирии самаранокии иқтисодии парвариши навъҳои картошкагӣ аз рӯйи методикаи Л.В. Попова [2007] ва муайян намудани сатҳи сироятёбии навъҳои картошкагӣ аз қасалиҳо аз рӯйи методикаи М.В. Бордукова [1967], ба роҳ монда шудааст.

Дар давоми солҳои таҳқиқот (2019-2022) нақшай шинонидан барои навъу намунаҳои картошкагӣ 70x25 см қабул карда шуд, ки бо ин нақша дар як гектар 57 ҳазор ниҳол рост меояд.

Дар рафти гузаронидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ мушоҳидаҳои фенологӣ ва ҷенакҳои биометрии зерин ба анҷом расонида шуд:

- муайянсозии сабзиши ниҳолҳо, шонабандӣ, гулшукуфт ва пайдошавии лӯндаҳо;

- муайянкунии нашъунамои навъҳои картошкагӣ аз рӯйи марҳилаҳои инкишофи растани;

- муайянкунии зиёдшавии биомассаи растани аз рӯйи ҳаҷм тавассути гирифтани намуна аз ҳар як қитъаи таҷрибавӣ;

- муайян намудани масоҳати баргҳо дар як растани ва гектар дар давраи нашъунамои растанҳо;

- пайдошавии лӯндаҳо вобаста аз навъ ва шароити минтақа;

- алоқамандии аломатҳо дар навъҳои картошкა;
- сатҳи сироятёбии навъҳо аз касалиҳо ва зааррасонҳо дар қитъаи таҷрибавӣ;
- таҳлили хоки қитъаи таҷрибавӣ дар озмоишгоҳи Институти хокшиносии Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон.

Барои гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ ва ҷенакҳои биометрӣ аз ҷумла, баландии қади растаниҳо, биомассаи растаниҳо, шумораи лӯндаҳо дар як ниҳол ва вазни як лӯнда пеш аз ҷамъоварӣ аз ҳар як қитъаи таҷрибавӣ 15 бех растани интиҳоб карда, то ҷукурии қабати шудгоршуда бо решашон кофта гирифта шуд.

Ҷамъоварии ҳосил тариқи дастӣ ба роҳ монда шуда, ҳосили ҳар як қитъа алоҳида баркашида ва ҳисоб карда шуд.

Маълумоти ба даст овардашуда бо усули дисперсия дар сатҳи эҳтимолияти 0,05 коркарди статикӣ гузаронида шуд [Доспехов, 1985].

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ ҷунин навъҳои картошкა; Вектар, Янқа, Палатс, Скарб, Манифест, Бриз, Першасвет, Нера ва навъи назоратӣ Жуковский ранний истифода шудаанд:

### **Навъи Жуковский ранний**

Ба Тоҷикистон аввали солҳои 90-уми асри гузашта оварда шудааст. Дар Институти ҳоҷагии картошкай Федератсияи Россия бароварда



шудааст. Мутобиқи шаҳодатномаи навъиаш (сертификат) ин навъ пешпазак аст, вале дар шароитҳои ҷумхурии мо бештар аломатҳои миёнапешпазакро зоҳир менамояд, нашъунамояш то 95 рӯз идома меёбад. Лӯндаҳояш кулӯлаи андаке дарозрӯя буда, дар минтақаи кӯҳӣ бештар гулобӣ, дар ҳоҷагиҳои наздиқӯҳи водӣ сурхтоб мешаванд, аксар вақт тӯр мебанданд. Ҷашмаки лӯндаҳо сурх, ҷойгириашон рӯјак мебошад. Мағзи лӯндаҳо сафед аст. Вобаста ба шароити парвариш лаззати лӯндаҳо аз қаноатбахш то хуб мебошад. Пояш миёнақади сербарг аст.

Баргхояш калон, ранги сабзи күшод доранд. Баъди аз гул фаромадан баргу пояш зардчатоб мешавад. Гулаш бунафши сурхчатоб буда, дар қитъаҳои салқини қўхию доманакўҳӣ кам-кам ғўра мебандад.

Яке аз навъҳои серҳосил буда, дар ҳама минтақаҳои парваришёбӣ ин хосияти худро нигоҳ медорад. Лекин мисли навъи Невский барои рӯёнидани картошкай барвақтӣ кишти он дар водиҳо қулайтар аст; ҳангоми барои кишт истифода гардидани тухмии дар равшаний неш занонидашуда баъди 35-40 рӯзи пайдоиши сабзаҳо лўндаҳои хуби молӣ (то 70-90 г) мебандад. Микдори лўндаҳояш дар як бех одатан 3-5 дона мешавад, vale онҳо хеле калон шуда, баъзан ба 800-1200 г мерасанд. Бинобар ин кишти зичтари он мақсаднок аст, зоро дар ин ҳол бештар лўндаҳои миёнаандоза ташаккул меёбанд. Аз ҳар гектар то 350-400 сентнер ҳосил парвариш кардан мукин аст. Ба тобхўрию қатшавии баргҳо, нематодаи тиллорангি картошка ва фитофтороз тобоварии сахроӣ дорад, vale аз пажмурдашавии столбурий ва чини нақшину раҳраҳ (вируси У) зарап мебинад. Ба ризоктониоз тобовар нест. Аз ин касалий сироят ёфтани растаниҳои ин навъ бештар дар кишзорҳои баҳории дерӣ (охиро мояни май) ва тобистонии доманакўҳӣ мушоҳида мешаванд ва сирояти ризоктониозӣ бисёр вақт боиси тарқишиҳои сатҳии лўндаҳо мегардад.

### Навъи Вектар

Ин наъ аз тарафи олимону селексионерони Белоруссия дар



Институти илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия офорида шуда, аз соли 2013 дар Феҳристи давлатии Белоруссия сабти ном гардидааст.

Ба Тоҷикистон солҳои 2019 аз тарафи Институти бοгу токпаварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шудааст. Навъи Вектар аз навъҳои дигар дар шакл ва андозаи бутта ба таври назаррас фарқ мекунад. Баландии

қади буттаҳо то ба 75 сантиметр мерасад. Ранги хоси баргҳо сабзи сиёҳчатоб, шаклан хурд буда, дар тана пай дар пай ҷойгиранд. Буттаҳо ба шароити иқлим хуб мутобиқ мешаванд, ба шамолҳои саҳт тобоваранд. Навъ миёнаи дерпаз буда, давраи нашваш 100- 105 руз мебошад. Гулаш бунафшранг дар як тӯдагул 5-6 тои ҷойгир аст.

Ғӯрабандиаш танҳо дар қитъаҳои қӯҳӣ ва доманакӯҳӣ мушоҳида мегардад. Як ниҳол одатан аз 4 то 7 дона лӯнда мебандад. Шакли лӯндаҳо байзашакл ё мудаввар аст. Дар лӯнда ҷашмакҳо зиёд ва нисбатан чукур ҷойгир аст. Пӯсти лӯндаҳо тунуқ, таранг ва ҳамвор, рангаш сурхи равшан, дилааш зард буда дар атрофи ҷашмакҳо доғҳои сурхи баланд намоён аст. Ҳосилнокиаш 350-400 с/га.

Таъмаш болаззат ва хушхур буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4,7 хол баҳогузорӣ гардид.

Навъи Вектар ба касалии саратони картошка, нематоди картошка, пӯсидаи хушки фузариозӣ ва касалиҳои вирусӣ тобовар аст. Ба касалии замбӯруғии фитофтороз, қӯтураки одӣ ва алтернариоз нисбатан устувор аст.

### **Навъи Скарб**

Навъи Скарб дар Ҷумҳурии Беларуссия аз ҷониби селексионерон; З.А. Семенова, Л. И. Пишенко, Е. Г. Риндина ва А.Е. Зуйковим дар



Скарб

Институти илмӣ-амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия оғарида шудааст. Соли 1997 ин навъ ба Феҳристи давлатии навъҳои картошкай Ҷумҳурии Беларус дохил карда шуд. Ин навъ тақрибан 30% майдонҳои кишти картошкай ин давлатро ташкил медиҳад.

Ба Тоҷикистон солҳои 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шуда, зери омузиш қарор дорад. Аз

рӯйи давомнокии давраи нашъунамо ба навъи миёна паз тааллук дорад, яъне давраи нашъунамояш 90-100 рӯз аст. Навъи картошкай Скарб давраи хеле тӯлонии нофоъл дорад, бинобар ин пеш аз шинонидани он гармкуни хатмӣ ва сабзиши ҳатмиро талаб меқунад.

Растаниҳо миёнақад, баргаш кушода, миёнаҳаҷам, ранги сабзи тира дорад. Гулҳо сафед, андозаашон миёна. Лӯндааш қалон, ҳамвор, гирди дарозрӯя ва байзашакл буда, дар як бутта аз 5 то 10 дона мавҷуд аст. Чашмакҳо хеле хурд буда, рӯяқ ҷойгиранд. Пӯсти лӯндаҳо зарди ҳамвор, дилаи лӯндаҳо зард аст. Вазни як лӯнда 90 — 130 грам аст. Ҳосилноки аз як гектар 350-450 сентнер мебошад. Дорои таъми хуш буда, барои омодакуни тамоми ҳӯрокҳо муносиб аст.

Навъи Скарб ба қасалии саратони картошкай тобовар аст. Ба қасалии сиёҳпоя ва пӯсиши тар муқовимати нисбатан баланд дорад. Ба хушкии миёна тобовар аст. Дар марҳилаҳои аввали афзоиш, он ба намии баланди хок ҳассос аст. Бемориҳои вирусӣ ва намудҳои гуногуни парша каме таъсир мерасонанд.

### **Навъи Манифест**

Манифест - картошкай навъи миёнаи барвақтии селексияи Белорус мебошад. Ин навъ аз тарафи мутахассисон ва селекционерони



Маркази илмӣ-амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия оғарида шуда, соли 2014 ин навъ ба феҳристи давлатии навъҳои картошкай Ҷумҳурии Беларусия сабти ном гардидааст. Ба Тоҷикистон соли 2019 аз

тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шуда, зери омузиш қарор дорад. Он дорои ҳосили хеле баланд, сифати аълои нигоҳдорӣ, тобовари ба осеби механикӣ ва бисёр bemorixо мебошад. Барои парвариш дар тамоми минтақаҳо мувоғиқ аст.

Давраи пурраи нашъунамояш 80-90 рӯзро дар бар мегирад. Пояш миёнақад ва нимкоса аст. Баргҳояш миёнаҳаҷм, шакли кушода, ранги сабзи равshan дорад. Гулҳояш сурхи гулобиранг. Системаи решавиаш хело пурқувват аст, дар як растани 5-10 лӯнда ташаккул меёбад, ки вазни ҳар қадоми онҳо 70-100 грам ва аз ин ҳам зиёда мешавад. Лӯндаҳо шакли гирди дарозрӯя ё байзашакл доранд. Пӯсти лӯндаҳо сурх ва ҳамвор аст. Дилааш ранги зарди равshan аст. Чашмақҳояш хурд ва ранги сурх дорад. Ҳосилнокӣ аз як гетар дар шароитҳои гуногуни чумхӯрӣ аз 150- 410 с/га мукаррар карда шуд. Дар давраи нигоҳдори сифати молии худро гум намекунад. Дар анборҳои хунук лӯндаҳо барои 6 моҳ нигоҳ дошта мешаванд. Файр аз ин, лӯндаҳо хеле барвақт пайдо мешавад. Навъ ба хушкӣ тобовар аст.

Навъи Манифест ба қасалии саратони картошка, мозаика ва тобхӯрии барг тобовар аст. Ба қасалии пӯсиши тар ва фитафтоз тобовариаш миёна аст. Дорои таъми хуш буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбали, 4 хол баҳогузорӣ гардид.

### Навъи Янка

Ин навъ дар Маркази илмӣ-амалӣ оид ба сабзвоткорӣ ва растани парварии Академияи миллии илмҳои Белоруссия соли 2010 оғарида шудааст. Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории АИҚТ оварда шуда, зери омӯзиш қарор дорад. Афзалияти ин навъ дар серҳосилӣ ва ба сардиҳо тобовар будан аст. Янка навъи миёнапаз буда, давраи нашваш 90-100 рӯзро ташкил медиҳад, барои парвариш дар минтақаҳои шимолу гарбӣ ва минтақаҳои водигӣ тавсия карда мешавад.

Растани миёнақад ё қадбаланд аст. Баргҳояш миёнаҳаҷм, ранги сабзи баланд дорад. Гулҳояш сафед буда дар як думчай гул 5-7 тои ҷой



гирифтаанд . Лўндаҳо шакли гирд ва дарозрӯя доранд. Пўсти лўндаҳо сафеди чилодор ва ҳамвор аст. Ранги дилааш сафед аст. Чашмакҳояш хурд ва рӯйк чойгир шудаанд. Ҳосилнокиаш вобаста ба намуди хок, шароити иқлим, технологияи кишт аз 220-540 с/га. Дар як ниҳол 8-12 лўнда ҳосил мешавад, ки вазни миёнаи он аз 250 то 600 грамро ташкил медиҳад. Ҳосил хуб нигоҳдори карда шуда, муддати зиёд талаф намеёбад. Ба як қатор касалиҳо, аз ҷумла нақшҳои рах-рах (вируси Y), чини тобхӯрии баргҳо (вируси L), қутураки одӣ ва фитофтороз (касалиҳои занбӯргӣ), тобоварии баланд дорад. Дорои таъми хуш буда, барои тамоми ҳӯрокҳо муносиб аст. Аз рӯйи ҷадвали панҷбалий, 4,5 хол баҳогузори гардид.

### Навъи Бриз

Навъи бриз - селексияи белорусӣ буда, аз ҷонибӣ Маркази илмӣ-амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии

илмҳои Белоруссия бароварда шуда, соли 2006 ба феҳристи давлатии Ҷумҳурии Беларус дохил карда шудааст.



Ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИҚТ оварда шуда, дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурий зери омӯзиш қарор дорад. Навъ барвақтии

миёнапаз буда, давраи пурраи нашваш 75-85 рӯзро дар бар мегирад. Растваниҳо миёнақад мебошад. Баргҳояш миёнаҳаҷм, рангаш сабзи сиёҳчатоб буда, канори лаълиҷаҳои барг каме дандонадор аст. Гулаш ранги сафед дорад.

Лўндаҳояш байзашакл, ҳаҷман калон ва пўсташ зард мебошад. Чашакҳояш андозаи миёна дошта, каме чуқур чойгир аст. Вазни як лўнда ба ҳисоби миёна 90 - 140 грамм аст. Ҳосилнокӣ аз 210-490 с/га мебошад. Навъи хуштаъм буда, арзиши ғизоиаш ба 5 хол баробар аст. Миқдори краҳмал ба ҳисоби миёна 10 - 16%-ро ташкил медиҳад.

Ин навъ ба касалаиҳои тобхӯрии баргҳо, саратони картошка ва вирусҳои (X, S, M, Y) муқовимати баланд доранд. Ба касалиҳои сиёҳпоя, қӯтураки муқаррарӣ, ризоктониоз ва фитофтороз муқовиматаш миёна мебошад. Аммо он ба нематоди тиллоранги картошка суст тобовар аст. Афзалиятҳои навъ: ҳосили баланд, муқовимат ба осеби механикӣ, намуди ҷолиби лӯндаҳо, сифати нигоҳдорӣ аъло.

### **Навъи Палатс**

**Навъи Палатс** - ба Тоҷикистон солҳои 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории АИКТ оварда шуда, дар минтақаҳои



гуноғуни ҷумҳурӣ зери омӯзиш қарор дорад. Селексияи олимону мутахассисони Маркази илмию амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзавоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия буда, соли 2017 оғарида шудааст. Мутобиқи шаҳодатномаи навъиаш (сертификат) пешпазак аст, вале дар шароитҳои ҷумҳурӣ мо бештар аломатҳои миёнапешпазакро зоҳир менамояд, нашъунамояш то 85 рӯз идома мейбад. Лӯндаҳояш байзашакл, ранги пӯсташ сурҳ аст. Ҷашмаки лӯндаҳо хурд, ҷойгириашон рӯяқ мебошад. Мағзи лӯндаҳо зард аст. Вобаста ба шароити парвариш лаззати лӯндаҳо хело хуб мебошад. Аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4- хол баҳогузори гардид.

Пояаш миёнақади сербарг аст. Баргҳояш қалон, ранги сабзи сиёҳчатоб доранд. Баъди аз гул фаромадан баргу пояаш зардчатоб мешавад. Гулаш сурҳи бунавштоб буда, дар минтақаҳои салқини кӯҳию доманакӯҳӣ кам-кам ғӯра мебандад.

Яке аз навъҳои серҳосил буда, дар ҳама минтақаҳои парваришёбанда ин ҳосияти худро нигоҳ медорад. Барои рӯёнидани картошкай барвақтӣ қишити ин навъ дар водиҳо мувоғиқ аст. Микдори лӯндаҳояш дар як бех одатан 6-10 дона мешавад, ки вазни миёнаи як

лўндаи он 80-150 грамро ташкил медиҳад. Аз ҳар гектар 250-460 сентнер ҳосил руёнидан мукин аст. Ба тобхўрию қатшавии баргҳо, резоктониози картошка ва фитофтороз тобоварии сахрой дорад.

### **Навъи Нера**

Нера - картошкай навъи миёнаи дерпаз буда, селексияи Белорус мебошад. Ин навъ аз тарафи мутахассисон ва селекционерони Маркази



илмӣ амалӣ оид ба картошкапарварӣ ва сабзвоткории Академияи миллии илмҳои Белоруссия оғарида шуда, 15-уми сентябри соли 2017, №521 ба Феҳристи давлатии навъҳои картошкай Ҷумҳурии Беларуссия сабти ном гардида, соҳиби патент гаштааст. Ба Тоҷикистон

соли 2019 аз тарафи Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории АИКТ оварда шуда, зери омӯзиш қарор дорад. Давраи пурраи нашъунамояш 110-120 руз аст. Навъ дорои пояи баланд буда, аз 80 то 100 см қад мекашад, гулҳояш сафед буда, дар муғчаҳо 3-5 той ҷой гирифтаанд. Лўндаҳояш ҳаҷман калон дарозрӯя ва ҳамвор буда, рангашон зард аст. Ҷашмакҳояш хурд буда дар лўнда рӯяки ҷайгир аст. Дар як бутта аз 5-9 лўнда пайдо гашта, вазнашон ба ҳисоби миёна аз 90-180 г мебошад. Вобаста аз шароит ва технологияи парвариш 250-400 с/га ҳосил медиҳад.

Хусусияти фарқунандаи ин навъ аз дигар навъҳо дар он аст, ки ба бисер бемориҳо аз ҷумла фитофтороз, қўтуракӣ одӣ, алтернариоз, инчунин пусиши хушк устуворияти баланд дорад.

Дорои таъми хуш буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4,5 хол баҳогузори гардид.

### **Навъи Першасвет**

Навъи Першасвет аз тарафи олимону селекционерони Белоруссия дар Маркази илмӣ-тадқиқотӣ оид ба картошкапарварӣ ва меваю сабзвоткорӣ оғорида шуда, ба Тоҷикистон соли 2019 аз тарафи



Институти боғу токпарварында сабзавоткории АИКТ оварда шудааст. Першасвет навъи барвақтый буда, давраи нашваш дар водихо 70-80 рүз ва дар минтақаҳои күхий то 90 рүз давом мекунад. Барои парвариш дар минтақаҳои водигӣ барои кишии барвақти хело мувофиқ аст. Пояш миёнақад буда то 55-60 см қад мекашад. Баргҳояш сабзи сиёҳтоб, миёнаҳаҷм мебошад. Гулҳояш сурхчаранг буда, дар як думчаи гул якчантои чой гирифтааст. Ранги пусти лӯндаҳо сурх буда, чашмакҳояш хурд ва дар лӯнда рӯяки чойгир аст. Шакли лӯндаҳо дарозрӯя, бештар калонҳаҷм мешавад. Ҳосилнокиаш 25-35 с/га.

Навъ ба бештари касалиҳои фузариозӣ, пӯсиши тар ва хушӯ, фитофтороз муқовимати баланд дошта ба касалии сиёҳпоя муқовиматаш миёна мебошад. Дорои таъми хуш буда, аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, 4,5 хол баҳогузорӣ гардид. Барои пухтузаз дар тамоми таомҳо истифода мешавад.

## **БОБИ 3. Натицаҳои таҳқиқот**

### **3.1. Агротехникаи парвариши картошка дар қитъаи таҷрибавӣ**

Агротехника - аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, (агро (agro)- саҳро техник(technic)-санъат), маънояш “санъати деҳқонӣ” ё ин ки маҷмӯи усулҳо ва фаъолиятҳо баҳри руёнидани ҳосили баланди зироатҳо мебошад [Қ. Партоев ва дигарон 2014].

Барои ба даст овардани ҳосили баланду хушсифати зироатҳои кишоварзӣ, баҳусус картошка, риояи агротехникаи парвариш дар майдон нақши муҳим мебозад.

Агротехника аз интиҳоби майдон, намуди киштгардон, шудгори замин, нуриандозӣ, ба кишт тайёр намудани тухмӣ, кишт, нигоҳубини растаниҳо, обёриӣ, нест кардани алафҳои бегона, мубориза бар зидди ҳашароти заرارрасон ва касалиҳо, ҳосилғундорӣ иборат мебошад.

Пеш аз киши картошка дар минтаҳои гуногун, интиҳоби замин, ҳусусиятҳои иқлими минтақа, соҳт ва таркиби хок, релеф, обёрии маҳал, сатҳи обҳои зеризаминӣ, боришоти табиӣ, гармии максималӣ, хунукии минималию максималӣ бояд ба назар гирифта шаванд. Майдонҳои ҳамвору каме нишебу офтобрас, аз гармселеу шамоли хунук маҳфуз, барои парвариши картошка мувоғиқ мебошанд. Хок бояд ковок, ҳавогузар ва қобилияти наминигоҳдорӣ дошта бошад. Картошкаро дар хокҳои сабук ва гилҳои миёнаи ҳосилхез, аз алафҳои бегона тоза бояд парвариш намуд. Картошка дар он заминҳое ҳосили баланд дода метавонад, ки агар хокашон сабук, қумзамин ва обҳои зеризаминӣ чуқур ҷойгир шуда бошад. Дар заминҳои ботлоқӣ ва дар сатҳи баланд ҷойгир шудани обҳои зеризаминӣ ҳосили ин зироат хеле паст мешавад.

Бинобар ин, мо дар таҷрибаҳои худ агротехникаи парвариши картошкаро тибқи пешниҳод ва тавсияи олимону мутахассисони соҳа ва китобу дастуралҳои тавсиявӣ оид ба парвариши картошка [Қ. Партоев ва дигарон 2014; Б. Каримов, Т.А. Аҳмедов ва дигарон 2014], Рекомендации по возделыванию картофеля, [1984] ба роҳ монда шуд, ки ин чорабиниҳо дар ҷадвали 3.1.1 оварда шудаанд.

**Чадвали 3.1.1. - Номгүйи чорабинихои агротехникий дар қитъаи таҷрибавӣ**

<b>№ р/т</b>	<b>Номгүйи чорабинихои агротехникий</b>	<b>Тамғай мошинаи кишоварзӣ</b>	<b>Муҳлати иҷроиши амалиёт, мөх</b>	<b>Нишондодҳои асосӣ</b>
1.	Шудгори замин	МТЗ-82	Даҳruz пеш аз кишт	Гузаронидани шудгор дар чуқурии 25-30 см
2.	Коркарди хок пеш аз кишти картошка. Сиҳмола ва молакуний	ЧКУ-2,8 БЗТС-1,	Пеш аз кишт	Дар чуқурии 10-16 см
4.	Пошиданӣ нуриҳои органикӣ (пору) ва нуриҳои минералии фосфорию калийгӣ пеш аз шинонидани лӯндаҳо	Дастӣ	Дар шудгори асосӣ ва ҳангоми кишт	Мувофиқи меъёри муайяншуда
5.	Омодакунии тухмӣ ба кишт	Дастӣ	15-20 рӯз пеш аз кишт	Истифодаи маҳлули 5-6 фоизаи ТМТД- и 80 фоиза ё суспензияи 1%- и фундазоли 5%
6.	Шинонидани лӯндаҳо	Дастӣ	Вобаста ба мавсум даҳаи авали моҳи май то даҳаи авали моҳи июн	Меъёри истифодаи туҳмӣ 2,5-3 т/га
7.	Коркарди якуми байни қаторҳо	КРН-2,8 А	15-20 рӯз пас аз кишт	Дар чуқурии 10-15 см бо мақсади саросар сабзиданӣ растаниҳо ва сафолакшиканӣ
8.	Коркарди дуюм ва сеюм бо додани ғизо ва хокашкунии бехи ниҳолҳо	Дастӣ	Даҳаи сеюми июн ва аввали моҳи июл	Истифодаи нурӣ мувофиқи меъёри муайяншуда ва нармкуниӣ дар чуқурии 8-10 см

### Идомаи чадвали 3.1.1.

9.	Обмонии майдон	Дастӣ	Дар 8-10 руз як маротиба	Бо меъёри 600 м <sup>3</sup> /га дар ҳар обмонӣ
10.	Коркарди киштзор бо заҳрхимикиатҳо	Дастӣ	Дар вақти пайдошавии нишонаҳои касалӣ ва зараррасонҳо дар майдон	Ридомил Голд МЦ бо меъёри 2,5 кг/га ва Ариво (Сиперметрин) бо меъёри 0,1-0,16 л/га

Барои парвариши картошка дар қитъаҳои таҷрибавӣ донистани соҳти таркиби хок ва зироати пешинакишт бобати ба даст овардани ҳосили баланди картошка хеле муҳиманд. Дар ин ҷода зироатҳои пешкиштгашта, ба монанди ғалладонагиҳо, юнучқаи кухна, лӯбииёгиҳо ва полизиҳо кумаки қалон мерасонанд. Замине, ки дар он таҷрибаҳои илмӣ гузаронида шуданд, ҳамасола иваз карда шуда, такроран як зироат кишт карда нашудааст. Мо дар таҷрибаҳоямон заминҳое, ки дар онҳо зироати пешинакишташ ғаладонагӣ, юнучқа ва ё дигар зироатҳо киштшуда буданд, интихоб намудем.

Заминро барои кишт вобаста ба шароити иқлими минтақа моҳҳои апрел-май бо трактори МТЗ-82 шудгор намуда, ба кишт омода намудем. Шудгор дар ҷуқурии 25-30 см гузаронида шуда, дар ин ҷараён инчунин нуриҳои минералӣ ва органикӣ ба хок омехта карда шуданд.

Бояд қайд намуд, ки барои бо моддаҳои ғизоӣ хубтар таъмин намудани киштзори картошкай тухмӣ ҳам нуриҳои органикӣ ва ҳам нуриҳои минералӣ заруранд.

Дар сурати истифода намудани омехтаи нуриҳои органикӣ ва минералӣ растаниҳо дар тамоми давраи нашъунамояшон метавонанд бо ҳама элеменҳои ғизоӣ таъмин бошанд. Нуриҳои минералӣ растаниҳоро бо элементҳои ғизоӣ аз рӯзҳои аввали нашъунамо, нуриҳои органикӣ – дар нимаи дуюми давраи инкишофёбӣ, ҳангоме, ки ҷараёни минерализатсия босуръат мегузарад, таъмин менамоянд.

Бо ин мақсад дар қитъай таҷрибавӣ пеш аз кишт ва дар давраи нашъунамо мо ба хок меъёри : N – 100-120 кг, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> – 130-150 кг ва K<sub>2</sub>O – 150-180 кг/га (дар шакли моддаҳои таъсиррасон) нуриҳои минералиро ба хок ворид намудем.

Мувофиқи таҷрибаю тадқиқот ва дастовардҳои Дмитриенко П.Я. [1957]; Ҷуманқулов Х.Д. ва дигарон [1981], Столяров А.И, [1982]; Сайдов Ф.М. [2023], аҳамияти элементи калийро дар муқоиса бо элементи нитроген ва фосфор ба тамоюли тамоми равандҳои биохимиявӣ ва физиологии организми растаний муайян карда шудаанд. Чи тавре, ки маълум аст, элементи ғизоии калий дар ҳаёти растаниҳо нақши асосиро мебозад. Калий дар раванди фотосинтез, мубодилаи сафедаҳо ва карбогидратҳо иштирок карда, ба андоза ва сифати лӯндаҳо, ҳатто ба оҳарнокӣ таъсир мерасонад, муқовимати растаниҳоро ба қасалиҳо афзоиш медиҳад. Он дар речай обии растаниҳо низ нақши муҳим мебозад ва ба ин васила муқовимати картошкаро ба хушксолӣ ва сармо зиёд мегардонад. Бо ин мақсад меъёри он дар таҷрибаҳои мо нисбати дигар нуриҳо зиёд буд.

Дар қитъай таҷрибавӣ бо меъёри 15 тонна порӯйи пусидаи чорво дар се сол як маротиба истифода гардид.

Дар вақти киши лӯндаҳо андохтани нуриҳои органикӣ самараи бештар медиҳад. Бо ин мақсад дар таҷрибаҳо 70 фоизи нуриҳои фосфорию калийдорро ҳангоми шудгори асосӣ ва ё ҳангоми кишт ба қаторҳо рехта; инчунин 30 фоизи нуриҳои азотӣ дар вақти кишт дар хок омехта гардиданд. Миқдори боқимондаи нуриҳои нитрогениро дар шакли ғизои иловагӣ, дар коркарди дуюм ва сеюми байни қаторҳо истифода намудем.

Ба кишт тайёр намудани тухмӣ яке аз ҷорабинҳои зарурии агротехникӣ ба шумор рафта, барои тезонидани давраи нашви растаниҳо кумак мерасонад. Бо ин мақсад дар солҳои таҳқиқот пеш аз кишт, тухмии обектӣ ба кишт омода карда шуданд. Ин амал вобаста ба шароит ва давраи кишт 15-20 рӯз пеш аз кишт гузаронида шуд.

Мувофиқи тавсияҳои олимон [Каримов ва дигарон 1999] лӯндаҳои тухмиро аз амбори тухминигоҳдорӣ ба ҷои гарму равшан ва нури офтобнорас баровардан лозим аст, то ки дар онҳо ҷараёни физиологию биохимиавӣ бо суръат гардад ва ҷашмакҳо нешакҳои сабз пайдо қунанд. Лӯндаҳо бояд солим, хушк, тоза, шаклан ва ба навъи қиштишаванда мутобиқ бошанд.

Дарозии нешакҳо то давраи қишти бояд 0,7-1,0 см бошад.. Аз ин меъёр дароз гардидаи ҷашмакҳо ҳангоми қишти мешикананд ва боиси кам гаштани энергияи сабзиши растаниҳо мегардад.

Барои дар қиштизор пайдо нашудани қасалиҳои занбӯруғию бактериявӣ лӯндаҳоро пеш аз қишти дар маҳлулӣ 5-6 фоизаи ТМТД-и 80 фоиза ё суспензияи 1%-и фундазоли 5% тар намуда, пасон хушк намудан аз аҳамияти амалӣ ҳолӣ нест.

Қиши картошкаро ҳангоми дар чуқурии 10-12 см, 6-8°C гарм шудани ҳок оғоз мекунанд, ки он дар сурати ба 10-12 °C дараҷа будани ҳарорати ҳаво фаро мерасад. Мо дар таҷрибаҳоямон қиши ҳангоми картошкаро дар қитъаи таҷрибавӣ дар солҳои таҳқиқот вобаста аз шароити боду ҳавои соли минтақа аз даҳаи аввали моҳи май то даҳаи аввали моҳи июн гузаронидем.

Бо мақсади ҳарчи бештар ба даст овардани фраксияи лӯндаҳои тухмӣ (бо массаи як лӯнда 40-60 г) қиши ҳангоми омӯхта шавандай колекционии картошкаро аз рӯйи нақшай 70 x 25 см гузаронидем. Дар ин ҳолат дар як гектар 57 ҳазор ниҳол рост меомад.

Сабзиши растаниҳо вобаста аз ҳангоми омӯхта шавандай колекционии картошкаро аз рӯйи нақшай 70 x 25 см гузаронидем. Дар ин ҳолат дар як гектар 57 ҳазор ниҳол рост меомад.

Барои ин воситаҳои маъмули техникӣ, аз қабили култиватори КОН-2,8 ПМ ё КРН – 4,2 бо тракторҳои МТЗ-50, МТЗ-82-истифода гардидаанд.

Коркарди минбаъдаи байни қаторҳои картошкаҳо киштгаштаи колекционӣ баъди пайдоиши сабзаҳо гузаронида шуд. То баҳамрасии баргу пояи растаниҳои қаторҳо, одатан ду коркарди комплексиро гузаронидем. Коркарди якуми байни қаторҳо дар чуқурии 12-14 см, дуюм – дар чуқурии 14-16 см бо ворид намудани нуриҳои минералӣ дар хок ва хоккаш намудани қаторҳо якҷоя гузаронида шуд.

Бояд зикр намуд, ки низом ва вақти обёрӣ ба сифати лӯндаҳои тухмии картошка таъсири калон мерасонад.

Қитъаи таҷрибавӣ вобаста аз боришотҳои табии 10-12 маротиба обёрӣ гардид. Мувофиқи маълумотҳои хоҷагии об, меъёри обёрӣ дар ҳар дафъаи обмонӣ бояд  $600\text{-}700 \text{ м}^3/\text{га}$ -ро ташкил дихад. Фосилаи байни обмонӣ вобаста ба шароити боду ҳавои минтиқа метавонад 8-10 рӯзро ташкил намояд.

Агротехникаи дурусти парвариши зироат дар ҳама ҳолат бартариҳои худро дорад. Даствардҳои илмӣ ва таҷрибаи пешқадамони истеҳсолот нишон медиҳанд, ки ҳангоми риоя намудани агротехникаи дурусти парвариши картошка дар шароити хокиу иқлими минтақаҳои қуҳии ҷумхурӣ, алалхусус дар шароити минтақаи Раҷт ҳосили баланди навъҳои картошкаро ба даст овардан мункин аст.

### **3.2. Давомнокии фазаҳои сабзиши навъҳои картошка**

Давраҳои ҳаётини растаниҳо дар навъҳои картошка аз нешзании тухмӣ оғоз ёфта, то пурра пухтани лӯндаҳои ҳосилшуда идома меёбад, ки ин бо мавҷудияти омилҳои рӯшнӣ, гармӣ, об ва моддаҳои ғизӣ зич алоқаманд мебошад. Чунки, тамоми давраҳои ҳаётӣ, аз ҷумла, нашъунамо, муғчабандӣ, гулқунӣ, лӯндаҳосилшавӣ ва пухтарасии лӯндаҳо зери таъсири омилҳои номбурда ба амал меоянд [А.А. Подгаєцкий ва дигарон, 2008; И.И. Каримов, 2021].

Рушд ва инкишофёбии растаниҳо дар майдон гуногун буда, аз ҳусусиятҳои биологии ҳар як навъи картошка ва таъсири шароити иқлими минтақа вобастагии калон дорад.

Таҷрибаҳои бисёрсолаи гузаронидаи мо нишон доданд, ки вобаста аз таъсири тағйирёбии боду ҳаво ва кам ё зиёдшавии боришот дар минтақа ва инчунин, вобаста ба ғенотипи навъҳои гуногуни картошкагинаш рушду инкишофёбии растаниҳо дар давраҳои гуногуни давраи нашв метавонанд тағйир ёбанд. Чи тавре ки аз натиҷаи мушоҳидаҳои гузаронидашуда дар давраи нашв маълум гардид, аз кишт то сабзида баромадани растаниҳо навъҳои картошкагинаш нишондиҳандаҳои гуногунро доранд (ҷадвали 3.2.1)

**Ҷадвали 3.2.1. -Давраи аз кишт то нешзада баромадани лӯндаҳои навъҳои картошкагинаш дар солҳои таҳқиқот (2019-2022) рӯз.**

Навъҳо	Давомнокии давраи аз кишт то нешзанини лӯндаҳо				
	2019	2020	2021	2022	миёна
Жуковский ранний (назоратӣ)	22	24	21	22	22,2
Янка	22	25	23	24	23,5
Вектар	27	29	25	24	26,3
Скарб	25	28	23	23	24,7
Манифест	20	22	19	20	20,2
Бриз	21	23	18	20	20,5
Нера	24	26	23	25	24,5
Палатс	18	23	17	21	19,7
Першасвет	18	20	17	20	18,7
Миёна	21,9	24,4	20,7	22,1	22,3

Чи тавре ки аз маълумоти ҷадвали 3.2.1 бармеояд, муҳлати баромади ниҳолҳои навъҳои гуногуни картошкагинаш як хела набуда, дар солҳои таҳқиқот аз 17 то 29 рӯзро дар бар мегирад. Вале, ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот ин нишондод аз 18,7 то 26,3 рӯзро ташкил дод. Дар байни навъҳои картошкагинаш зери таҳқиқот қарордошта нисбатан муҳлати ками давраи нешзанини ниҳоло ба навъҳои Першасвет ва Палатс рост меояд, ки он 18-20 рӯзро ташкил дод. Аммо, дар навъҳои Вектар ва

Скаб ин нишондод ба 24-26 рӯз баробар аст. Ин нишондод ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот ба 22,2 рӯз баробар аст. Ба андешаи мо давраи нешзаний ниҳолҳо бештар аз хусусиятҳои генетики навъҳо вобаста мебошад. Таҷрибаҳои гузаронида событ соҳт, ки нисбат ба лӯндаҳои навъи назоратии Жуковский ранний, ниҳолҳои навъҳои картошкай Першасвет ва Палатс мутаносибан 4 ва 3 рӯз тезтар неш зада мебароянд.

Дар давраи гузаронидани таҷрибаҳои худ мо чунин нобаробарии нишондиҳандаҳоро ҳангоми аз марҳилаи аввали сабзиш то марҳилаи муғчабандии навъҳои картошкаро мушоҳида намудем (ҷадвали 3.2.2).

**Ҷадвали 3.2.2.- Давраи аз аввали нешзаний то давраи муғчабандии ниҳолҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), рӯз.**

Навъҳо	Давомнокии давраи аз нешзаний то муғчабандӣ,				
	2019	2020	2021	2022	Миёна
Жуковский ранний (назоратӣ)	29	32	28	31	30
Янка	28	30	29	31	29,5
Вектар	30	32	29	28	29,7
Скарб	28	33	31	30	30,5
Манифест	27	30	29	27	28,2
Бриз	29	31	28	31	29,7
Нера	31	33	30	29	30,7
Палатс	28	31	29	29	29,3
Першасвет	28	29	28	30	28,7
Миёна	28,7	31,2	29,0	29,6	29,6

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.2.2 маълум мегардад, ки давраи аз аввали нешзаний то муғчабандӣ дар навъҳои картошка гуногун буда, вобаста аз шароити боду ҳаво дар солҳои таҳқиқот аз 27 то 33 рӯз давом меёбад. Дар солҳои 2019 ва 2021 аз ҳисоби нисбатан баланд будани

ҳарорати ҳаво дар минтақа ва кам будани боришот натиҷаи нишондиҳандаҳо қариб якхела буда, ин давра нисбати дигар солҳои таҳқиқот кӯтоҳтар аст. Давраи аз нешзани то мӯғчабандӣ дар навъҳои Манифест, Янка, Скарб, Палатс ва Першасвет дар ду соли таҳқиқот аз 27 то 29 рӯзро дар бар мегирад. Дар дигар навъҳо бошад ин нишондод то 31 руз давом кард. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо давраи муғчабандӣ дар солҳои 2019 ва 2021 29,0 рӯзро ташкил дод. Соли 2020 бошад, аз ҳисоби боришоти зиёд ва нисбатан паст будани ҳарорат дар давраи аз нешзани то муғчабандӣ дар ҳамаи навъҳо давомнок гардид ва он 29 - 33 рӯз давом кард. Ин нишондиҳанда соли 2022 дар ҳамаи навъҳо аз 27 то 31 рӯзро дар бар гирифт. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 31,2 рӯз ва соли 2022 бошад ба 29,6 рӯз баробар шуд.. Ба ҳисоби миёна давраи аз оғози нешзани лӯндаҳо то давраи муғчабандӣ дар навъҳои алоҳида дар солҳои таҳқиқот (солҳои 2019 ва 2022) аз 28,2 то 30,7 рузро ташкил дод. Ин давра дар навъи Манифест 28,2 рӯз ва дар навъи Першасвет бошад 28,7 рӯз давом кард, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жукавский ранний қариб 2 рӯз пештар фаро расид. Бояд қайд намуд, ки ба ҳисоби миёна нишондоди давомнокии давраи нешзаний- муғчабандӣ дар ҳамаи навъҳои картошка дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр ба 29,6 рӯз баробар аст.

Аз натиҷаи нишондиҳандаҳо маълум гардид, ки давомнокии давраҳои гуногуни сабзиши растаниҳо аз омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш вобаста мебошад.

Давраи аз оғози муғчабандӣ то гулкунии растаниҳо дар навъҳои картошка, низ ба хусусиятҳои генетикии онҳо, инчунин аз таъсири омилҳои агроэкологии минтақа вобастагии калон дорад (ҷадвали 3.2.3). Давраи аз муғчабандӣ то давраи гулкунӣ дар навъҳои картошка нисбат ба давраи нешзаний-муғчабандӣ кӯтоҳ мебошад. Тибқи нишондодҳои ҷадвали 3.2.3 дар солҳои таҳқиқот вобаста аз шароити боду ҳавои минтақа давраи аз муғчабандӣ то гулкунӣ дар навъҳои картошка аз 11 то 17 рӯзро ташкил дод.

**Чадвалӣ 3.2.3.- Давомнокии давраи муғчабандӣ то гулкунии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), рӯз.**

Навъҳо	Давомнокии давраи аз муғчабандӣ то гулкунӣ				
	2019	2020	2021	2022	Миёна
Жуковский ранний (назоратӣ)	12	14	11	13	12,5
Янка	13	16	12	16	14,2
Вектар	14	16	13	14	14,5
Скарб	12	14	13	12	12,7
Манифест	11	13	10	13	12,2
Бриз	12	15	13	14	13,5
Нера	15	17	14	16	15,5
Палатс	11	14	12	13	12,5
Першасвет	11	12	10	12	11,2
Миёна	12,3	14,6	12,0	13,7	13,2

Нишондиҳандаҳои давомнокии давраи аз мӯғчабанди то гулкунӣ дар навъҳои Манифест, Палатс, Першасвет ва Скарб қариб яхела буда, аз 10 то 14 рӯз давом мейбад. Аммо, дар навъҳои Янка, Вектар, Бриз ва Нера бошад, ин давра нисбатан 3-5 рӯз дертар буда, аз 13 то 17 рӯз давом мекунад. Ҳисоби миёнаи ин нишондиҳандаҳо дар навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот 12,2 -15,5 рӯзро ташкил дод. Нишондоди ҳисоби миёнаи давраи муғчабанди то гулкунӣ дар навъҳои Манифест, Палатс, Першасвет ва Скарб ба 11,2 – 12,7 рӯз рост омад, ки ин ба нишондоди навъи назоратии Жуковски ранний қариб яхела мебошад. Аммо, дар навъҳои Янка, Вектар, Бриз ва Нера бошад ин нишондиҳандаҳо ба ҳисоби миёна аз 13,5 то 15,5 рӯзро ташкил медиҳанд, ки ин нисбат ба навъи назоратии Жуковски ранний 1-3 рӯз дертар мебошад. Нишондиҳандаи давраи аз муғчабандӣ то гулкунӣ дар ҳамаи навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна ба 13,2 рӯз баробар гардид.

Ҳамин тариқ, саршавии марҳилаи гулкунӣ ба фикри мо пеш аз ҳама аз хусусиятҳои генетикии навъҳо ва шароити агротехнологии соли парвариш вобастагии калон дорад.


Инчунин, генотипи навъҳои гуногуни картошка ва омилҳои агротехнологии минтақаи парвариш ба марҳилаи пурраи давомнокии давраи нашъунамои навъҳои картошка низ таъсир мерасонанд (ҷадвали 3.2.4).

**Ҷадвали 3.2.4.- Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои картошка дар давраи таҳқиқот (2019-2022), рӯз.**

Навъҳо	Муҳлатҳои аз нешзани то ҷамъоварии ҳосил			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	90	95	79	92
Янка	93	97	92	90
Вектар	105	107	104	103
Скарб	91	96	90	92
Манифест	85	88	83	87
Бриз	85	88	83	86
Нера	95	104	100	97
Палатс	80	84	79	83
Першасвет	80	82	78	81
Миёна	89,4	93,4	87,6	90,0

Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои картошка вобаста аз хусусиятҳои генетикию биологӣ ва таъсири шароити иқлими минтақа гуногун мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсола маълум карда шуд, ки паст ё баландшавии ҳарорати иқлим ва боришотҳои солона ба давомнокии давраи нашунамои растани картошка бе таъсир нест. Чи тавре, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.2.4 бар меояд, давомнокии давраи нашъунамо дар навъҳои картошка дар солҳои 2019 ва 2021 аз 78

то 105 рӯзро дар бар мегирад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба солҳои 2020 ва 2022 аз 3 то 5 рӯз кам мебошад. Дар солҳои 2020 ва 2022 бошад аз ҳисоби муътадил омадани ҳарорати иқлими минтақа ва боришотҳои пай дар пай дар давраи нашви картошка давомнокии давраи нашъунамо аз 81 то 107 рӯзро ташкил дод. Аз натиҷаи нишондиҳандаҳо маълум мегардад, ки аксарияти навъҳои зери омӯзиш қарордошта аз ҷумла, Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест навъҳои миёнаи барвақтӣ ва миёнапаз буда, давраи нашвашон дар солҳои омӯзиш аз 78 то 88 рӯзро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 4 то 7 рӯз кам мебошад. Натиҷаи нишондиҳандаҳои миёнаи давомнокии давраи нашъунамои навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот дар диаграммаи 3.2.1 пешниҳод шудааст.



**Диаграммаи 3.2.1.- Давомнокии давраи нашъунамои (вегетатсияи) навъҳои нави картошка дар давраи таҳқиқот (2019-2022), рӯз.**

Ба ҳисоби миёна давомнокии давраи нашъунамо дар ҳамаи навъҳо картошка дар чор соли таҳқиқот аз 80 то 104 рӯзро ташкил дод. Давраи кӯтоҳи нашъунамо дар навъҳои Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест ба мушоҳида расид. Давомнокии давраи нашъунамо ба ҳисоби миёна дар ин навъҳо аз 80 то 86 рӯз муайян карда шуд. Давраи нашви навъҳои

Скарб, Янка, Нера ва Вектар ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот аз 92 то 104 рӯзро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковски ранний аз 3 то 15 рӯз зиёд мебошад. Дар маҷмуъ, ба ҳисоби миёна аз ҳамаи навъҳои картошкагӣ дар таҷрибаҳои гузаронида шуда давраи пурраи нашъунамо ба 89,9 рӯз баробар аст.

### **3.3. Аломатҳои морфологии навъҳои картошкагӣ**

Ташаккули узвҳои генеративии картошкагӣ нишондиҳандаи муҳимист, ки дар онҳо хусусиятҳои навъ ва таъсири шароити иқлими парвариш инъикос меёбад.


Дар натиҷаи таҷрибаҳои гузаронидашуда, ба мо маълум гардид, ки ташаккулёбии муғчаҳо дар навъҳои картошкагӣ аз шумораи навдаҳои он ва ҳарорати ҳаво дар давраи пайдоиши муғчаҳо вобаста мебошад (чадвали 3.3.1).

**Чадвали 3.3.1.- Ташаккулёбии муғчаҳо дар навъҳои картошкагӣ дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022)**

Навъҳо	Шумораи муғчаҳо, дона / растани			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	36±1,6	41 ±1,5	33± 1,1	37±1,4
Янка	32±1,4	37 ±1,6	30± 0,9	33±1,6
Вектар	48± 1,2	56 ±0,6	44±0,7	46±1,3
Скарб	39 ±1,3	48 ±1,6	36 ±1,2	42±0,7
Манифест	34± 0,9	41± 1,7	30 ±1,5	36±1,9
Бриз	32 ±1,1	39±1,1	29± 0,6	36±1,1
Нера	46±1,5	57± 0,6	43 ±1,6	45±0,8
Палатс	30±0,7	35± 1,2	28± 1,4	35±1,2
Першасвет	36 ±0,9	42 ±1,5	33 ±1,0	44± 2,6
Миёна	37,3	44,1	34,2	39,8

Чи тавре, ки аз маълумоти ҷадвали 3.3.1 маълум мегардад, нишондиҳандай баландтарин аз рӯйи шумораи муғчаҳо дар ҳамаи навъҳои картошқа ба ҳисоби миёна дар соли 2020 мушоҳид мешавад, ки ин нишондиҳанда ба 44,1 дона/растани ӣ баробар аст. Шумораи миёнаи миқдори муғчаҳо дар соли 2022 мушоҳид шуд (39,8 дона/растани). Шумораи камтарини муғчаҳо дар соли 2021 ба қайд гирифта шуд, ки ин нишондиҳанда дар ин сол ба 34,2 дона/растани рост омад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2020, 15,1% камтар аст.

Шумораи миёнаи муғчаҳо дар навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022) дар диаграммаи 3.3.1 оварда шудааст.



**Диаграммаи 3.3.1.- Миқдори миёнаи муғчаҳо дар навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022) дона/растани**

Ҳисоби миёнаи шумораи муғчаҳо дар навъҳои картошқа дар чор соли таҳқиқот бошад, 32 - 48,5 дона/растани-ро ташкил дод. Миқдори зиёди муғчаҳо дар навъҳои Вектар (48,5 адад/растани), Нера (47,8 дона/растани ) ва Скарб (41,3 адад/растани) ба мушоҳидрасид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 5 то 12 адад/растани зиёд аст. Шумораи камтарини муғчаҳо дар навъҳои Палатс (32 дона/растани), Янка (33 дона/растани), Бриз (34 дона/растани) ва

Манифест (35,3 дона/растаний) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 1,5 то 3,8 дона/растаний кам мебошад.

Шумораи гулҳо дар навъҳои картошка низ вобаста аз генотипи онҳо ва шароити иқлими дар солҳои омӯзиш фарқ меқунанд (чадвали 3.3.2).


**Чадвали 3.3.2.- Шумораи гулҳо дар навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022), дона/растаний**

Навъҳо	Шумораи гулҳо, дона /растаний			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	32±0,5	28±1	26±0,7	31±2,1
Янка	27±0,9	24±1,7	21±2,2	30±1,7
Вектар	35±2,3	37±1,5	34±0,9	39±3,3
Скарб	32±1,6	38±0,8	34±1,2	36±0,7
Манифест	22±1,9	25±2	29±1,8	23±1,2
Бриз	27±0,8	25±1,2	23±2,3	25±1,6
Нера	35±1,4	37±2,1	32±1,6	39±1,9
Палатс	20±2,1	26±1,7	22±0,8	25±2,3
Першасвет	32±0,9	28±1	25±0,6	33±0,6
Миёна	30,4	31,2	28,5	32,9

Маълумотҳои чадвали 3.3.2 нишон медиҳанд, ки микдори гулҳои ташаккулёфта (пайдошууда) дар навъҳо вобаста аз омилҳои агроэкологӣ ва генотипи навъҳо дар солҳои таҳқиқот гуногун мебошад. Шумораи гулҳо дар солҳои таҳқиқот дар ҳамаи навъҳо аз 22 то 38 дона /растаниро ташкил дод. Аммо, шумораи зиёди гулҳо дар солҳои 2020 ва 2022 ба қайд гирифта шуд. Солҳои 2019 ва 2021 бошад, бинобар баланд будани ҳарорат дар давраи гулкунӣ, резиши муғҷаҳои гул ба қайд гирифта шуд, ки ин ба камшавии шумораи гулҳо дар навъҳои картошка оварда

расонид. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо шумораи камтарини гулҳо дар соли 2021 (28,5 дона/ растаниӣ) ва миқдори зиёди гулҳо бошад дар соли 2022 (32,9 дона/растаниӣ) ба қайд гирифта шудааст.

Ҳамин тавр, таҷрибаҳои гузаронидаи мо дар маҷмуъ нишон доданд, ки миқдори миёнаи гулҳо дар навъҳои алоҳида дар чор соли таҳқиқот низ гуногун мебошад (диаграммаи 3.3.2).



**Диаграммаи 3.3.2.- Шумораи гулҳо дар навъҳои картошка (ба ҳисоби миёна дар солҳои 2019-2022), дона/растаниӣ.**

Ба назари мо миқдори гулҳо дар минтақаи омӯзиш бештар ба хусусиятҳои генетикий ва омилҳои агротехнологии минтақаи парвариши навъҳои картошка вобастагии қалон дорад.

Бояд қйад намуд, ки миқдори зиёди гулҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Вектар, Скарб ва Нера ба қайд гирифта шуд. Шумораи гулҳо дар навъҳои Вектар 36,3 дона /растаниӣ, Скарб 35 дона/ растаниӣ ва Нера 35,8 дона/растаниро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 6-7 дона/растаниӣ зиёд мебошад. Дар дигар навъҳои картошка бошад, миқдори гулҳо ба ҳисоби миёна нисбатан кам буда, 23,3 - 29,5 дона/растаниро ташкил дод. Ҳисоби миёнаи миқдори

гулҳо дар ҳамаи навъҳо дар солҳои омӯзиш ба 29,5 дона/растаниӣ баробар гардид.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳо маълум гардид, ки дар сурати баландшавии ҳарорат ва боришотҳои пайдарпай дар минтақа наҳамаи мӯғчаҳо ба гул мубаддал мегарданд. Дар давраи гулкунӣ агар боришотҳои дарозмуддат ба амал ояд резиши гулҳо низ ба мушоҳида мерасад.

Аз тарафи дигар дар солҳое, ки боришотҳои зиёд дар давраи нашъунамои ниҳолҳои картошка ба қайд гирифта шуда буд, баландшавии қади навъҳои картошка низ ба мушоҳида расид (чадвали-3.3.3)

**Чадвали 3.3.3.- Баландии қади навъҳои картошка дар давраи нашъунамо дар солҳои таҳқиқот (с 2019-2022), см.**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	63±1,2	71 ±2,2	62 ±2	66 ±2,6	65,5
Янка	62±2,9	63± 2,6	52 ±2,1	55 ±3,2	58,0
Вектар	84±3,3	83± 2,3	69 ±2,9	75± 2,7	77,8
Скарб	67±4,1	75 ±3	65 ±2,7	68 ±2,3	68,8
Манифест	67±3,1	69 ±2,8	58 ±2,4	61±2,5	63,8
Бриз	60±2,8	59± 2,5	51± 3,3	53± 2,2	55,8
Нера	75±3,2	78± 2,7	67 ±2,0	72± 3,1	73,0
Палатс	76±2,9	76± 2,1	63± 2,6	69±2,7	71,0
Першасвет	67±3,0	68 ±2,1	53± 2,7	61± 3,2	62,3
Миёна	64,9	65,9	55,6	67,2	66,2

Аз маълумоти чадвали 3.3.3 маълум мегардад, ки баландии қади растаниҳо дар навъҳои картошка яхела набуда, рушд ва инкишофи

онҳо бевосита аз хусусиятҳои навъҳо, шароити парвариш, омилҳои ҳаётии растаниҳо ва шароити агроэкологии минтақа вобаста аст.

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки навъҳои Вектар, Нера ва Палатс нисбат ба дигар навъҳо пояи дарозтар доранд. Масалан, дарозии пояи навъҳои Вектар ба 77,8 см, Нера ба 73,0 см ва Палатс бошад, ба 71 см баробар аст.

Нишондиҳандаи нисбатан ками дарозии қадии навъҳои Янка (58,0 см), Бриз (55,8 см) ва Манифест (63,8 см) ба мушоҳида мерасад, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний то 10 см кӯтоҳ мебошад. Ин аломат дар байни навъҳои картошкадар солҳои таҳқиқот низ фарқ мекард. Масалан, агар нишондиҳандаи миёнаи баландии поя дар навъҳои картошкадар соли 2019 тақрибан 65 см бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2021 қариб 10 см камтар (55,6 см) буд. Баръакс дар соли 2022 баландии пояи растаниҳо ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ба 67,2 см баробар гардид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба дигар солҳо аз 3 то 12 см баланд мебошад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки шароити агроэкологии минтақа дар солҳои омӯзиш ба баландии пояи навъҳои картошкадар то андозае таъсири муайянро расонидаанд.

### **3.4. Масоҳати сатҳи баргҳои навъҳои картошкадар**

Бояд қйад намуд, ки барги растаниӣ, узви асосии растаниӣ ба шумор меравад, ки дар он ҷараёни муҳими физиологӣ, яъне фотосинтез мегузарад [Ю.С. Носиров, 1995]. Бинобар ин, миқдор ва масоҳати барг барои растаниӣ яке аз нишондиҳандаи асосии фаъолияти фотосинтетикии он ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва зиёд намудани шумораи лӯндаҳо дар навъҳои картошкадар, қисми солим ва пуркуввати рӯйизамиинии растаниҳо, аз ҷумла баргҳо нақши муҳимро мебозанд. Чи тавре, ки маълум аст, масоҳати баргҳо дар навъҳои картошкадар минтақаи кӯҳӣ бештар бо хусусиятҳои генотипи навъҳои картошкадар ва хусусиятҳои агроэкологӣ алоқаманд мебошад.

**Чадвали 3.4.1.- Масоҳати баргҳои навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022), м<sup>2</sup>/растани.**

<b>Навъҳо</b>	<b>Солҳо</b>				<b>Миёна</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Жуковский ранний (назоратӣ)	0,63	0,68	0,61	0,70	0,65
Янка	0,72	0,75	0,66	0,76	0,72
Вектар	0,75	0,78	0,69	0,77	0,74
Скарб	0,71	0,75	0,65	0,74	0,71
Манифест	0,67	0,71	0,65	0,72	0,68
Бриз	0,65	0,69	0,59	0,66	0,65
Нера	0,75	0,87	0,71	0,85	0,79
Палатс	0,67	0,71	0,63	0,72	0,68
Першасвет	0,65	0,69	0,62	0,68	0,66
<b>Миёна</b>	<b>0,69</b>	<b>0,74</b>	<b>0,64</b>	<b>0,73</b>	<b>0,70</b>

Чи тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 3.4.1. дида мешавад, масоҳати сатҳи баргҳои навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 0,59 то 0,87 м<sup>2</sup>/растани баробар аст. Ба ҳисоби миёна масоҳати баргҳо дар ҳамаи навъҳои картошка дар солҳои 2020 ва 2022 бештар ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда ба 0,74 м<sup>2</sup>/растани баробар гардид. Солҳои 2019 ва 2021 бошад масоҳати сатҳи баргҳо мутаносибан ба 0,69 ва 0,65 м<sup>2</sup>/растани баробар гардид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба солҳои қабли аз 0,5 то 0,9 м<sup>2</sup>/растани кам мебошад. Аммо, масоҳати миёнаи баргҳо дар навъҳои картошка дар давраи таҳқиқот гуногун буда, аз 0,65 то 0,79 м<sup>2</sup>/растаниро ташкил дод. Аз ҳама нишондиҳандай баландтарин аз рӯйи ин аломат дар навъҳои картошкай Нера (0,79 м<sup>2</sup>/растани ), Вектар (0,74 м<sup>2</sup>/растани ), Янка (0,72 м<sup>2</sup>/растани ) ва Скарб (0,71 м<sup>2</sup>/растани ) ба мушоҳида расид, ки ин нисбат ба навъи назоратии

Жуковский ранний аз 0,6 то 0,14 м<sup>2</sup>/растанӣ зиёд мебошад. Ба ҳисоби миёна масоҳати баргҳо дар ҳамаи навъҳои картошка дар солҳои омӯзиш ба 0,70 м<sup>2</sup>/растанӣ баробар гардид.

Тибқи маълумоти олимон [Қ. Партоев, 2013, И.И. Каримов, 2021], Масоҳати баргҳо дар навъҳои картошка аз муҳлати кишт вобастагӣ дошта, ҳангоми шинонидани лӯндаи картошка дар моҳи май нисбат ба шинонидани он дар нимаи аввали моҳи июн, масоҳати баргҳо то 28,7% зиёд мебошад.

Аммо таҷрибаҳои мо нишон доданд, ки масоҳати баргҳо дар навъҳои картошка аз хусусиятҳои генетикии навъҳо ва шароити боду ҳаво дар солҳои таҳқиқот вобаста мебошад (ҷадвали 3.4.2).


#### **Ҷадвали 3.4.2.- Масоҳати баргҳои навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), ҳазор м<sup>2</sup>/га**

Навъҳо	Солҳо.			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	35,9	38,7	34,8	39,9
Янка	41,0	42,7	37,6	43,3
Вектар	42,7	44,5	39,3	43,8
Скарб	40,5	42,7	37,1	42,1
Манифест	38,2	40,5	37,1	41,0
Бриз	37,5	39,3	33,6	37,6
Нера	42,7	49,5	40,5	48,4
Палатс	38,2	40,5	35,9	41,0
Першасвет	37,1	39,3	35,3	38,7
Миёна	39,3	42,2	36,4	41,6

Чи тавре, ки аз маълумоти ҷадвали 3.4.2 дида мешавад, масоҳати баргҳо дар як гектар майдони картошка вобаста ба навъҳои он ва солҳои омӯзиш гуногун буда, аз 33,6 то 49,5 ҳазор м<sup>2</sup>/га баробар аст. Мо аз рӯйи ин нишона нишондиҳандай баландро дар солҳои 2020 ва 2022 ба

мушоҳида менамоем. Чунки, дар ин солҳо шароити иқлими минтақа мусоид буда, боришотҳо низ зиёд ба қайд гирифта шуд. Ба ҳисоби миёна масоҳати баргҳо дар ҳамаи навъҳо дар соли 2020, 42,2 ҳазор м<sup>2</sup>/га ва соли 2022 бошад ба 4,6 ҳазор м<sup>2</sup>/га рост омад. Аммо, солҳои 2019 ва 2021 аз сабаби баландшавии аз меъёр зиёди ҳарорати ҳаво дар минтақа ва нисбатан камбориши будан дар ин солҳо боиси инкашофи пасти масоҳати баргҳо гардид. Дар ин солҳо масоҳати баргҳо дар навъҳо нисбат ба дигар солҳои омӯзиш камтар буда, ин нишондиҳандаҳо дар соли 2019 ба 39,3 ҳазор м<sup>2</sup>/га ва дар соли 2021 бошад, ба 36,8 ҳазор м<sup>2</sup>/га баробар гашт. Яъне, ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2020, 2,9 (16,6%) ва 5,4 (15,5%) ҳазор м<sup>2</sup>/га кам буд. Масоҳати баргҳои навъҳои картошқа нисбат ба соли 2022 бошад, ба миқдори 2,3 ҳазор м<sup>2</sup>/га, ё ин ки 16,3% ва 4,8 ҳазор м<sup>2</sup>/га, ё ин ки 15,3% кам мебошад.

Нишондоди миёнаи масоҳати баргҳо дар навъҳои картошқа дар майдон низ гуногун мебошад (диаграммаи 3.4.1).



**Диаграммаи 3.4.1.- Масоҳати миёнаи баргҳои навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), ҳазор м<sup>2</sup>/га**

Аз натиҷаи маълумоти диаграммаи 3.4.1 маълум мегардад, ки масоҳати бештари баргҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Нера (45,0 ҳазор

м<sup>2</sup>/га), Вектар (42,2 ҳазор м<sup>2</sup>/га), Янка (41,0 ҳазор м<sup>2</sup>/га) ва Скарб (40,5 ҳазор м<sup>2</sup>/га) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 3,3 то 8,0 ҳазор м<sup>2</sup>/га ё ин ки аз 15,1 то 16,9 % зиёд мебошад. Дар маҷмуъ масоҳати баргҳо ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқот ба 39,9 ҳазор м<sup>2</sup>/га баробар гардид.

### **3.5. Массаи узвҳои морфологии навъҳои картошка**

Тибқи маълумоти Қ. Партоев [2014], Қ. Меликов, М.Сулангов ва дигарон [2014], Ф.М.Саидов [2023], шароити иқлими минтақа ва меъёри муайяни моддаҳои ғизой ба инкишофёбии вазни баргу поя ва ҳосилнокии навъҳои картошка таъсири мусбат мерасонанд.

Дар таҷрибаҳои гузаронидаи мо низ муайян гардид, ки ба ташакқулёбии массаи рӯйизамиинии навъҳи картошка дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон бештар аз омилҳои агроэкологӣ ва генотипи навъҳои картошка вобаста мебошад (ҷадвали 3.5.1)

#### **Ҷадвали 3.5.1.- Массаи баргу пояи тари навъҳои картошка дар як растани дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022), г/растани**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	590±23,1	502±28,0	570±42,0	625±15,7	600,0
Янка	550±19,7	690±35,2	535±37,4	580±29,7	619,2
Вектар	580±21,2	640±15,5	610±25,0	615±22,0	632,2
Скарб	570±19,5	690±22,7	540±41,5	525±28,5	609,3
Манифест	526±22,0	595±40,7	500±25,2	590±35,7	583,6
Бриз	595±18,2	585±18,2	550±39,6	500±25,0	582,7
Нера	590±24,2	649±20,2	633±45,2	675±21,0	664,4
Палатс	580±19,6	590±22,2	633±29,4	615±28,7	629,5
Першасвет	582±25,7	585±22,2	560±40,2	520±21,0	589,0
<b>Миёна</b>	<b>595,1</b>	<b>639,0</b>	<b>606,2</b>	<b>608,0</b>	<b>612,2</b>

Аз натицаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.5.1 маълум мегардад, ки вобаста аз солҳои таҳқиқот вазни баргу поя дар растаниҳо гуногун буда, вазни нисбатан ками баргу пои навъҳои картошка дар соли 2019 (595,1 г/раст) ба мушоҳид расид ва вазни зиёдтар бошад дар соли 2020 (639 г/раст) ба қайд гирифта шуд. Ин натицаи нишондиҳандаҳо ба ақидаи мо ба омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш вобаста аст. Чунки соли 2019 аз сабаби нисбатан гармшавии иқлим инкишофёбии қисми рӯйизиминии растаниҳо суст гардианд. Дар байни навъҳо бошад, аз ҳама вазни зиёд дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна дар навъҳои Нера 664,4 г/раст, Вектар 632,2 г/растаниӣ, Палатс 629,5 г/растаниӣ ва Янка 619,2 г/растаниро ташкил дод, ки нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 19- 64 г/растаниӣ кам мебошад. Дигар навъҳо дар муқоиса бо навъи назоратӣ аз рӯйи вазни баргу поя такрибан яхела буда, аз ҳамдигар фарқияти кам доранд.

Дар маҷмуъ вазни баргу пои тари растаниҳо ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқотҳо ба 612,2 г/растаниӣ баробар гардид.


Чи тавре, ки аз натицаи таҳқиқотҳо дида мешавад, нишондиҳандаи вазни баргу поя дар навъҳои картошка дар як гектар дар солҳои таҳқиқот низ вобаста ба ҳусусиятҳои агроэкологӣ ва генотипи онҳо инчунин тарзи парвариш фарқ мекунад (ҷадвали 3.5.2).

Аз натицаи таҷрибаҳо маълум мегардад, ки вазни баргу пои растаниҳо аз ҳар гектар дар навъҳо гуногун буда, соли 2019 ба ҳисоби миёна ба 33,9 т/га баробар гардид. Вазни нисбатан зиёдтар дар ин сол дар навъҳои Бриз (34 т/га), Нера (33,6 т/га), Першасвет (33,2 т/га) ба мушоҳид расид. Нишондиҳандаи баландтарини вазни баргу поя ба ҳисоби миёна дар соли 2020 (36,5 т/га) ба мушоҳид расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба дигар солҳои таҳқиқот аз 2,1 то 2,6 т/га зиёд мебошад.

**Чадвали 3.5.2. -Массаи баргу пояи картошка дар гектар дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.**

<b>Навъҳо</b>	<b>Солҳо</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Жуковский ранний (назоратӣ)	33,6	29,6	32,5	35,6
Янка	32,0	39,3	30,4	33,1
Вектар	33,1	36,5	34,8	35,1
Скарб	32,5	39,3	30,8	29,9
Манифест	30,0	34,0	28,5	33,6
Бриз	34,0	33,3	31,4	28,5
Нера	33,6	38,1	36,3	38,4
Палатс	33,1	33,6	36,1	35,1
Першасвет	33,2	33,3	32,0	29,6
Миёна	33,9	36,5	34,5	34,6
<b>КФМ 05</b>	<b>0,22</b>	<b>1,1</b>	<b>0,65</b>	<b>0,78</b>

Нишондиҳандаҳои вазни миёнаи баргу поя дар навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот низ якхела набуда, вобаста ба шароити минтақаи парвариш ва омилҳои агроэкологӣ фарқ меқунанд (диаграммаи 3.5.1).



**Диаграммаи 3.5.1.- Вазни миёнаи баргу пояи тари растани картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.**

Аз нишондиҳандаҳои диаграммаи 3.5.1 дида мешавад, вазни миёнаи баргу пояи дар навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқотҳо вобаста ба омилҳои агротехнологӣ, тағйирёбанда буда, аз ҳама вазни бештари баргу поя дар навъҳои Нера-36,6 т/га, Вектар- 34,9 т/а, Палатс- 34,5 т/га ва Янка 33,7 ба мушоҳида расид. Ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковски ранний то 3,8 т/га зиёд мебошад.

Нишондоди миёнаи вазни баргу поя дар 9 навъи картошка, дар маҷмуъ дар чор соли таҳқиқот 34,9 т/га-ро ташкил дод.

Ба ақидаи олимон [Қ.Партоев, 2013; И.И. Каримов, 2021; М. Курбонов, 2021] инкишофёбии вазни решай картошка дар минтақаи кӯҳӣ аз хусусиятҳои навъ ва генотипи онҳо вобаста мебошад.

Таҷрибаҳои гузаронидаи мо нишон доданд, ки дар сурати зиёд будани навдаҳо дар қисми рӯйизамиинии растаниҳо инкишофи решоҳои зерихокии онҳо низ хуб гардида, дар ин баробар вазни онҳо низ зиёд мегардад (ҷадвали 3.5.3).

### **Ҷадвали 3.5.3.- Вазни решай навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), г/растани**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	59,2	67,9	66,3	57,7	62,9
Янка	67,2	74,8	65,6	75,1	70,6
Вектар	69,6	65,4	63,9	68,5	66,9
Скарб	67,5	69,3	62,2	70,1	67,3
Манифест	60,9	65,7	59,4	63,1	62,3
Бриз	58,1	63,6	61,6	56,5	60
Нера	67,1	69,3	71,5	69,6	69,4
Палатс	69,4	65,1	67,7	71,6	68,4
Першасвет	55,8	63,4	69,3	72,9	65,4
Миёна	<b>63,8</b>	<b>67,1</b>	<b>65,3</b>	<b>67,2</b>	<b>65,9</b>

Аз натицаҳои ҷадвали 3.5.3 маълум мегардад, ки инкишофёбии вазни решоҳои навъҳои картошка дар растани ҷобастана аз солҳои таҳқиқот гуногун буда, ба ҳисоби миёнаи солҳо аз 63,8 г/растани то 67,2 г/растаниро ташкил дод. Аз ҳама шумораи зиёди вазни решоҳо дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳо қариб якхела буда, ба 67,1 ва 67,2 г/растани баробар гардид. Аз ҳама вазни камтарин бошад дар соли 2019 (63,8 г/растани) ба қайд гирифта шуд. Инкишофёбӣ ва вазни решоҳо дар навъҳои картошка ҷобастана ба хусусиятҳои агроэкологӣ ва генотипи онҳо ба ҳисоби миёна аз 60 то 70,6 г/растаниро ташкил медиҳад. Аз ҳама шумораи бештари вазн дар навъҳои Янка (70,6 г/раст), Нера (69,4 г/раст), Палатс (68,4 г/раст), ва Скарб ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский Ранний 4,4 - 7,5 г/растани зиёд мебошад. Дар маҷмуъ вазни решоҳо дар ҳамаи навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна ба 65,9 г/растани баробар гардид.

Вазни решоҳои тарни навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот дар як гектар низ ҷобастана аз омилҳои агроэкологии минтақа ва генотипи навъҳо якхела набуда, нишондиҳандаҳои гуногунро ифода менамоянд (ҷадвали 3.5.4).

#### **Ҷадвали 3.5.4.- Вазни решоҳои навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот**

**(2019-2022), т/га.**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	3,4	3,9	3,8	3,3	3,6
Янка	3,8	4,3	3,7	4,2	4,0
Вектар	4,0	3,7	3,6	3,9	3,8
Скарб	3,8	4,0	3,5	4,1	3,9
Манифест	3,5	3,8	3,4	3,6	3,5
Бриз	3,3	3,6	3,5	3,2	3,4

### Идомаи ҷадвали 3.5.4.

Нера	3,8	3,9	4,1	3,9	3,9
Палатс	3,9	3,7	3,9	4,1	4,0
Першасвет	3,2	3,6	3,9	4,1	3,7
<b>Миёна</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>

Аз натиҷаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.5.4 маълум мегардад, ки ҳисоби миёнаи вазни камтарини решаш дар як гектар дар чор соли таҳқиқот дар навъҳои Бриз (3,4 т/га) ва Манифес (3,5 т/га) ва вазни зиёд бошад дар навъҳои Янка (4,0 т/га) ва Палатс (4,0 т/га) ба мушоҳида расид. Дар солҳои таҳқиқот бошад, ҳисоби миёнаи баландтарини вазни решаш дар як гектар дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки дар ин солҳо нишондиҳандаҳои вазни якхела буда, ба 3,8 т/га рост омад.

Ҳисоби миёнаи вазни решаш 9 навъи картошка дар чор соли таҳқиқот дар як гектар маҷмуъян ба 3,7 т/га баробар гардид.

Натиҷаи нишондиҳандаҳо бори дигар исбот намуданд, ки омилҳои агроекологӣ вобаста ба минтақа ба инкишофёбии решаш растаниҳо таъсири худро мерасонад.


Нишондиҳандаҳои вазни баргу поя ва решаш навъҳои картошка низ вобаста ба ғенотипи навъҳо, шароити минтақаи парвариш ва омилҳои агроэкологӣ алоқаманд мебошад (ҷадвали- 3.5.5).

Аз натиҷаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.5.5 маълум мегардад, ки ин аломат ҳам аз рӯйи солҳо ва ҳам ба ҳисоби миёна байни навъҳо фарқияти калон дорад. Камтарин нишондиҳандаи вазни баргу поя ва решаш картошка дар соли 2019 (37,5т/га) ва дар навъи Бриз 37,3 т/га ба мушоҳида расид. Нишондиҳандаи баланд бошад дар соли 2020 (40,1 т/га) ва дар навъи Янка 44,2 т/га ба даст омад, ки ин аломат нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 12,7 т/га ё 13,9 % зиёд мебошад.

**Чадвали 3.5.5. -Вазни умумии баргу поя ва решаҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.**

Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	37,0	33,5	36,3	38,9
Янка	35,8	44,2	34,1	37,3
Вектар	37,1	40,8	38,5	39,1
Скарб	36,3	43,3	34,3	34,9
Манифест	33,5	37,8	31,9	37,2
Бриз	37,3	36,9	34,9	34,6
Нера	37,4	42,0	40,4	40,2
Палатс	37,0	37,3	40,0	40,2
Першасвет	36,4	36,9	35,9	38,7
Миёна	37,5	40,1	38,3	38,5
КФМ <sub>05</sub>	0,44	1,44	0,94	0,62

Вазни миёнаи баргу поя ва решаҳо дар навъҳои картошка низ вобаста ба шароити минтақаи парвариш ва солҳои таҳқиқот яхела набуда, нишондиҳандаҳои гуногун ба даст омад (диаграммаи 3.5.2).



**Диаграммаи 3.5.2.- Вазни миёнаи баргу поя ва решаҳои тари картошка дар солҳои таҳқиқот, т/га**

Тавре, ки аз диаграммаи 3.5.2 бармеояд, вазни миёнаи баргу поя ва решаҳои картошка дар навъҳо гуногун буда, аз 35 то 40,5 т/га ба мушоҳида расид. Натиҷаҳо бори дигар нишон дод, ки шароити агроэкологии минтақа ва омилҳои муҳити атроф бевосита ба сабзишу инкишоф ва массаи биологии навъҳои картошка таъсири худро мерасонад. Далели ин гуфтаҳо, аз натҷаҳои таҷрибаҳо маълум мегардад, ки на ҳамаи солҳо нишондиҳандаҳо хуб буданд. Натиҷаҳои назаррас дар он солҳое ба даст омад, ки шароити иқлими минтақа мӯътадил гардида, дар давраи нашви растаниҳо боришот ва намнокӣ бештар ба қайд гирифта шуда буд.

### **3.6.Маҳсулнокии навъҳои гуногуни картошка**

Тағйирёбии иқлимин яке аз проблемаҳои асосии соҳаи кишоварзӣ, баҳусус картошкапарварӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, ҳоло дар назди олимон ва мутахассисон масъалаи баланд бардоштани ҳосилнокии картошка ва афзун гардони истеҳсоли он меистад.

Аз натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидай мо маълум гардид, ки барои ташаккулёбии маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ ва дигар аломатҳо хоҷагии растаниҳо, маҳсусан, дар навъҳои картошка хусусиятҳои генотипии навъҳо ва шароити агроэкологии минтақаи парвариш вобаста ба солҳои таҳқиқот таъсир мерасонанд.

Чи тавре, ки олимон [Б. Каримов, 2006, А.Т. Ахмедов, М. Сулангов ва дигарон, 2014, И.И. Каримов, 2021] қайд намуданд, шароити агроэкологии минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баландии зиёда аз 1800 метр аз сатҳи баҳр имкон медиҳад, ки дар он ҷойҳо маводи ҳушсифати тухмии картошка парвариш карда шавад.

Шароити иқлими минтақаи Лахши водии Рашт барои рушду инкишофёбӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка мусоид буда, дар сурати риояи технологияи дурусти илман асосноки парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ гирифтани ҳосили баланд ва ҳушсифат имконпазир мебошад [И.И. Каримов, 2021 ].

Шумораи лӯндаҳо яке аз нишондиҳандаҳои асосии ҳосилнокии растаниҳои картошқа ба ҳисоб меравад. Аз таҳқиқотҳои гузаронидай мо маълум гардид, ки шумораи лӯндаҳо дар як растаний вобаста ба генотипи навъҳои картошқа ва шароити минтақаи парвариш фарққунанда мебошад (ҷадвали 3.6.1).

Аз натиҷаи ҷадвали 3.6.1 маълум мегардад, ки шумораи лӯндаҳо дар растаний вобасата аз навъҳои картошқа ва солҳои таҳқиқот гуногун буда, шумораи бештари лӯндаҳо дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳо ба 6,9 ва 6,6 дона/растаний баробар гардид.

### **Ҷадвали 3.6.1.- Шумораи лӯндаҳо дар навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), дона/растаний**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	4,9	6,6	4,8	5,7	5,5
Янка	7,8	8,1	7,4	6,8	7,5
Вектар	7,5	7,9	5,6	7,5	7,1
Скарб	5,2	7,6	6,7	7,6	6,8
Манифест	5,7	6,3	4,6	5,7	5,6
Бриз	6,3	8,4	5,8	6,4	6,7
Нера	5,9	6,3	4,4	6,8	5,9
Палатс	5,6	6,6	5,2	7,1	6,1
Першасвет	6,6	5,6	3,8	5,9	5,5
<b>Миёна</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>5,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>
<b>КФМ<sub>05</sub></b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	<b>0,4</b>	<b>0,21</b>	<b>022</b>

Дар солҳои 2019 ва 2021 аз ҳисоби номусоид омадани иқлим дар минтақа шумораи лӯндаҳо нисбатан кам гардида ба 6,2 ва 5,4 дона/растаний рост омад. Дар байни навъҳо бошад шумораи бештари лӯндаҳо ба ҳисоби миёна дар навъҳои Янка (7,5 дона/растаний), Вектар ва

Скарб (6,8 дона/растаниӣ), ва Бриз (6,7 дона/ растаниӣ) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 1,2 то 2 дона/растаниӣ зиёд мебошад. Шумораи лӯндаҳо дар дигар навъҳо бошад қариб ба навъи назоратӣ баробар мебошад.

Дар маҷмуъ шумораи лӯндаҳо дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна 6,3 дона/ растаниро ташкил дод.

Бояд қайд кард, ки ҳосилнокии навъҳои картошка асосан аз се аломати ба ҳам алоқаманд; шумораи лӯндаҳо дар растаниӣ, вазни онҳо ва зичии растаниҳо дар майдон иборат аст. Чи тавре, ки А.А.Оплеухин [2013], Т.А. Ахмедов, Қ. Меликов ва дигарон [2014], қайд намудааст, нишондиҳандаи тағйирёбии вазни лӯндаҳо дар навъҳои картошка аз хусусияти навъҳо ва шароити минтақаи парвариш вобаста аст.

Тавре, ки аз таҳқиқотҳо мо маълум гардид, вазни лӯндаҳо вобаста аз солҳо гуногун буда, вазни бештари лӯндаҳо дар он солҳое ба назар расид, ки дар он солҳо шароити иқлими минтақа муътадил омада, боришотҳо бештар ба қайд гирифта шуда буданд (чадвали-3.6.2).

### **Чадвали 3.6.2.- Вазни миёнаи як лӯндаи картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), грам.**

Навъҳо	Солҳо				Миёна
	2019	2020	2021	2022	
Жуковский ранний (назоратӣ)	81,6	86	70,8	86,8	81,3
Янка	85,8	96,5	75,2	94,8	88,1
Вектар	73,3	86	75	84,4	79,7
Скарб	87	93,3	82,3	68,4	82,8
Манифест	80,7	87,1	78,2	84	82,5
Бриз	52,1	91,4	79,3	86,2	77,3
Нера	67,7	96,5	83,2	94,6	85,5
Палатс	66,6	89,2	75,2	96	81,8
Першасвет	71,2	94,1	84,2	91,8	85,3
<b>Миёна</b>	<b>74,0</b>	<b>91,1</b>	<b>78,2</b>	<b>87,4</b>	<b>82,7</b>
<b>КФМos</b>	<b>3,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>

Чи тавре, ки дар چадвали 3.6.2 нишон дода шудааст, дар бисёр навъҳои картошка нишондиҳандаҳои вазни як лӯнда вобаста ба шароити соли кишт ва инчунин хусусиятҳои генетикии ин навъҳо гуногун мебошад. Вазни бештари лӯндаҳо ба ҳисоби миёна солҳои 2020 (91,1 грам) ва 2022 (87,4 грам) ва дар навъҳои Янка (96,5 - 94,8 грам), Нера (96,5 - 94,6 грам) ва Першасвет (94,1-91.8 грам) ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба соли 2019 12,3%, -11,8% ва нисбат ба соли 2021 бошад 11,6% - 11,2% зиёд мебошад. Дар маҷмуъ вазни як лӯнда ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқотҳо ба 82,7 грам баробар гардид.

Маҳсулнокии навъҳои картошка ба аломатҳои ирсии онҳо ва як қатор омилҳои агроэкологии минтақа, ки навъҳо дар он ҷойҳо парвариш карда мешаванд, вобаста мебошад. Барои нигоҳ доштани қобилияти мутобиқшавии навъҳои картошка ба шароитҳои агроэкологии гуногун риояи чорабиниҳои агротехникии илман асоснок бо мақсади нигоҳ доштани навъҳои картошка дар ҳолати солим аҳамияти маҳсус доранд.

Аз рафти гузаронидани таҳқиқот маълум гардид, ки ҳосилнокии навъҳои картошка дар минтақаи кӯҳӣ то андозае бо генотипи ин навъҳо ва омилҳои агроэкологии минтақаи парвариш алоқаманд аст (ҷадвали 3.6.3).


Чи тавре, ки аз маълумоти ҷадвали 3.6.3 дида мешавад, маҳсулнокии навъҳои картошка вобаста аз генотипи онҳо ва шароити иқлими солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 320 то 782 г/растаниро ташкил намуд. Тавре, ки дар боло қайд намудем, маҳсулнокии навъҳо аз шумораи лӯндаҳо ва вазни як лӯнда вобастагӣ дорад. Аз ин ҳисоб маҳсулнокии бештар дар он солҳое ба назар мерасад, ки дар он солҳо шумораи лӯндаҳо ва вазни як лӯнда дар растани зиёд буданд. Маҳсулнокии бештар дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида расид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳо ба 642,1– 580,2 г/растаний баробар гардид. Дар солҳои 2019 ва 2021 бошад, маҳсулноки дар навъҳои картошка дар минтақа нисбатан паст гардида ба 455,8г/растаний ва 414,7г/растаний рост

омад. Сабаби нисбатан коҳиш ёфтани маҳсулнокӣ ин баландшавии аз меъёр зиёди ҳарорат ва камшавии боришот дар минтақа мебошад.

### **Чадвали 3.6.3.- Маҳсулнокии навъҳои нави картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), г/ растани**

<b>Навъҳо</b>	<b>Солҳо</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Жуковский ранний (назоратӣ)	400	568	340	495
Янка	670	782	556	645
Вектар	550	679	420	633
Скарб	452	709	520	551
Манифест	460	549	360	479
Бриз	328	768	460	552
Нера	400	608	366	643
Палатс	373	589	391	682
Першасвет	470	527	320	542
Миёна	455,8	642,1	414,7	580,2
<b>КФМ<sub>05</sub></b>	<b>38</b>	<b>28,3</b>	<b>26,2</b>	<b>22,5</b>

Маҳсулнокӣ ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот дар навъҳои нави картошка мусбат арзёбӣ карда мешавад (диаграммаи 3.6.1)



**Диаграммаи 3.6.1.- Маҳсулнокии миёнаи навъҳои нави картошка дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022), г/ растани**

Маҳсулнокии миёна дар навъҳои картоша дар чор соли таҳқиқот гуногун буда, маҳсулнокии бештар дар навъҳои Янка (663,2 г/растани), Скарб (558 г/растани), Вектар (570,5 г/растани) ва Бриз (527 г/растани) ба мушоҳида расид, ки нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 212, 107, 120, ва 76 г/растани зиёд мебошад. Маҳсулнокии дигар навъҳо миёна буда, ба маҳсулнокии навъи назоратӣ монанд мебошад. Дар маҷмуъ ҳисоби миёнаи маҳсулнокӣ дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқот ба 521 г/растани баробар гардид.

### **3.7. Ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологии навъҳои картошка**

Шароити агроэкологии минтақаи парвариш метавонад ба ҳосилнокии навъҳои картошка ва сифати он дар минтаҳои кӯҳӣ таъсири худро расонад. Омилҳои муҳити атроф баҳусус намнокӣ дар давраҳои сабзиши растаниҳо ва ҳосилбандии онҳо муҳим мебошад. Давраи муҳими талабот ба намӣ ба марҳилаи сабзиш ва ҳосилбандии растаниҳо рост меояд ва норасоии намӣ дар ин давра боиси коҳиши ёфтани ҳосили растаниҳо ва хушксолии кӯтоҳмуддат дар марҳилаи гулқунӣ боиси 17-23% кам шудани ҳосили картошка мегардад [М.З. Буй, 2011, Қ. Меликов, Ҷ.С. Сайдова ва дигарон 2014].

Дар шароити Тоҷикистон ҳосили баландтарини картошка соли 1933 аз ҷониби дехқони Помири Ғарбӣ Ҳ. Мирzonаботов (70т/га) ба даст оварда шудаст.

Олимон [Ҷ.О. Ҷаҳнгиров, 1998; Б. Каримов, Қ.А. Алиев, 1999; Т.А. Ахмедов, 2012; Қ. Партоев, 2013, Қ. Меликов, М. М. Сулангов, Ҷ.С. Сайдва, 2012, 2014, М.М. Қурбонов 2021, И.И. Каримов 2021] дар рафти таҳқиқоти бисёрсолаи худ муайян намудаанд, ки шароити иқлими минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баландии зиеда аз 2000 метр аз сатҳи баҳр барои рушду инкишофёбӣ, ҳосилнокӣ ва сифати баланди лӯндаҳо шароити беҳтарин ба ҳисоб меравад.

Нишондиҳандай ҳосилнокӣ меъёри асосии арзёбӣ ҳангоми парвариши ҳама гуна зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла картошка мебошад. Яке аз қисматҳои асосии корҳои илмии мо оид ба муайян


намудани ҳосилнокӣ дар 9 навъи картошка дар чунин шароит равона шудааст. Тавре ки маълум аст, шароити агроэкологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвариши картошка қариб дар тамоми қаламрави ҷумҳурий мувоғиқ аст. Шароити маҳсусан муносиб барои парвариши картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ ва наздиқӯҳии Тоҷикистон мавҷуд аст. Чи тавре, ки натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсолаи мо (солҳои 2019-2022) нишон дод, ҳосили навъҳои картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ асосан аз генотипи навъҳо ва шароити агроэкологии минтақа вобаста мебошад (чадвали 3.7.1).

**Чадвали 3.7.1.- Ҳосилнокии навъҳои нави картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), т/га.**

Навъҳо	Солҳо			
	2019	2020	2021	2022
Жуковский ранний (назоратӣ)	22,8	32,4	19,4	28,2
Янка	38,2	44,5	31,6	36,7
Вектар	31,4	38,7	23,9	36,1
Скарб	25,8	40,4	29,6	31,4
Манифест	26,2	31,3	20,5	27,3
Бриз	18,7	43,8	26,2	31,5
Нера	22,8	34,6	20,3	36,6
Палатс	21,3	33,6	22,8	38,8
Першасвет	26,7	30,0	18,2	30,9
Миёна	25,9	36,6	23,6	33,0
<b>КФМ<sub>05</sub></b>	<b>2,17</b>	<b>1,62</b>	<b>1,5</b>	<b>1,27</b>

Чи тавре, ки аз маълумотҳои чадвали 3.7.1 дида мешавад, ҳосилнокӣ дар навъҳои картошка яхела набуда, вобаста аз шароити минтақа дар солҳои гузаронидани таҳқиқотҳо ба ҳисоби миёна аз 23,6 т/га то 36,6 т/га-ро ташкил дод. Ҳосилнокии баланд дар солҳои 2020 ва 2022 ба мушоҳида гардид, ки ин нишондиҳанда дар ин солҳои таҳқиқот

ба ҳисоби миёна дар ҳамаи навъҳо ба 36,6 т/га ва 33,0 т/га баробар гардид. Аз байни навъҳо бошад дар ин солҳои таҳқиқот навъҳои Янка, Вектар ва Скарб ва Бриз новобаста аз тағйирёбии иқлим аз чиҳати ҳосилнокӣ бартарӣ нишон доданд. Ҳосилнокӣ дар ин навъҳо дар солҳои 2019 ва 2022 то 44,5 т/ га рост омад Аммо, бояд қайд кард, ки ҳар як навъи картошка потенсиали биологии худро барои ҳосилнокӣ дар солҳои гуногун ба таври гуногун нишон медиҳад. Масалан, дар навъи назоратии Жуковский ранний ҳосилнокии ҳадди ақал дар соли 2021 (19,4 т/га), ва ҳадди аксар дар соли 2020 (32,4 т/га) ва дар навъи Янка бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2019 (38,2 т/га) ва дар соли 2020 (44,5 т/га) мушоҳида карда мешавад. Ҳосилнокии миёна дар навъҳои картошка дар чор соли таҳқиқот низ гуногун буданд (диаграммаи 3.7.1).



**Диаграммаи 3.7.1.- Ҳосилнокии миёнаи навъҳои нави картошка дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022), т/га.**

Аз натиҷаи нишондиҳандаҳои диаграммаи 3.7.1 дида мешавад, ки ҳосилнокии миёна дар навъҳои картошка вобаста аз ғенотипи навъҳо ва омилҳои агроэкологии минтақа гуногун буда, аз 25,7 т/га то 37,8 т/га-ро ташкил дод. Ҳосилнокии баланд ба ҳисоби миёна дар чорсоли таҳқиқот дар навъҳои Янка (37,8 т/га), Вектар (32,5 т/га), Скарб (31,8 т/га) ва Бриз (30,1 т/ га) ба даст омад, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба навъи

назоратии Жуковский Ранний аз 4,4 т/га то 12,3 т/га зиёд мебошад. Ҳосилнокии нисбатан паст дар навъҳои Манифест (26,3 т/га) ва Першасвет (26,5 т/га) ба мушохида расид. Аз натиҷаҳои ҷамъбастӣ малум мегардад, ки ҳосилнокии ҳамаи навъҳои санчишӣ нисбат ба навъи назоратӣ баланд мебошад. Дар маҷмуъ ҳосилнокӣ дар ҳамаи навъҳо ва дар чор соли таҳқиқотҳо 29,8 т/га-ро ташкил дод.

Бояд қайд кард, ки аз байни навъҳои омӯхташудаи картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022) навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз ҳосилнокии баланд нишон дода, нисбат ба ҳосилнокии навъи назоратии Жуковский ранний 12,1 т/га (9,7%), 6,8 т/га (8,3%), 6,1 т/га (8,1%), ва 4,4 т/га (7,7%) зиёд буда, навъҳои нави ояндадори картошка шуморида мешаванд.

Ҳамин тариқ таҳқиқотҳо нишон доданд, ки навъҳои картошка вобаста ба ҳусусиятҳои генотипӣ ва шароити агроклиматии минтақаи парвариши онҳо дар солҳои омӯзиш аз рӯйи биомассаи умумияшон низ нишондиҳандаҳои гуногун доранд (ҷадвали-3.7.2).

### **Ҷадвали 3.7.2. -Масаи умумии биологии навъҳои картошка ( 2019-2022)**

**т/га**

<b>Номгӯи навъҳо</b>	<b>Солҳо</b>				<b>Миёна</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Жуковский ранний (назоратӣ)	59,8	65,9	55,7	67,1	62,1
Янка	74	88,7	65,7	74	75,5
Вектар	68,5	79,5	62,4	75,2	71,3
Скарб	62,1	83,7	63,9	66,3	69
Манифест	59,7	69,1	52,4	64,5	61,3
Бриз	56	80,7	61,1	66,1	65,9
Нера	60,2	76,7	61,1	76,8	68,5
Палатс	58,3	70,9	62,8	79	67,7
Першасвет	63,1	66,9	54,1	69,6	63,4
Миёна	62,4	75,8	59,4	70,9	67,1
<b>КФМ<sub>05</sub></b>	<b>1,38</b>	<b>2,53</b>	<b>1,28</b>	<b>1,18</b>	<b>1,11</b>

Чи тавре, ки таҳқиҳоти мо нишон доданд, қариб ҳама навъҳои санчишии картошка аз рӯйи массаи биологӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бартарӣ доранд. Аз ҳама нишондиҳандай баландтарин аз рӯйи массаи биологӣ дар навъҳои Янка (75,5 т/га), Вектар (71,3 т/га), Скарб (69 т/га) ва Нера (68,5 т/га) диде мешавад, ки ин нишондиҳандаги нисбат ба навъи назоратӣ аз 6,4 т/га то 9,2 т/га ва ё аз 9% то 12,1% зиёд мебошад. Навъҳои дигари картошка аз рӯйи ин аломат аз ҳамдигар фарқияти кам доранд. Ҳамин тарик, навъҳои Янка, Скарб, Вектар ва Нера аз ҷиҳати массаи биологӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бартариҳои назаррас доранд.


### **3.8.Алоқамандии аломатҳои навъҳои картошка**

Робитаи алоқамандӣ байни аломатҳои гуногун дар зироатҳои гуногун, аз ҷумла картошка метавонад мусбат ва манғӣ бошад. Алоқамандии аломатҳои навъҳои картошка ин тағироти мувофиқашудаи ду аломат аст, ки нишондиҳандаги он тағийирёбии як аломатро мувофиқи тағийирёбии аломатҳои дигар нишон медиҳад [П.И. Алсмик, 1979; В.А. Кумаков, 1980; Н.Г. Ведров, 1982; М.В. Горшков, 2010; Қ. Партоев, 2013; А.В. Алабушев, 2017; А.А. Жученко, 1988, 2000, М.М. Қурбонов, 2021]. Муҳаққиқони зикршуда асосан таҳлили алоқамандии аломатҳоро байни зироатҳои гуногун, аз ҷумла ба растани картошка муайян намудаанд.

Мувофиқи маълумотҳои бисёр муаллифон барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолии картошка ва корҳои селексионӣ муайян намудани робитаҳои алоқамандӣ байни дигар аломатҳои полигенӣ ва ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ нақши муҳим мебозанд [В.А. Драгавцев, 1984, 2000; Р.С. Бобохонова, 2007; Қ. Партоев, 2014, М.М. Қурбонов, 2021; И.И. Каримов, 2021].

Яке аз паҳлӯҳои асосии корҳои илмӣ-таҳқиқотии мо ин муайян намудани алоқамандии байни аломатҳо дар навъҳои гуногуни картошка мебошад. Аз ҷумла, муайян карда шуд, ки алоқаманди байни миқдори

муғчаҳо ва шумораи гулҳо дар навъҳои картошка дар шароити минтақаи кӯҳӣ алоқамандӣ доранд (диаграммаи 3.8.1).




**Диаграммаи 3.8.1.- Алоқамандии байни микдори мӯғчаҳо бо шумораи гулҳо дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022)**

Чи тавре, ки дар диаграммаи 3.8.1 оварда шудааст, чунин нишонаҳои генеративии картошка, ба монанди микдори мӯғчаҳо ва шумораи гулҳо бо ҳам алоқамандии нопурраи роста доранд ( $r=300$  ). Яъне, мо мушоҳид намудем, ки дар растании картошка чи қадаре, ки микдори мӯғчаҳо зиёд бошанд, онҳо дар давари минбаъдаи нашъунамои растаниҳо боиси пайдо шудани гулҳо мегарданд. Ин ба он далолат менамояд, ки сарчашмаи пайдо шудани микдори гулҳо дар растаний аз микдори мӯғчаҳо вобастагии калон дорад. Он навъҳое, ки муғчай зиёд ҳосил менамоянд, онҳо мутаносибан гулафканиашон зиёд буда, барои ба даст овардани ғурраҳо ва минбаъд барои ба ҳосилшавии тухмакҳои ботаникӣ бештар мувофиқат менамоянд. Чунин навъҳо сермуғча ва сергул дар корҳои селексионӣ хело зарур мебошанд. Яъне нишонаҳои генетикии растаний- микдори мӯғчаҳо ва микдори гулҳо нишонаҳои арзишманд дар корҳои генетикию селексионӣ ба шумор мераванд. Дар таҷрибаҳои гузаронидаи мо дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр ба чунин

навъхой сермуғча ва сергул мисол шуда метавонанд, навъхой Вектар, Скарб ва Нера, ки онҳо нисбат ба дигар навъҳо аз 13,2% то 19,3% бештар муғча ва гул доранд. Аз чунин вобастагии ин ду аломатҳо мөдаркорҳои олимон, ба монади Партоев Қ.[ 2013], Каримов Б. [2010] ва Гулов М. [2023] низ ба ҳамин монанд маълумотро доир ба алоқамандии нишонаҳои микдори муғчаҳо ва гулҳо дар растани картошка дарёфт намудем.

Чи тавре, ки таҷрибаҳои мөнишон доданд, баландии пояи растаний ба масоҳати баргҳои он алоқамандии миёна доранд (диаграммаи 3.8.2)




**Диаграммаи 3.8.2.- Алоқамандии аломатҳои масоҳати баргҳо ва баландии пояи растаниҳо**

Бояд қайд намуд, ки аломатҳои масоҳати баргҳо бо баландии пояи растаниҳо бо ҳам алоқамандии пурраи роста дошта, қимати он ба  $r=598$  баробар аст. Аз натиҷаи маълумот бар меояд, ки масоҳати баргҳо дар растани картошка ба қадкашии онҳо бе таъсир набуда, ин ду аломати растаний бо ҳам алоқаманд мебошад. Таҳлилҳо нишон доданд, ки чи қадаре андозаи пояи растаниҳо баланд бошад, масоҳати баргҳо низ дар растаний ҳамон қадар зиёд мегардад. Махсусан ин далелҳо дар мисоли

навъхой картошкай Вектар, Скарб, Нера ва Палатс ба хубӣ ба назар мерасад. Дар ин навъхой картошка масоҳати баргҳо нисбати дигар навъҳо аз 0,5 см то 0,9 см калон буда, баландии қади растаниҳо низ дар ин навъҳо то 13,9 % зиёд аст.

Дар баробари ин натиҷаи таҳқиқоти гузаронидай мо нишон доданд, ки вазни баргу пояи растаниҳо низ аз баландии пояи онҳо вобастагӣ дорад. Яъне чи қадаре, ки пояи растаниҳо дароз бошад он ба вазни баргу пояи растаниӣ таъсири мусбӣ мерасонад (диаграммаи 3.8.3).




**Диаграммаи 3.8.3.- Алоқамандии аломатҳо байни вазни баргу поя бо баландии пояи растаниҳо дар солҳои таҳқиқот (2019-2022), см**

Нишондоди алоқамандии ин ду нишонаи таҳлилшаванда (вазни баргу поя ва баландии пояи растаниҳо) дар навъҳои гуногуни картошка дар шароити кӯҳӣ ба  $r=698$  баробар аст, ки ин алоқамандии сатҳи пурраи ростаро дар байни ин ду аломуни нишон медиҳад. Мушоҳидаҳои гузаронидай мо аз таҷрибаҳо нишон доданд, ки дар сурати бештар балананд будани қади растаниӣ, вазни баргу поя низ дар растаниӣ зиёд мегардад. Масалан баландии қади растаниҳо дар навъи Вектар 73 см ва дар навъи Нера 77,8 см -ро ташкил дод ва вазни баргу пояи ин навъҳо бошад. ба 632,2 г/растаниӣ ва 664,4 г/растаниӣ баробар гардид. Аз чунин нишондиҳандаҳо маълум мегардад, ки чи қадаре, ки баландии қади поя ё

ин ки танаи растаниҳо зиёд бошад, мутаносибан вазни баргу поя дар растани низ зиёд мегардад.

Таҳқиқоти мо маълум намуд, ки дар байни аломатҳои вазни баргу поя ва решай навъҳои картошка ба вазни умумии биологии навъҳо низ алоқаманди мусбӣ вучу дорад (диаграммаи 3.8.4)




**Диаграммаи - 3.8.4. Алоқамандии алломатҳо байни вазни умумии баргу поя ва решай растаниҳо бо биомассаи умумии растаниҳо дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)**

Аз диаграммаи 3.8.1 дида мешавад, ки алоқаманди байни вазни умумии баргу поя ва решай картошка бо массаи умумии биологии он ба  $r=702$  баробар аст, ки аз алоқамандии пурраи ростай ин алломатҳо шабоҳат медиҳад. Чи тавре, ки аз натиҷаҳои ба даст овардаи мо маълум гардид, вазни баргу поя ва решай картошка бо массаи умумии биологии он таъсири мусбӣ мерасонад.

Аз натиҷаи таҳқиқот дар минтақаи кӯҳӣ маълум мегардад, ки нафақат ҳосилнокиу маҳсулнокӣ ва вазни баргу поя бо массаи умумии биологии картошка робитаи алоқаманди дорад. Инчунин, масоҳати

баргҳои растани низ ба массаи умумии биологии картошка таъсири мусбӣ мерасонанд (диаграммаи 3.8.5).



**Диаграммаи 3.8.5.- Алоқамандии аломатҳо байни масоҳати баргҳо бо  
Массаи умумии биологии растаниҳо дар солҳои таҳқиқот (с 2019-2022)**

Аз нишондиҳандай диаграммаи 3.8.5 диде мешавад, ки байни масоҳати баргҳо бо биомассаи умумии растаниҳо алоқамандии мусбӣ мавҷуд буда, ( $r=653$ ) байни яқдигар таъсири мусбӣ мерасонад. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки чи қадаре масоҳати баргҳо дар растаний зиёд башад, ҳамон қадар массаи умумии растаниҳо зиёд мегардад.

### **3.8.1. Алоқамандии аломатҳои гуногун ба маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка**

Дар растании картошка дар байни аломатҳои гуногуни полигенӣ, аз қабили шумораи лӯндаҳо дар растаний, вазни як лӯнда, маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ, массаи умумии биологӣ ва ғайра робитаи алоқамандии мусбӣ мушоҳида мегардад [П.И. Алсмик, 1979; А.А. Нечипоренко ва дигарон 1986; И.И. Султонов ва дигарон. 2000; З.Б. Бобохонова, 2007; Б.В. Бобоҷонов, 2009; Б.В. Симаков, 2009; Қ. Партоев, 2013, М.М. Қурбонов, 2021, И.И. Каримов, 2021]. Чи тавре, ки ин муаллифон қайд менамоянд, дараҷаи робитаҳои алоқамандӣ дар байни чунин аломатҳои

полигении навъхой картошка, метавонад аз алоқамандии суст то алоқамандии баланд бошад.

Тахқиқотҳои мо нишон доданд, ки робитаи алоқамандӣ дар навъхой гуногуни картошка байни алломатҳои гуногуни истеҳсолӣ аз ҷумла, шумораи лӯндаҳо ва маҳсулнокӣ метавонанд мусбат бошанд (диаграммаи 3.8.1.1).




**Диаграммаи 3.8.1.1.- Алоқамандии алломатҳо байни шумораи лӯндаҳо дар растаниӣ бо маҳсулнокии растаниҳо дар солҳои тахқиқот (2019-2022)**

Чи тавре, ки маълумоти диаграммаи 3.8.1.1. нишон медиҳанд, шумораи лӯндаҳо ва маҳсулнокии навъхой картошка алоқамандии дараҷаи баланд, яъне  $r=955$ -ро доро мебошанд. Ин нишондиҳанда сатҳи баланди алоқаи байни ин алломатҳоро нишон медиҳад ва олимон [П.И. Гупала ва дигарон 1971, И.И. Каримов, 2021] қайд менамоянд, ки алоқамандии байни шумораи лӯндаҳо ва маҳсулнокии растаниҳо аз насл ба насл меғузарад ва вазни миёнаи як лӯнда ва ҳосилнокӣ дар наслҳо хусусияти доимиро нишон медиҳад.

Натиҷаи тахқиқот дар минтақаи кӯҳӣ сабит соҳт, ки нафақат ҳосилнокию маҳсулнокӣ ва вазни баргу поя бо массаи умумии биологии картошка робитаи алоқаманди дорад. Инчунин, масоҳати баргҳои растани низ ба ҳосилнокии навъхой картошка алоқамандии пурраи

роста дошта, ба афзун гардидани ҳосилнокӣ таъсири мусбӣ мерасонанд (диаграммаи 3.8.1.2).




**Диаграммаи 3.8.1.2.- Алоқамандии аломатҳо байни масоҳати баргҳои растаний ва ҳосилнокии навъҳои картошқа дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)**

Аз натиҷаи диаграммаи 3.8.1.2. маълум мегардад, ки алоқамандии ин ду нишонаи таҳлилшаванда, масоҳати баргҳои растаний бо ҳосилнокии навъҳои картошқа алоқамандии зич дошта, нишондиҳандаи онҳо ба  $r= 415$  баробар гардид, ки ин нишондиҳандаро алоқамандии пурраи роста меноманд.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои дар шароити минтақаи кӯҳӣ гузаронида шуда маълум гардид, ки дар растани масоҳати сатҳи баргҳо чиқадаре зиёдгардад, ҳосилнокӣ низ зиёд мегардад. Масалан масоҳати сатҳи баргҳо дар навъҳои Янка-  $0,72 \text{ м}^2 / \text{растаний}$ , Вектар-  $0,74 \text{ м}^2 / \text{растаний}$  ва Скарб  $0,71 \text{ м}^2 / \text{растаний}$ -ро ташкил дод ва ҳосилнокий низ дар ин навъҳо ба 37,8 т/га, 32,5 т/га ва 31,8 т/га баробар гардид, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба ҳосилнокии дигар навъҳо аз 6 т/га то 12 т/га зиёд мебошад.

Дар баробари ин, ба ақидаи як қатор олимон [Riedl, 1948; Engel, 1957; И.А. Семенова ва дигарон, 1965,1966; И.П. Яшина ва дигарон, 1973,1983; П.И. Алсмик, 1979; Қ. Партоев, 2013, И.И. Каримов, 2021] ҳосилнокии навъҳои картошка бо чунин аломатҳо, аз қабили шумораи лӯндаҳо дар растаний ва вазни онҳо робитаи баланди алоқамандӣ доранд.

Мо дар шароити баландкӯҳ инунин алоқамандии аломатҳои маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошкаро муайян намудем (диаграммаи 3.8.1.3.) .




**Диаграммаи 3.8.1.3.- Алоқамандии аломатҳо байни маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022)**

Аз натиҷаҳои диаграммаи 3.8.1.3 диде мешавад, ки байни маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳои картошка робитаи баланди алоқамандии мусбӣ ба назар мерасад ( $r=904$ ). Аз натиҷаи ин нишондиҳанда маълум мегардад, ки дар сурати зиёд гардидани маҳсулнокӣ дар растаний, ҳосилнокии навъҳои картошка низ мутаносибан зиёд мегардад. Масалан, маҳсулнокии навъҳои Янка, Вектар ва Скарб дар чор соли таҳқиқот ба ҳисоби миёна 663, 571 ва 558 г/растаниро ташкил дод, ки дар муқоиса ба дигар навъҳо зиёд буда, ҳосилнокии онҳо мутаносибан ба 37,8 т/га, 32,5 т/га ва 31,8 т/га баробар буд. Бояд қайд намуд, ки нишондиҳандаҳои ҳосилнокии ин навъҳо

нисбат ба дигар навъҳои картошка то 8,4% зиёд буд. Аз ин натиҷаҳо бар меояд, ки маҳсулнокӣ ва ҳосилнокӣ дар навъҳо вобаста ба генотипи онҳо хусусиятҳои авлодӣ дошта, бо ҳам зич алоқаманд мебошанд.

Дар баробари ин аз таҳқиқотҳои гузаронидай мо маълум гардид, ки дар шароити қӯҳии мавзеи Лахш аломатҳои ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологии навъҳои картошка низ байни яқдигар алоқамандии баландро доранд (диаграммаи 3.8.1.4).




**Диаграммаи 3.8.1.4. -Алоқамандии аломатҳо байни ҳосилнокии навъҳо бо массаи умумии биологии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)**

Чи тавре, ки дар диаграммаи 3.8.1.4 оварда шудааст, алоқамандии аломатҳои ҳосилнокӣ ва массаи умумии биологӣ ба  $r=888$  баробар аст, ки ин нишондиҳанда дар алоқамандии аломатҳо баландтарин нишондиҳанда (Алоқамандии пурраи роста) ба ҳисоб меравад. Аз ин нишондиҳанда мо муҳоҳида менамоем, ки дар навъҳои картошка, чи қадаре ки ҳосилнокӣ зиёд бошад, массаи умумии биологии растаний низ ҳамон қадар зиёд мегардад. Ин ба он далолат менамояд, ки сарчашмаи вазни умумии биологии навъҳои картошка аз ҳосилнокӣ вобастагии калон дорад. Он навъҳое, ки ҳосилнокиашон зиёд аст вазни умумии

биологиашон низ зиёд мебошад. Масалан, навъҳои картошка Янка, Вектар ва Скарб аз дигар навъҳо бо нишондоди ҳосилнокиашон бартарии калон доранд (ба миқдори 12,2%).

Дар баробари ин байни алломатҳои маҳсулнокии растаниҳо бо массаи биологии умумии навъҳои картошка робитаи мустаҳками алоқамандӣ мушоҳида мегардад (диаграммаи 3.8.1.5).



**Диаграммаи 3.8.1.5.- Алоқамандии алломатҳо байни маҳсулнокии растаниҳо бо массаи умуни биологии навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022)**

Тавре, ки аз диаграммаи 3.8.1.5 дида мешавад, байни алломатҳои маҳсулнокии растаниҳо бо массаи умуни биологии онҳо дар шароити минтақаи кӯҳӣ алоқамандии  $r=892$ -ро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда алоқамандии пурӯзввати байни ин алломатҳоро нишон медиҳад.

Ҳамин тариқ дар шароити кӯҳии Шимолу Шарқии Тоҷикистони (дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр) дар байни алломатҳои гуногуни навъҳои картошка алоқамандии зиёд мавҷуд аст. Аз таҳқиқотҳои гузаронидаи мо маълум гардид, ки вобаста ба шароити агротехнологии

минтақа ҳар як аломатҳои навъҳои картошка байни яқдигар алоқамандии мусбӣ ё миёна дошта, бе таъсир намебошанд.

Аломатҳои миқдори муғчаҳо ва миқдори гулҳо дар растаний дар байни навъҳои гуногуни картошка алоқамандии хело баланди мусбӣ буда, он ба  $r=300$  баробар аст. Яъне бо зиёд будани миқдори муғчаҳо дар растаний, миқдори гулҳо низ мутаносибан зиёд мегардад.

Байни аломатҳои баландии пояи растаний бо вазни баргу пояи навъҳои картошка алоқамандӣ мавҷуд буда, он ба  $r=698$  бароар гардид, ки ин нишондиҳанда сатҳи миёнаи алоқамандиро нишон медиҳад. Аммо байни аломатҳои шумораи лӯндаҳо бо маҳсулнокии растаниҳо, маҳсулнокии растаниҳо бо ҳосилнокии навъҳои картошка, маҳсулноки растаниҳо ба массаи умумии биологии навъҳо ва ҳосилнокӣ бо массаи умумии биологии навъҳо картошка мутаносибан алоқамандии баланд дошта, натиҷаҳои онҳо ба  $r= 955$ ,  $r= 904$ ,  $r=892$ ,  $r= 888$  баробар гардид. Ин натиҷаҳои нишондиҳандаҳоро дар алоқамандии аломатҳо натиҷаи баландтарин ё алоқамандии пурраи роста меҳисобанд.

Натиҷаи нишондиҳандаҳо аз таҳқиқоти гузаронидаи мо бори дигар собит соҳтанд, ки дар шароити кӯҳии мавзеи Лахш ҳар як аломат дар навъҳо гуногуни картошка байни худ алоқамандии зич доранд.

#### **БОБИ 4. Касалиҳо ва заرارрасонҳои картошка**

Тибқи омори ҷаҳонӣ, ҳар сол тақрибан 32% ҳосили картошка аз касалиҳо ва ҳашароти заرارрасон талаф мёбад, ки тақрибан зиёда аз 129 миллион тонна ҳосилро ташкил медиҳад. Ба растани картошка асосан касалиҳои занбӯруғӣ, бактериявӣ, вирусӣ, вироидӣ ва фитоплазмавӣ таъсири қалон мерасонанд [А.С. Воловик А. С. ва дигарон 1974; К.Б. Попкова ва дигарон, 1980; A.E.Rich, 1983; A. Bajaj, 1986; A.A. Тийтс ва ғайра, 1991, Қ. Партоев, 2013]. Яке аз сабабҳои ба ҷунин ҳисоротҳо дучор гаштани картошка ин асосан бо усули вегетативӣ афзоиш ёфтани зироат ба шумор меравад. Ин намудҳои касалиҳо асосан тавассути лӯндаҳои он афзоиш ёфта, сабаби ба маротибаҳо қоҳиш ёфтани ҳосилнокии картошка мегарданд. Инҷунин, касалиҳо тавассути системаи решай растани аз хок ба растани ворид гашта, аз насл ба насл мегузаранд [Д.Т. Абдукаримов, 1977; К.Б. Попкова ва ғайра, 1980; A.E. Rich., 1983; A. Brunt , 1996; Б.В. Анисимов, 2003; 2004, Қ. Партоев, 2014].

Картошқа барои бисёр микроорганизмҳо (замбӯруғҳо, бактерияҳо, вирусҳо, вироидҳо, фитоплазмаҳо, нематодаҳо) манбаъи хуби ғизоӣ ба шумор меравад. Дар натиҷаи ғизогирӣ ин ғурӯҳи зарраҳои сироятовар баргу поя ва лӯндаҳои картошқаро гирифтори касалиҳо гардонида, боиси паст гардидан ҳосилнокӣ мегарданд. Касалиҳои вирусӣ, вироидӣ ва фитоплазмӣ оқибат ин зироатро дучори инқироз (вайроншавии насл) менамоянд. Бинобар ин, мо дар раванди таҳқиқот оид ба сатҳи сироятёбии навъҳои нави картошқа аз касалиҳю заرارрасонҳо ва муҳофизати онҳо дар макони таҳқиқот омӯхта баромадем. Дар давраи нашъунамо касалиҳои бактериявӣ ва замбӯруғиро бо аён шудани намуди зоҳирӣ онҳо тариқи мушоҳидаҳо ва канда гирифтани буттаҳо бо решава лӯндаҳо аз рӯйи методи М.В. Бурдукова [1967] муайян намуда, фоизи сироятёбири бо формулаи  $P = \frac{n \times 100}{N}$  ҳисоб намудем.

#### **4.1.Касалиҳои асосии картошка дар минтақаи таҳқиқот**

**Фитофтороз (Phytophthora infestansd By.).** Ин касалии занбӯруғӣ яке аз касалиҳои хавфноки картошка ба шумор рафта, бидуни картошка, инчунин ба помидор, қаламфур ва дигар авранҷулҳо низ зарари калон мерасонад.



Чи тавре, ки мушоҳидаҳои гузаронидаи мо дар шароити сахро нишон доданд (дар минтақаи кӯҳии ноҳияи Лахш дар баландии 2100 м аз сатҳи баҳр), аломатҳои аввалини ин касалӣ дар давраи муғчабандӣ ва гулкунии растаниҳо зохир мегарданд. Дар баргҳои поёни дөғҳои чигарӣ ё сиёҳтоби тар (бофтаи мурда) пайдо гашта, дар охир боиси хушк гаштани растани меграданд. Дар пушти баргҳо байни бофтаҳои захмёфта ва солим қисми тунуки сафедтоб, ки аз спораоварҳои занбӯруғ иборат аст, ба вучуд меояд, ки вақти намнокии баланди ҳаво ва пагоҳӣ хубтар аён мешаванд. Намнокии нисбии ҳаво (зиёда аз 85 фоиз туман, боришоти давомнок ва шабнами шабона) ба инкишофу паҳншавии ин касалӣ дар картошказор мусоидат менамоянд. Лӯндаҳо аз спораҳои ба замин афтида ё дар натиҷаи ба баргу пояи касал расидан сироятдор мешаванд. Дар сатҳи лӯндаҳо дөғҳои андаке фурӯҳамидаи сахт ва шаклашон нодурушти хокистарӣ пайдо мешаванд. Мағзи доғдори лӯндаҳо ранги чигарӣ мегирад. Занбӯруғи фитофтороз дар лӯндаҳо ва боқимондаи растаниҳои касал то 4-5 сол дар хок боқӣ мемонад. Бинобар ин лӯндаҳои сироятгаштаро барои тухмӣ истифода бурдан мумкин нест.

Дар китъаи таҷрибавии мо ин касалӣ ба мушоҳида расид. Таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳои мо нишон доданд, ки навъҳои картошка, аз қабили Янка, Скарб, Палатс, Нера ва Першасвет ба ин касалӣ тобоварии нисбатан баландтарро нишон доданд. Ин навъҳо ба ҳисоби миёна то 14% гирифтори ин касалӣ гаштанд. Вале, навъҳои Вектар ва Бриз

тобоварияшон ба ин касалӣ миёна буда, гирифторшавии онҳо ба касалӣ ба 25% баробар буд. Аммо навъи Манифест ба касалии фитофтороз устуорияташ нисбатан паст буда, растаниҳои ин навъ то 37% гирфтори касалии фитофтороз гардиданд. Барои муҳофизат ва пешгири дар қитъаи таҷрибавӣ фунгидсидҳои таъсирбахш ба монанди Ридомил Голд, бо меъёри 25 гр дар 10 л/об истифода карда шуд.

**Алтернариоз ё макроспориоз (доғҳои хушк дар барги картошқа)  
(*Macrosporium solani* Ell.).**



Аз ин касалӣ баргҳо, поя ва лӯндаҳо зарар мебинанд. Касалӣ дар ҳарорати 24-28° ва намнокии 80-100 фоиз (дар ҳавои боришишнок) авҷ мегирад. Дар баргҳо доғҳои доирашакли андозаашон гуногун, ки одатан хушку ҷигарӣ мебошанд, ба вуҷуд меоянд.

Дарозии ин доғҳо ба 1-1,5 см мерасад. Муҳоҳидаҳои гузаронидаи мо дар солҳои таҳқиқот муайян намуданд, ки сабаби асосии пайдоиши ин касалӣ хушкии зиёди ҳаво буда, ин касалӣ боиси пайдо гаштани сурохихо дар баргҳо мегардад. Дар пояҳо ва думчаи баргҳо касалӣ дар шакли заҳмҳои дарозрӯяи ҷигарӣ зоҳир мешавад. Пояи картошқа бармаҳал хушк мегардад. Лӯндаҳо баъзан сироятдор мешаванд ва касалӣ дар шакли доғҳои хокистарӣ ё сиёҳтоби каме пахшшудаи гуногун айён мегардад. Занбӯруғ зимистонро дар боқимондаҳои растаниҳо мегузаронад ва қобилияти ҳаётии худро дар сармои 28-30° нигоҳ медорад.

Аз байни навъҳои омӯхташуда навъҳои Вектар ва Нера ба ин касалӣ устуорияти баланд дошата, 8-10%-и растаниҳо ба ин касалӣ гирифтӣ гардиданд. Пас аз коркарди якум бо заҳрхимикати Ридомил голд нишонаи касалии Алтернариоз аз ин навъҳо нест гардид. Дигар навъҳо бошад ба ин касалӣ устуорияташон миёна буда, дар ин навъҳо ду маротиба коркарди химиявӣ ( якум коркард бо перепарати Ридомил

голд бо меъёри 25 гр дар 10 л/об ва дуюм коркард бо перепарати ХОМ бо меъёрӣ 40 гр дар 10л/об,) гузаронида шуд.

### **Захми сиёҳи лӯндаҳо (ризоктониоз) (*Rhizoctonia solani* Kuehn.)**

Аз ин касалӣ бештар нешак, лӯнда, поя ва решаҳои картошка зарар мебинанд. Сирояти нешакҳо яке аз аломатҳои муқаррарии касалӣ буда, ҷигарии сиёҳтоб шуда, пӯсидани қисми нӯгии онҳо зоҳир мегардад.

Дар рафти гузаронидани мушоҳидаҳои худ нн ҳодисаро баҳорон дар ҷои нигоҳдории лӯндаҳо ва ба дар баъзе ҳолатҳо баъди шинонидани тухмӣ

дар хок мушоҳида намудем.



Сирояти қисми зерихокии пояҳо аз ҳама дер зоҳир мегардад. Нишонаҳои он дар гарданаки наздиreshagии пояҳо захмҳои ҳокистарии сиёҳтоб ба вучуд омада, қисми пояҳо ғафс мешавад. Захмҳо баъзан ба даруни поя медароянд ва ба системаи бофтаҳо ворид мегардад. Сирояти қисми зерихокии пояҳо аз ҳама дер зоҳир мегардад. Нишонаҳои он дар гарданаки наздиreshagии пояҳо захмҳои ҳокистарии сиёҳтоб ба вучуд омада, қисми пояҳо ғафс мешавад. Захмҳо баъзан ба даруни поя медароянд ва ба системаи бофтаҳо ворид мегардад.

Дар натиҷа ҷараёни мӯттадили моддаҳои пластикӣ аз баргҳо ба лӯндаҳои ҷавон душвор мегардад. Маҳсули фотосинтез дар баргҳо ҷамъ мешавад ва тадриҷан дар бағалаи баргҳо (дар поя) лӯндаҳои "ҳавоӣ" пайдо мегарданд .

Баргҳои болоии поя аз канорашон сар карда ранги сурхи бунафш мегиранд ва ба дарозии ҷагарӣ асосӣ ба дарун қат мешаванд. Вале бар хилофи сирояти столбурий дар қисми поёни пояҳо (5-10 см болотар аз хок), инчунин қабати тунуки сафед ба вучуд меояд. Ҳангоми сироятнок шудани решаҳо пажмурдашавии растаниҳо ба амал меояд. Дар лӯндаҳо ризоктониоз дар шакли захмҳои ҷигарию сиёҳтоби шаклу андозаашон гуногун зоҳир мегарданд. Зуҳуроти бештар паҳншудаи ризоктониози лӯндаҳо- ин некрози тӯршакли сатҳии онҳо мебошад.

Ин касалӣ аз захмҳои ҷигарӣ ва сиёҳ ҳангоми 0,5-3 см будани диаметри лӯндаҳои ҷавон пайдо мешаванд. Ин занбӯруғ дар лӯндаҳои тухмӣ ва хок боқӣ мемонад.

Дар қитъай таҷрибавӣ аз касалии резоктониоз навъи Манифест бештар осеб деда, навъҳои Янка, Бриз ва Вектар ба ин касали устуворияташон баланд мебошад.

### **Қутураки резай картошкагина (порошистая парша) (*Spongospora subterranea* Wallr.)**

Дар рафти гузаронидани таҳқиқотҳо дар қитъай таҷрибавӣ намудҳои гуногуни қутурак ба мушоҳида расид. Яке аз намудҳои он қутуракӣ реза буда, асосан ба лӯндаҳо зааррасонда сифати лӯндаҳоро паст мегардонад.



Нишондиҳандаҳои ин касалий дар лӯндаҳои картошкагина аввал доғҳои ҷигарӣ пайдо гашта, баъдан онҳо якҷоя гашта, тамоми болои лӯндаро иҳота менамоянд

Занбӯруғ инчунин решава меварешаро (столонро) низ захмдор намуда, ба намуди тукмачаҳо дар решашо пайдо мегардад. Ин тукмачаҳо аввал сафедчатоб буда, баъдан сиёҳчатоб мегарданд. Яке аз аబаби асосии пайдоиши ин касалий аз меъёр зиёд истифода намудани нуриҳои азотӣ ва риоя нагардидани киштгардон ба ҳисоб меравад.

### **Қутураки тукмачакл ё ин ки Ооспариоз (*Oospora pustulans* Owen et Wakefield).**

Ин касалий асосан лӯндаҳои картошкаро дар замин захмин сохта, нишонаҳои он бошад, дар вақти нигоҳдории лӯндаҳо дар анборхона аён мегарданд. Нишонаҳои асосии ин касалий ҳар ҷо – ҳар ҷо варамгаштаи пӯсти лӯндаҳои картошкагина мебошад, андозаи онҳо ба 1-3 мм мерасад ва ранги бури сиёҳоб доранд. Дар охир лӯндаҳо доғдор гашта, хушк ва пажмурда мегарданд. Конидияҳои занбӯруғ сатҳи лӯндаро пурра иҳота намуда, ранги сафедҷаи хираро мегиранд.

### **Қутураки нуқрагин (серебристая парша) (*Helminthosporium solani* Dur. et Mont.)**

Ин занбӯруғ нисбат ба дигар намудҳои қутуракҳо одитар буда, фақат лӯндаҳоро захмдор менамояд. Дар пӯсти лӯндаҳо доғҳои нуқрагин

(сафедчатоб) пайдо гашта, шакли нодурустро мегиранд. Бофтаи захмдор каме паҳш шуда, бо дөғҳои сиёҳи сафедча пӯшида мебошад. Ранги занбӯруғ ордакмонанд аст.



Дар рафти таҷрибаҳо маълум гардид, ки ҳамаи навъҳои картошқа ба ин ё он намуди касалии қӯторак гирифтор мегарданд. Ба намудҳои гуногуни қутурак навъҳои Нера, Вектар, Янка ва Бриз устуворияташон баланд буда, то 14% ин касалиҳо дар лӯндаҳо ба мушиҳида расид. Навъи Манифест бошад ба ин касалиҳо нисбатан устуворияти паст нишон дод (то 22%).

### **Пӯсиши хушк ё фузариозии лӯндаҳо (*Fusarium Link.*).**

Касалӣ дар лӯндаҳо асосан дар ҷойҳои нигоҳдорӣ, баъди 2-3 моҳи ҷамъоварӣ аён мегардад

Аввал дар лӯндаҳо дөғҳои тира (хокистарранг)-и каме паҳншуда ба вучуд меоянд, пӯсти онҳо каме чиндор мешавад. Мағзи лӯнда дар зери



дөғҳо мулоим, хушк ва тиаранг мегардад. Баъдтар дар ҷойҳои холии лӯндаҳо танаи занбӯруғ ба вучуд меояд. Вай сафед, зардчатоб, сурхчатоб ё тира буда, ба тибит шабоҳат дорад. Дар давраҳои аввали касалӣ дар ҷои буриши чунин лӯндаҳо мои бӯйноки сафедча хориҷ мешавад.

Занбӯруғ дар бофтаҳои лӯндаҳо тез паҳн гардида, онҳоро вайрон мекунад. Бофтаи касал тадриҷан қариб тамоман сиёҳ ва лӯндаҳо сабук мешаванд. Дар хушкӣ лӯндаҳои пажмурда хеле саҳт мегарданд ва онҳоро корд бо осонӣ намебурад.

Барангезандай ин касалӣ дар хоҳ нигоҳ дошта мешавад. Сирояти лӯндаҳо аз хоҳу лои сироятдор, ки ба ҷои нигоҳдорӣ дохил гардидаанд ё спораҳои дар ин ҷойҳо мавҷудбуда, ибтидо мегирад.

Пӯсиши хушки лӯндаҳо дар навъҳои омӯҳташуда дар давраи нигоҳдорӣ баъзан ба мушиҳида расид. Асосан ин бемори пас аз ҷорӣ моҳи

нигоҳдори ба мушоҳида мерасид. Сабаби асосии пайдошавии ин касалиро мо дар тулони нигоҳдории тухмӣ мушоҳида намудем. Дар ин минтақа асосан тухмӣ то 7- моҳ нигоҳдори мешавад. Тухми чи қадаре, ки зиёд нигоҳдорӣ шавад ҳамон қадар бештар дучори ин касали мегардад.

Аз ин касалӣ бештар навъҳои Манифест ва Першасвет гирифтор мегардиданд.

### Пӯсиши тари бактериявии лӯндаҳо (*Ervina corotovora*)

Пусиши тари лӯндаҳо низ ба монанди пусиши хушк дар давраи нигоҳдорӣ дар анборхонаҳо пайдо мегардад. Дар рафти гузаронидани таҷрибаҳои худ ин касалиро бештар дар давраи нигоҳдори мушоҳида намудем. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар ҳолати нисбатан гарм шудани ҳарорат ва баландшавии намнокӣ дар анборхонаҳо (ҳарорати 15-20<sup>0</sup> С ) метавонад то 30-50 фоизи лӯндаҳоро нобуд созад. Технологияи нодуруст ҷамъоварӣ намудани лӯндаҳо, заҳми механики бардоштани лӯндаҳо, инчунин лӯндаҳое, ки аз дигар касалиҳо ва заرارрасонҳо осеб диданд, боиси бештар гирифткоршавӣ ба ин касалӣ мегарданд. Аз тарафи дигар пеш аз муҳлат ҷамъоварӣ намудани ҳосил низ боис мегардад.

Дар ҳолати ба ин касалӣ гирифтор шудан мағзи лӯндаҳо ба қисми мулоими ниммоеъ табдил ёфта, бӯйи ғализ мегиранд. Пӯсиши тар аввал ранги сафедтоб, баъдтар тираи хокистарӣ мегирад. Пӯсиши тари лӯндаҳо баъзан дар киштзор ҳам ба амал меояд ва зимни ҳосилғундорӣ ба ҷашм мерасад. Дар ин ҳол лӯндаҳое вомехӯранд, ки зоҳирان солим метобанд (алалхусус лӯндаҳои калон) ва вазнин мебошанд. Лекин ҳангоми андаке пахш кардани чунин лӯндаҳо онҳо мекафанд ва мои ғализи онҳо хориҷ мегардад. Ин касалӣ ҳосияти тез сирояткунӣ дорад ва агар шароитҳо барои инкишофи он қулай бошанд, дар муддати кӯтоҳ (10-15 рӯз) лӯндаҳои дигари наздиқро нобуд месозад. Қабати картошкай рехта дар анборхонаҳо дар чунин ҳолатҳо бештар гирифткор мешинад.



Дар натича зарурати аз лўндаҳои пўсида тоза кардан ва шамол додани анборхонаҳо ба миён меояд, ки онро ба тезӣ ичро намудан лозим аст.

### **Пажмурдашавии фузариозӣ (Fusarium oxysporum Sch.)**

Аз ин касалӣ баргу поя, реша ва лўндаҳо зарар мебинанд. Бар хилофи пажмурдашавии вертитсиллёзӣ ҷараёни он тезу тунд буда, дар давоми якчанд рӯз растаниро ба нобудшавӣ мерасонад. Касалӣ метавонад растаниро дар тамоми давраи нашъунамош сироят намояд, вале дар давраи гулкунӣ бештар зоҳир мегардад. Аввал баргҳои болоӣ кушодранг мегарданд, канори онҳо тобиши антотсиани гирифта, ба боло тоб мехӯранд. Сипас онҳо пажмурда ва хушк мешаванд (зимни пажмурдашавии вертитсилезӣ нобудшавии баргҳо аз поён оғоз меёбад). Дар бурриши пояи касал тиарангии рагҳо намудор мегардад. Лўндаҳои сироятёфта мисли пўсиши хушк аз тарафи столонии лўнда (ҷои ба столон пайвастшавӣ) мепӯсанд.

Намудҳои гуногуни пажмурдашавӣ дар майдони дачрибаҳои моқариб, ки вонахӯрдааст.

### **Сиёҳпоя (Чорная ножка картофеля), *Pectobacterium carotovorum* subsp. *atrosepticum*.**

Касалии бактериявӣ буда, ба тана ва лўндаи картошка зарар мерасонида то 60-70%-и ҳосил талаф меёбад.

Пайдоиши касал дар давраи сабзиш намудор мешавад. Баргҳо зард мешаванд, қисми поёни поя ва реша пўсида сиёҳ мешавад. Мағзи лўндаҳои заардида бо ҳамираи луобии мулоим ба ранги сиёҳ мубаддал шуда, бӯи ғализ пайдо мекунад. Байни бофтаҳои касал ва солим раҳҳои сиёҳ пайдо мешавад. Таҳқиқотҳои гузаронидаи мо нишон доданд, ки сабаби асосии пайдоиши ин касалӣ, асосан риоя нагаштани киштгардон ва риоя нагаштани қоидаҳои агротехникӣ дар майдон боиси бештар гирифтор шудани растаниҳо мегардад. Дар қитъаи таҷрибавӣ аз ин касалӣ бештар навъҳои Манифест ва Першасвет осеб диданд.

### **Чораҳои мубориза бар зидди касалиҳои картоша**

Сарчашмаҳои сирояти касалиҳои занбӯруғӣ асосан лўндаҳои касал ва партовҳои анборхонаҳо ба ҳисоб мераванд. Бинобар ин пасмондаҳои

анборхонаҳоро бо оҳаки хлордори 4 фоиза ё бо маҳлули 5 фоизаи купороси мисс ва ё маҳлули 3-5 фоизаи хлорати магний безарар гардонида дар чуқурии 1 м мегӯронанд. Ҷои нигоҳдории лӯндаҳо ва зарфҳоро бо маҳлули 2-3 фоизаи купороси мису оҳакоб ё формалин (як ҳисса формалини 36-40 фоиза ба чил ҳисса об) безарар менамоянд (меъёри сарфи онҳо 25-30 мл/м<sup>3</sup>). Парвариши навъҳои ба қасалиҳои занбӯруғӣ тобовар тавсия дода мешавад. Инчунин барои кишт истифода бурдани лӯндаҳои солим, пешакӣ неш занонидани онҳо зарур аст. Пеш аз кишт бо маҳлули 0,02 фоизаи купороси мис, маҳлули 0,4 фоизаи формалини 40 фоиза, суспензияи 3-5 фоизаи ТМТД (тетраметилтиурамдисулфид)-и 80 фоиз ё дигар фунгитсидҳо коркард намудани тухмиҳо аҳамияти қалон дорад. Коркарди химиявии майдонҳои кишт бо фунгитсидҳо: маҳлули бордосии 1 фоиза (4,5-5 кг/га аз рӯйи купороси мис), хлорокиси миси 90 фоиза (2,4 кг), арсериди 60 фоиза (2,5 -3 кг), витаксиди 70 фоиза (2,1-2,4 кг), оксихоми 80 фоизаи (1,9-2,1 кг), полихоми 80 фоиза (2,4-3,2 кг), ридополихоми 60 фоиза (3 кг/га). Меъёри сарфи маҳлулҳои корӣ - 400-500 л/га мебошад. Микдори коркарди майдонҳо метавонад 3-5 маротиба бошад. Риояи киштгардон шарти асосӣ дар тухмипарварӣ ба шумор меравад. Инчунин дар тирамоҳу зимиston ба заминҳо яхбобмонӣ метавонад бисёр қаслиҳои замбӯруғӣ ва заرارрасонҳоро кам гардонад.

#### **4.2. Дараҷаи осеббинии зироати картошқа аз ҳашаротҳои заرارрасон**

##### **Гамбусаки колорадоӣ (Колорадский жук) *Leptinotarsa decemlineata***



Дар солҳои гузаронидани таҳқиқот дар қитъаи таҷрибавӣ ин ҳашарот бештар ба мушоҳида расида, ба навъҳои омӯхташуда таъсири зиёд мерасонид.

Гамбусаки колорадоӣ яке аз ҳашаротҳои ҳафноки картошқа ба шумор рафта, асосан баргҳои картошкаро хӯрда, ба ҳосили он зарари қалон мерасонад. Дар сурати зиёд гаштани гамбусак дар киштзор

ҳосили картошка қариб 60-70 фоиз ва аз ин ҳам зиёд несту нобуд мегардад .

Ин ҳашароти зааррасони картошка ҳоло қариб дар ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурий ба киштзори картошка зарари калон мерасонад. Гамбусаки болиг дар хок дар чуқурии то 70-100 см зимистон мегузаронад [Қ. Қаҳоров, 2008].

Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки дар минтақаи қӯҳӣ ин ҳашарот дар охирҳои моҳи май ва аввалҳои моҳи июн вақти ҳарорати хок ба 12-16<sup>0</sup>С гармӣ расадан, гамбусак аз зимистонгузаронӣ мебарояд. Барои фавран нест соҳтани ин зааррасон аввали баҳор гузаронидани кишти «фиребон» дар майдони 0,15- 0,20 га бо истифодаи лӯндаҳои сабзидаи картошка аҳамияти калон дорад. Онҳоро 15-20 рӯз пеш аз кишти асосии картошка дар замин шинондан лизим аст. Гамбусакҳои аз зери хок баромада гурӯсна буда, ба баргу танаи майсаҳо хело тез чамъ мегарданд ва онҳоро бо осонӣ нобуд соҳтан мумкин аст. Инчунин дар киштзорҳои картошка низ сари вақт бо роҳи дастӣ чида нест кардани гамбусаку кирминаи ин ҳашарот сатҳи таъсиррасониро кам мекунад.

Дар вақти аз ҳад зиёд шудани микдори ҳашарот (5-8 адад дар 1 м<sup>2</sup>) барои нест намудани онҳо аз истифодаи заҳрҳои химиявӣ ба монанди «Нурелл-де», «Детсис», «Фюре», «Тайфун» ва гайра тавсия дода мешавад. Инчунин гузаронидани яхобмонӣ дар тирамоҳ барои нобуд соҳтани гамбусакҳо кумаки калон мерасонад

### **Симкирмакҳо (Проволочники) Elateridae**

**Симкирмакҳо** ҳашаротҳои ҳамахур буда, ба намудҳои гуногуни зироат, маҳсусан ба картошка зарап мерасонанд. Дар хок 4-5 сол зиндагӣ мекунанд. Насли охирон моҳи август дар чуқурии 13-15 см гаҳворача соҳта, дар доҳили он ба зоча мубадал мешавад. Баъди 2-3 ҳафта зоча ба гамбусаки болиг мубаддал мегардад. Дар минтақаҳои кӯҳӣ дар моҳи май гамбусакҳо ба парвоз шурӯъ мекунанд ва ҷуфт мешаванд. Баъд дар хок то 175 дона тухм мегузоранд.

Аслан ба ҳосили картошка зарари чидди мерасонанд.



Симкирмакъо дар ҳамаи навъҳои зери омӯзиш қарордоштаи таҳқиқотҳои мо якхел таъсир мерасонад ва ягон навъ ба ин ҳашарот мутобиқат нишон дода наметавонад.

Ба муқобили кирмҳои симшакл зери хок намудани донҳои захролӯд гаштаи ҷав, гандум ё ин ки ҷуворимаккаро дар маҳлули арсенати калсий (2 кг\га) тар намуда, кишт гузаронидан аҳамияти калон дорад. Сарфи донҳои захролуд 20-30 кг дар 1 га мебошад. Инчунин шудгори тирамоҳӣ ва яхомонӣ дар фасли зиистон низ ин ҳашаротро нобуд меқунад.

### Кирми тирамоҳӣ (Озимая совка) *Agriotes segetum*

Ба картошказор бештар кирми тирамоҳӣ, ки пояи ниҳолҳои ҷавонро



дар фасли баҳор бурида хушк месозад, зарари калон мерасонад. Ин кирм лӯндаҳои картошкаро низ ҳӯрда, сифати онҳоро паст мегардонад.

Ба муқобили ин зараррасони хафнок пеш аз ҳама ҷораҳои агротехникии мубориза, ба монанди киштгардон, яхомонии қитъаҳои кишт дар фаслҳои тирамоҳу зимистон, нигоҳ доштани намнокии мӯътадили хок (65-85 фоиз) ва сари вақт гузаронидани коркарди байни қаторҳо тавсия карда мешавад.

Барои бо ёрии моддаҳои захрноки кимиёвӣ нест кардани ин ҳашарот тайёр намудани «ҳӯроки фиреб» (приманка) низ аз аҳамият ҳолӣ нест. Барои ин дар 100 кг кунҷола 2 кг арсенати натрий ё ин ки арсенати калсийро ҳамроҳ намуда, ним соат дар болои оташ онро тафсонда, баъд дар байни қаторҳои картошка мепошанд. Сарфи ин «ҳӯроки фиребӣ» дар 1 га 40-60 кг – ро ташкил медиҳад. Инчунин ба растаниҳо пошидани маҳлули кории метафос (3 кг\га) ва хлорофос (2 кг\га) бо 600 литр об ва захрҳои кимёвӣ; Ариво 3-4 мл, Фастак- 3-5 мл, Детсис- 2,5-5 мл дар дар 10 л об, боиси нест гаштани ин кирминаҳо мегардад.

**Чадвали 5.1. Номгүй фунгитсидхо ва инсектидсидхое, ки бар зидди  
касалихо ва зараррасонхой картошкай истифода бурда мешаванд (кг/га,  
л/га, кг/т, л/т)**

<b>Номгүй фунгитсид (моддаи таъсиркунанда)</b>	<b>Меъёри сарфи захрдору (кг/га, л/га)</b>	<b>Номгүй касалий</b>	<b>Мухлати коркард</b>
<b>Фунгитсидхо</b>			
Моеъи бордосӣ	1%	Фитофтороз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Арсерид (Металаксил Поликарбасин)	2,5	Фитофтороз Алтернариоз	Пошидан дар давраи нашъунамо
Ридомил Голд МЦ (Манкосеб+ металаксил)	2,5	Фитофтороз Қутурак	Пошидан дар давраи нашъунамо
Хлорокси迪 мис	2,4-3,2	Фитофтороз Макроспориоз Алтернариоз	Пошидан дар давраи нашъунамо
ТМТД	2,5-3,0	Ҳама намуд касалиҳои замбуруғӣ	Коркарди пеш аз кишти тухмӣ
<b>Инсектидсидхо</b>			
Десис (Делтаметрин)	0,04-0,06	Гамбусаки колорадоӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо
Моспилан (Асетамиприт)	0,025-0,03	Гамбусаки колорадоӣ, Ширинчаҳо, куяи картошкай	Пошидан дар давраи нашъунамо
Фастак (Алфа- сперметрин)	0,07-0,1	Кирми тирамоҳӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо
Ариво (Сипермеметрин)	0,1-0,16	Гамбусаки колорадоӣ, кирми тирамоҳӣ	Пошидан дар давраи нашъунамо

Касалию зараррасонҳо ба баргу поя, тана ва ҳосили картошкай таъсири манғӣ расонида ҳосилноқӣ ва сифати лӯндаҳоро паст

мегардонанд. Барои пешгирӣ намудани таъсири касалию ҳашаротҳои зараррасон ба растаниҳо дар майdon пеш аз ҳама риояи қоидаҳои илман асоснок нақши муҳим мебозад. Чунки усули агротехникӣ як қисми таркибии муҳофизати интегратсионии растаниҳо буда, тадбирҳои зеринро дар бар мегирад: киштгардон, шудгори чуқури тирамоҳӣ, яхобмонӣ, мола, кишти тухмии хушсифат, сари вақт гузаронидани кишт, нарм кардани бехи ниҳолҳо, аз алафҳои бегона тоза намудани майдони кишт, сари вақт додани нуриҳо минералию органикӣ, дуруст ба роҳ мондани системаи обёрӣ, сари вақт ҷаъоварӣ намудани ҳосил. Дар таҳқиқотҳои мо маълум гардид, ки навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз нисбат ба дигар навъҳои зери омӯзиш қарордоша ба ин ё он намуди касалиҳо устуворияташон миёна ва баланд мебошад. Дар маҷмуъ гирифтори навъҳо ба ин ё он намуди касалий 14-22% ташкил медиҳад.

## **БОБИ 5. Самаранокии иқтисодии навъҳои нави картошка дар шароити мавзеъи Лахши води Рашт.**

Баланд бардоштани самаранокии иқтисодии соҳаи картошкапарварӣ дар истеҳсолот хеле муҳим буда, амалӣ намудани он дар хоҷагиҳои картошкапарварии ҷумхурӣ аҳамияти маҳсус дорад. Яке аз усулҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ ин гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ бо риояи талаботҳои ҳаритаи технологӣ ва қоидаҳои агротехникӣ, аз ҷумла, таҳлили сифати хок, шароити иқлими минтақа, муҳлатҳои кишт вобаста ба минтақаи парвариш, ҷойгиркуни ин истеҳсолот технологияи парвариш ва ғайра ба шумор мераванд. Ин имкон медиҳад, ки дар маҷмуи ҷорабиниҳои агротехникӣ аз як воҳиди майдони замин бо камтарин ҳароҷотҳои истеҳсолӣ маҳсулоти бештар ба даст оварда, самараи баланди иқтисодиро таъмин менамояд.

Аmmo барои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсолии картошка бисёр масоиле мавҷуданд, ки зарурати гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаро ба миён меоранд. Баланд бардоштани сатҳи самаранокии иқтисодиёт дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, дар соҳаи картошкапарварӣ низ мушкилоти имрӯзай истеҳсолот ба шумор рафта, ба самаранок истифода намудани захираҳои истеҳсолот дар ҷараёни истеҳсоли картошка вобастагии ногустаний дорад. Зоро таҳқиқотҳо муайян намуданд, ки таъсири тағйирёбии иқлими дар қураи замин ва зиёдшавии шумораи аҳолӣ дар дунё масъалаи ҳарчи бештар истеҳсол намудани маводҳои ғизоиро сол аз сол ва кам намудани ҳарҷҳои истеҳсолиро, аз он ҷумла дар картошкапарварӣ пеш меорад.

Аз ин лиҳоз, яке аз самтҳои таҳқиқотҳои илмии мо низ омӯзиши масоили баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ, таҳияи тадбирҳо тавассути маҷмуи нишондиҳандаҳо барои ноил гаштан ба самаранокии истеҳсолии соҳаи картошкапарварӣ равона гардидааст.

## **5.1. Харочотҳои истеҳсолии воқеъи барои парвариши картошка дар шароити мавзеи Лахши води Рашт.**

Бо мақсади кам кардани харочотҳои истеҳсолӣ дар кишт картошка риояи тамоми унсурҳои технологияи қисман инноватсионӣ дар истеҳсолот, ворид намудани меъёри оптималии нуриҳои минералӣ ва органикӣ, ичрои маҷмӯи чорабиниҳо оид ба муҳофизат аз қасалӣ ва зараррасонҳо ва дигар чорабиниҳои агротехнико пеш меорад.

Бинобар ин натиҷаҳои ба даст овардаи мо дар бахши сарфи харочотҳои истеҳсолӣ дар таҳқиқотҳоямон дар раванди истеҳсоли картошка ва таъсири навъҳои гуногуни картошка ба дараҷаи сарфи харочотҳои умумии истеҳсолӣ баҳри гузаронидани кишти картошка, парвариши ҳосил ва ҷамъоварии он дар ҷадвал 5.1.1. пешниҳод шудаанд.

Чи тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 5.1.1. бармеояд, харочотҳои умумӣ барои парвариши як гектар картошказор дар шароити ноҳияи қӯҳии Лахш 36120 сомонӣ сарф мегардад. Аз нишондодҳои овардашуда дида мешавад, ки харочоти бештар асосан ба арзиши ҳариди тухмӣ ба назар мерасад. Дар муддати ҷор соли таҳқиқотҳои гузаронидай мо нархи як килограм тухмии репрадуксионии картошка, ба ҳисоби миёна ба 4,5 сомонӣ баробар буда, харочоти умумӣ барои ҳариди тухмӣ ва қашонидани он то майдони кишт ба 14100 сомонӣ баробар шудааст. Дигар харочотҳои истеҳсолӣ ба монанди арзиши нуриҳои органикую минералӣ, сузишворӣ, маоши тракторҷӣ ва дигар коргарҳои мавсимӣ, андози замин ва гайра, дар маҷмуъ 22020 сомониро ташкил дод.

Ҳамин тавр, таҳқиқотҳои гузаронидашудаи мо нишон доданд, ки дар солҳои охир аз сабаби баланд гаштани нархи аксари моводҳои зарурӣ, аз қабили нархи сузишворӣ, нуриҳои минералӣ ва органикӣ, тухмӣ ва гайраҳо арзиши аслии маҳсулот низ зиёд гардидааст.

**Чадвали 5.1.1. - Харочотхой истехсолии воқеј дар парвариши як гектар картошказор дар шароити нохияи күхии Лахш**

<b>№</b>	<b>Номгуи харочотхο</b>	<b>Миқдор</b>	<b>Арзиши як воҳид, сомонӣ</b>	<b>Сарфи умумӣ, сомонӣ</b>
1	Нуриҳои органикӣ	10000 кг	0,8	8000
2	Нуриҳои минералӣ	750 кг	7,5	5625
4	Сарфи заҳрхимикатҳо	1,5 л	600	900
5	Сарфи тухмӣ	3000 кг	4,5	13500
6	Сузишвории дизелӣ	100 л	11	1100
7	Равғани дизелӣ	5 л	15	75
8	Музди маоши тракторист	1 га	1000	1000
9	Кашонидани тухмӣ то сари замин	3000 кг	0,2	600
10	Коркарди якуми байни қаторҳо, тавассути коркарди дастӣ	1 га	600	600
11	Култиватсия ва хокашкунии картошказор	1 га	500	500
12	Харочоти об	8 маротиба	125	1000
13	Ҷамъоварии ҳосил	1 га	500	500
14	Андози замин	1 га	350	350
15	Маоши обмон	1 га	150	750
16	<b>Ҷамъи сарфҳо:</b>			34400
17	Дигар харочотхо (5% аз ҷамъи харочот),	1 га		1720
	<b>Маблағи умумии харочотхο ,</b>	<b>1 га</b>		<b>36120</b>

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии иқтисодии истехсоли картошка аз чунин нишондиҳандаҳои асосии истехсолӣ, аз қабили, харочотҳои истехсолӣ, арзиши аслии маҳсулот, ҳосилнокии навъҳои картошка, даромади умумӣ ва даромади соф аз 1 га майдони кишт вобастагии калон дорад.

## **5.2. Самаранокии истеҳсолӣ ва дараҷаи даромаднокӣ аз навъҳои картошка дар шароити мавзеи Лахши води Рашт**

Роҳҳои дигари асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсолии картошка ин паст кардани арзиши аслии маҳсулот ва баланд бардоштани ҳаҷми умумии даромад ба шумор мераванд. Афзоиши ҳаҷми умумии даромаднокии истеҳсолот, асосан ба афзоиши ҳосилнокии ин ё он навъи картошка вобаста мебошад. Барои баланд бардоштани сифати маҳсулот бояд сифати агротехникаи парвариш баланд бардошта шуда, кишт ва ҷамъоварии ҳосили картошкаро саривақт бояд анҷом дода, ташкили фурӯши саривақтии маҳсулотро бояд ба роҳ монд.

Тадҳқиқотҳои гузаронидай мо дар шароити минтақаи қӯҳӣ нишон доданд, ки дар ба даст овардани самараи иқтисодӣ нақши навъҳои серҳосили картошка хело қалон мебошад(ҷадвали 5.2.1)

### **Ҷадвали 5.2.1. - Ҳосилнокӣ, ҳароҷотҳо ва арзиши маҳсулоти навъҳои картошка дар солҳои таҳқиқот (2019-2022)**

<b>Навъҳо</b>	<b>Ҳосилнокӣ, т/га</b>	<b>Ҳароҷотҳои истеҳсолӣ ҳаз.сомонӣ /га</b>	<b>Нарҳи фурӯши маҳсулот, кг/сомонӣ</b>	<b>Арзиши маҳсулоти фурухташуда, ҳаз.сомонӣ/га</b>
Жуковский ранний (назоратӣ)	25,7	36,12	2,5	64,25
Янка	37,8	36,12	2,5	94,50
Вектар	32,5	36,12	2,5	81,25
Скарб	31,8	36,12	2,5	79,50
Манифест	26,3	36,12	2,5	65,75
Бриз	30,1	36,12	2,5	75,25
Нера	28,7	36,12	2,5	71,75
Палатс	29,1	36,12	2,5	72,75
Першасвет	26,5	36,12	2,5	66,25
<b>Миёна</b>	<b>29,8</b>	<b>36,12</b>	<b>2,5</b>	<b>74,50</b>

Чи тавре, ки дар ҷадвали 5.2.1. натиҷаи таҳлилҳо нишон дода шудааст, ҳароҷотҳои истеҳсолӣ бо риояи талаботҳои ҳаритаи технологӣ ва агротехникаи парвариши навъҳои нави картошқа дар як гектар 36,12 ҳазор сомонӣ ва нарҳи фурӯши як тоннаи маҳсулот барои ҳамаи навъҳои нави картошқа мутаносибан ба 2500 сомонӣ баробар аст. Ҳамин тавр, аз нишондиҳандаҳо маълум мегардад, аз сабаби оне, ки навъҳои Янка, Скарб, Вектар ва Бриз нисбат ба дигар навъҳо нишондиҳандаҳои ҳосилнокиашон баланд мебошанд, аз парвариши онҳо самараи иқтисодии баланд ба даст оварда мешавад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки даромади умумии навъҳои нави картошқа Вектар, Скарб, Бриз, ва Янка, нисбат ба дигар навъҳо аз 3,5 то 28,25 ҳазор сомонӣ/га ва нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бошад, аз 11 ҳазор сомонӣ/га то 30,25 ҳазор сомонӣ/га зиёд мебошад.

Таҷрибаҳои мо нишон доданд, ки самаранокии парвариши навъҳои гуногуни картошқа дар шароити минтақаи баландкӯҳи ноҳияи Лаҳш бештар ба ҳосилнокии навъҳои картошқа алоқаманд буда, арзиши аслии маҳсулот низ аз он вобаста аст (ҷадвали 5.2.2).

**Ҷадвали 5.2.2.- Дараҷаи даромаднокии иқтисодии парвариши навъҳои нави картошқа дар шароити ноҳияи Лаҳш дар солҳои таҳқиқот ( 2019-2022)**

Навъҳ	Арзиши аслии 1тонна маҳсулот, ҳаз, сомонӣ	Фоидай соғ, ҳаз.сомонӣ/га	Дараҷаи даромаднокӣ, %
Жуковский ранний (назоратӣ)	1,8	28,13	77,8
Янка	2,6	58,38	161,6
Вектар	2,2	45,13	124,9
Скарб	2,2	43,38	120,4
Манифест	1,8	29,13	80,6
Бриз	2,1	39,30	108,4
Нера	2	35,63	98,6
Палатс	2	35,62	98,6
Першасвет	1,8	30,13	83,4
Миёна	2,1	38,38	106,2

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқотҳо дар шароити кӯҳии ноҳияи Лаҳш аз парвариши навъҳои Янка 58,38 ҳазор сомонӣ/га, Вектар 45,13 ҳазор сомонӣ/га, Скарб 43,38 ҳазор сомонӣ/га ва Бриз 39,30 ҳазор сомонӣ/га фоидаи соф ба даст омад. Дар маҷмуъ аз ҳамаи навъҳои омӯҳташудаи картошқа дар шароити минтақаи кӯҳӣ ба ҳисоби миёна 38,38 ҳазор сомонӣ/га фоидаи соф ба даст оварда шуд.

Таҳқиқотҳо собит намуданд, ки дараҷаи даромаднокии иқтисодӣ дар навъҳои Янка ба 161,6%, Вектар – 124,9%, Скарб- 120,4% ва Бриз – 108,8% аз ҳаҷмии умумии фоидаи соф аз як гектарро ташкил дод, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба нишондоди навъи назоратии Жуковский ранний аз 31% то 83,8% зиёд мебошад. Ба ҳисоби миёна дараҷаи даромаднокии ҳамаи навъҳои омӯҳташудаи картошқа ба 106,2% баробар гардид.

Ҳамин тавр, таҷрибаҳои илмии мо нишон доданд, ки ҳамаи навъҳои омӯҳташудаи картошқа нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний ҳам аз ҷиҳати фоидаи соф ( аз 1,0 то 30,25 ҳазор сомонӣ/га ) ва ҳам аз ҷиҳати дараҷаи даромаднокӣ ( аз 2,8 то 83,8%) бартарии қалон доранд ва дар сурати ба роҳ мондани парвариши ин навъҳои омӯҳташудаи картошқа, аз қабили Янка, Вектар. Скарб ва Бриз метавон самаранокии истеҳсолии парвариши картошқаро дар оянда дар минтақаи кӯҳии кишварамон хело баланд бардошт.

Хулоса ҳамаи навъҳои нави омӯҳташудаи картошқа дар шароити минтақаи кӯҳӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний серҳосил буда, онҳо дар оянда дар ба даст овардани фоидаи баланди иқтисодӣ дар шароити истеҳсолот мусоидат менамоянд.

Дар шароити минтақаи кӯҳӣ аз фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда аз навъҳои нави картошқа, аз қабили Янка, Скарб, Вектар ва Бриз аз ҳар гектар то 58,38 ҳазор сомонӣ фоидаи софи иқтисодӣ ба даст овардан мумкин аст, ки ин нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 71,6 то 107% зиёд мебошад.

## **БОБИ 6. Баррасии натиҷаҳои таҳқиқот**

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни зироатҳои кишоварзӣ, картошка аз рӯйи истеҳсоли маҳсулот, ҳосилнокӣ ва самтҳои истифодабарӣ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Бо назардошти аҳамияти қалони ғизоӣ, иқтидори баланди ҳосилнокӣ ва самараи баланди иқтисодӣ доштанаш, картошкаро дар заминҳои обӣ васеъ парвариш мекунанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сол то сол афзудани шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, талаботи аҳолии кишварро ба ин маҳсулоти ниёзи аввалия зиёд мегардонад. Ҳаҷми истеҳсоли картошка дар солҳои охир зиёд гардида, тибқи нишондиҳандаҳои омории ҷумҳурӣ истеҳсоли картошка дар соли 2022 ба 1094438,1 тонна расонида шуд, ки ин нишондиҳандаи истеҳсолӣ то кунун талаботи аҳолии Тоҷикистонро пурра қонеъ гардонида наметавонад. Яке аз сабабҳои асосии ин ҳолат нисбатан паст будани ҳосилнокии баъзе аз навъҳои картошка мебошад, ки таъсири манфии худро ба устуворӣ ва мутобиқати навъҳои парваришёбанда мерасонад. Бинобар ин, масъалаи коркарди технологияҳои инноватсионии парвариши навъҳои нави картошка дар шароитҳои агроэкологии минтақаҳои қӯҳиро пеш овардааст.

Картошка ҳамчун зироати муҳими истеъмолӣ дар минтақаҳои водигӣ, доманакӯҳӣ ва қӯҳии Тоҷикистон дар баландиҳои қариб то 3000 метр аз сатҳи баҳр парвариш карда мешавад. Барои парвариши ҳосили баланд ва тухмии хушсифати ин зироат, алалхусус қитъаҳои қӯҳию доманакӯҳӣ, ки шароитҳои иқлими мусоиду хокҳои ҳосилхез доранд, мувофиқ мебошанд.

Таъсири мусбии иқлими минтақаҳои қӯҳӣ, генотипи навъу намунаҳои картошка ва ҷойгиршавии минтақаи парвариши ин зироат аз сатҳи баҳр аз тарафи бисёре аз олимони ин соҳа муайян карда шудааст [Р.Л. Перлова, 1958; Будин, 1965; В.В. Кушнарева, 1980; Ҷ. Ҷаҳонгиров, 1995; К.З. Каримов, 1997; Ҳ.М. Мӯъминҷонов, 2003; Қ.А. Алиев, 2005; Н.Н. Назарова, 2006, А.Ф. Салимов, 2008; С.Д. Киру, 2009; Е.А.

Симаков, 2010; Т.А. Ахмедов 2012; Қ. Меликов, 2012; Қ. Партоев, 2013; Ҳ.Н. Назиров, 2015, И.И. Каримов , 2021]

Қайд намудан зарур аст, ки дар баробари дастовардҳои назарраси илмӣ дар соҳаи картошкапарварӣ, масъалаҳои таъсири омилҳои агроэкологии минтақаи қуҳӣва минтақабобкуни навъҳои нави картошка то кунун пурра омӯхта нашудаанд. Бинобар ин, мо таҳқиқотҳои илмии худро оид ба мутобиқунии навъҳои нави картошка, ки иқтидори баланди маҳсулнокӣ ва устувориятба шароитҳои табиӣ доранд, равона намудем.

Дар натиҷаи гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ ба истеҳсолот пешниҳод намудани навъҳои ояндадори дорои ҳосили баланд ва хушсифати картошка аҳамияти таҳқиқотҳои илмӣ ба шумор меравад.

Таҳқиқотҳои мо дар шароити қӯҳии мавзеи Лахш, ҷамоати деҳоти Муксу, деҳаи Шириноби ноҳияи Лахши водии Раҷт дар баландии 2100 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шудаанд. Ҳокҳои минтақаи таҷрибавӣ ба гурӯҳи ҳокҳои ҷигарии муқаррарӣ, ишқорӣ ва сафеди ҷигарии қӯҳӣ мансуб буда, ҳосилхезиашон миёна мебошад.

Мувоғики нишондодҳои бисёрсолаи метериологӣ иқлими минтақаи Раҷт бо тағйирёбии ҳарорат ва ҷамъи ҳарорати умумии мусбии зиёда аз  $+10^{\circ}\text{C}$  дар давоми сол 1800- 2300  $^{\circ}\text{C}$  –ро ташкил медиҳад. Давомнокии давраи бехунуқӣ бошад, 180-240 рӯзро ташкил дода, ҳарорати миёнаи ҳаво дар моҳи июл  $18-25^{\circ}\text{C}$  –ро ташкил медиҳад.

Меъёри боришотҳо дар минтақа вобаста аз солҳои таҳқиқот гуногун буда, аз 319,7мм то 417,7 мм ташкил дод. Дар давраи нашви растаниҳо дар моҳҳои июл-август дар баъзе солҳо умуман боришот ба қайд гирифта нашуд. Масалан, солҳои 2019-2021 дар моҳи июл боришот дар минтақа ба 4,8мм ва 4,9 мм ба назар расид ва ин нишондиҳандаҳои боришот ба коҳишёбии нисбатан пасти ҳосилнокӣ сабаб гардид. Дар солҳои 2020-2022 бошад, дар моҳи июл 34,9мм ва 29,6 мм боришот ба қайд гирифта шуд ва ин боришотҳо ба болоравии ҳосилнокӣ ва муътадилшавии ҳарорати минтақа таъсири мусбӣ расонид. Ба ҳисоби

миёна дар чор соли таҳқиқот боришотҳо дар минтақа ба 363,4 мм баробар гардид.

Ба сифати маводҳои таҳқиқотӣ чунин навъҳои нави картошка: Вектар, Янка, Патс, Скарб, Манифест, Бриз, Першасвет, Нера ва навъи назоратӣ Жуковский ранний истифода шудаанд.

Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои омӯхташуда вобаста аз хусусиятҳои генетикии навъҳо ва таъсири шароити иқлими минтақа гуногун мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсола маълум карда шуд, ки паст ё баландшавии ҳарорати иқлим ва боришотҳои солона ба давомнокии давраи нашунаамои растании картошка бе таъсир нест. Аз натиҷаи нишондиҳандаҳо маълум мегардад, ки аксарияти навъҳои зери омӯзиш қарордошта аз чумла, Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест навъҳои миёнаи барвақтӣ ва миёнапаз буда, давраи нашвашон дар солҳои омӯзиш аз 78 то 88 рӯзро ташкил дод. Ба ҳисоби миёна давомнокии давраи нашъунамо дар ҳамаи навъҳо картошка дар чор соли таҳқиқот аз 80 то 104 рӯзро ташкил дод. Навъҳои Першасвет, Палатс, Бриз ва Манифест давраи кӯтоҳи нашъунамодоштанд. Давомнокии давраи нашъунамо ба ҳисоби миёна дар ин навъҳо аз 80 то 86 рӯз муайян карда шуд. Давраи нашвии навъҳои Скарб, Янка, Нера ва Вектар ба ҳисоби миёна дар чор соли таҳқиқот аз 92 то 104 рӯзро ташкил дод.

Маҳсулнокии навъҳои картошка ба алломатҳои ирсии онҳо ва як қатор омилҳои агроэкологии минтақа, ки навъҳо дар он ҷойҳо парвариш карда мешаванд, вобаста мебошад. Барои нигоҳ доштани қобилияти мутобиқшавии навъҳои картошка ба шароитҳои агроэкологии гуногун риояи чорабиниҳои агротехникии илман асоснок аҳамияти маҳсус доранд.

Натиҷаи гузаронидани ченаки маҳсулнокии навъҳои картошка муайян кард, ки на дар ҳама навъҳо маҳсулнокӣ як хел аст, чунончӣ навъҳои Янка (663 г/растаниӣ), Скарб (558 г/растаниӣ), Вектар (571 г/растаниӣ) ва Бриз (527 г/растаниӣ) бо маҳсулнокии баланд нисбат ба

навъи назоратӣ Жуковский ранний ва дигар навъҳои зери омӯзиш қарор дошта фарқ доштанд

Шароити агроэкологии минтақаи парвариш метавонад ба ҳосилнокии навъҳои картошка низ таъсири худро расонад. Омилҳои муҳити атроф, бахусус намнокӣ дар давраҳои сабзиши растаниҳо ва ҳосилбандии онҳо аҳамияти хоса дорад.

Аз натиҷаи таҳқиқотҳои бисёрсолаи мо маълум гардид, ки ҳосили навъҳои картошка дар минтақаҳои кӯҳӣ асосан ба генотипи навъҳо ва шароити агроэкологии минтақа вобастагӣ дорад. Гуногунзоҳиршавии (полиформизми) аломати асосии навъҳои картошка – ҳосилнокӣ дар навъҳои омӯхташудаи картошка гуногун буда, аз 25,7 т/га то 36,9 т/га-ро ташкил медиҳад. Ҳосилнокии баланд ба ҳисоби миёна дар чорсоли таҳқиқот дар навъҳои Янка (37,8 т/га), Вектар (32,5 т/га), Скарб (31,8 т/га) ва Бриз (30,1 т/га) ба мушоҳида расид.

Таҳлили таҳқиқотҳои гузаронидашуда событ соҳт, ки бо ҳосилнокии баланд (муайянкунандай иқтидори навъ) аз байнинамунаҳои омӯхташудаи картошка навъҳои Янка, Скарб, Вектар, ва Бриз, ки ҳосилнокиашон нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний 12,1 т/га, 6,8 т/га, 6,1 т/га, ва 4,4 т/га зиёд аст, ҷудо гардиданд, ки ин бевосита ба баландшавии самаранокии иқтисодии навъҳо таъсири мусбӣ мерасонад.

Нишондиҳандаҳои ҳосилнокии баланди навъҳои Янка, Скарб, Вектар ва Бриз ба баландшавии самаранокии иқтисоди картошкай истеҳсолшаванд, мусоидат мекунад. Чунончӣ навъҳои Янка 58,38 ҳазор сомонӣ/га, Вектар 41,13 ҳазор сомонӣ/га, Скарб 43,38 ҳазор сомонӣ/га ва Бриз 39,30 ҳазор сомонӣ/га дар шароити кӯҳии ноҳияи Лаҳш фоидаи соғба даст меоварад.

Натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи мо дар шароити кӯҳии мавзеи Laҳsh событ соҳт, ки байнинамунаҳои гуногуни полигении навъҳои картошка аз қабили шумораи лӯндаҳо дар растаниӣ, вазни як лӯнда,

маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ, массаи умумии биологӣ ва ғайра алоқамандии пурраи роста мавҷуд буда, бо ҳамдигар таъсири мусбӣ мерасонанд.

Инчунин аз натиҷаи таҳқиқотҳо маълум гардида, ки навъҳои Янка, Вектар, Скарб ва Бриз нисбат ба дигар навъҳои зери омузиш қарордоша ба қасалиҳо гуногун устуорияташон баланд мебошад.

Таҳқиқотҳои илмии гузаронидаи мо собит соҳтанд, ки навъҳои нави картошкай Янка, Вектар, Скарб ва Бриз ҳамчун навъҳои ояндадор барои қишиф дар минтақаҳои кӯҳӣ, наздиқӣ инчунин, барои рӯёнидани ҳосили барвақтии картошкай дар минтақаҳои водигии ҷумхурӣ мувоғиқ мебошад.

## **Хулоса**

1. Дар шароити агроэкологии водии Рашт (дар баландии зиёда аз 2100 м аз сатҳи баҳр) ташаккулёбии муғчаҳо дар навъҳои картошка аз генотипи навъҳо ва шароити иқлими минтақа вобаста буда, дар як растани картошка аз 32 то 57 муғча ҳосил гардида, аз онҳо аз 21 то 39 донаашон ба гул мубаддал мегарданд.

2. Давомнокии давраи нашъунамои навъҳои нави картошка аз 80 то 104 рӯзро ташкил медиҳад, ки ин ба давраҳои аз кишт то нешзада баромадан аз 17 то 29 рӯз, аз неш зада баромадани лӯндаҳо то мӯғчабандӣ 27 то 33 рӯз ва аз давраи муғчабандӣ то гулкунӣ аз 11 то 17 рӯзро ташкил медиҳад.

3. Алоқамандии байни аломатҳои шумораи лӯндаҳо бо маҳсулнокии растаниҳо, маҳсулнокии растаниҳо бо ҳосилнокии навъҳои картошка, маҳсулнокии растаниҳо бо массаи умумии биологии навъҳо ва ҳосилнокӣ бо массаи умумии биологии навъҳои картошка робитаи мусбии алоқамандӣ дошта, ин нишондиҳандаҳо мутаносибан ба  $r= 955$ ,  $r= 904$ ,  $r= 892$  ва  $r= 888$  баробар мебошанд.

4. Ҳосилнокии навъҳои омӯхташудаи картошка дар шароити водии Рашт аз 25,7 т/га то 37,8 т/га-ро ташкил медиҳад. Навъҳои нави картошка, ба монанди Янка, Скарб, Вектар ва Бриз аз рӯйи шумораи лӯндаҳо дар як растаниӣ, вазни як лӯнда, маҳсулнокӣ ва ҳосилнокӣ нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний бартарии зиёд доранд. Ҳосилнокии навъҳои Янка – 37,8т/га, Вектар - 32,5 т/га, Скарб - 31,8 т/га ва Бриз - 30,1 т/га-ро ташкид дод, ки ин нисбат ба ҳосилнокии навъи назоратии Жуковский ранний аз 4,4 т/га то 12,1 тона (ё ин ки аз 7,8% то 9,7%) зиёд мебошад.

5. Дар шароити минтақаи кӯҳии водии Рашт аз парвариши навъҳои нави картошка, аз қабили Янка, Вектар Скарб ва Бриз метавон аз ҳар гектар аз 39,30 то 58,38 ҳазор сомонӣ фоидай соф ба даст овард, ки ин нисбат ба навъи назоратии Жуковский ранний аз 10 то 30,25 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.

## **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот**

1. Навъҳои нави картошкай Янка, Вектар, Скарб ва Бриз аз ҷиҳати ҳосилинокӣ ва устувори ба омилҳои табии бартари дошта, ҳамчун навъҳои ояндадор барои парвариш дар водии Рашт тавсия карда мешаванд.
2. Навъҳои картошкай Янка, Вектар, Скарб ва Бриз, навъҳои миёнаи барвақтӣ ва миёнапаз буда, онҳоро барои парвариш дар ноҳияҳои кӯҳӣ, назди кӯҳӣ ва водигии ҷумҳурӣ тавсия карда мешаванд.

## **Руйхати адабиёт**

1. Абдукаримов Д.Т. Особенности культуры картофеля в Зерафшанской долине / Д.Т. Абдукаримов // Автореф. дисс. докт. с.-х. наук.- Ташкент, 1977. - 46 с.
2. Абдукаримов Д.Т. Ранний картофель. /Д.Т. Абдукаримов // Ташкент: Мехнат, 1987. - 90 с.
3. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Ч.1.-Л.: Гидрометеоиздат, Ленинград, 1976. -216 с.
4. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Ч.II.-Л.: Гидрометеоиздат, Ленинград, 1977. -254 с.
5. Алабушев А. В. Корреляционные связи количественных признаков сорго зернового/ А. В. Алабушев, Н. Н. Сухенко, О. А. Лушпина // Куб ГАУ, 2017. – № 128(04). –932-941с.
6. Алексеев В.А. Способ обработки почвы, удобрения и урожай / В.А. Алексеев // Картофель и овощи. 2003. - № 2. - 10 с.
7. Алиев К. А. Биотехнология растений: клеточно-молекулярные основы / К.А. Алиев // Душанбе, 2012. – 173 с.
8. Алиев К. Достижения селекции и биотехнологии картофеля в Таджикистане./ К Алиев, К. Партоев, М.К. Гулов, М.М. Курбонов, И.С. Нихмонов// Материалы республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды» (27-28 сентября 2019). Издательство «Дониш», Душанбе-2019.-11-13с.
9. Алиев К.А. Выращивание оздоровленного картофеля в Таджикистане /К.А.Алиев, Б.К. Каримов, Б.Б. Каримов// Дониш, Душанбе, 1996.- 43с.
10. Альсмик П. И. Селекция картофеля в Белоруссии / П. И. Альсмик// Минск, Ураджай,1979.–127с.
- 11.Анварова, М. Морфо-физиологические особенности регенерации генотипов картофеля in-vitro. / М. Анварова // Автореф. дис. канд.биол.наук. Душанбе, 1988.- 24 с.

12. Анисимов Б.В. Фитопатогенные вирусы и их контроль в семеноводстве картофеля / Б.В. Анисимов // М.:ФГНУ Росинформагротех, 2004. - 80 с.
13. Антипов И.Н. Почвенные и почвенно-мелиоративные исследования в Таджикистане / И.Н. Антипов // Сталинабад: ТаджФАН СССР, 1950.- 3-22с.
14. Ахмедов Т.А. Парвариши картошка дар минтақаҳои қӯҳӣ. / Ахмедов Т.А., Сулангов М., Сангинов Б.Б./ Тавсиянома. Институти боғпарварију сабзавоткории АИКТ. Душанбе, 2012.-17 с.
15. Ахмедов Т.А. Технологияи истеҳсоли картошкай тухми./Ахмедов Т.А. Партоев К., Меликов К., Саидова Ҷ./ Тавсиянома. Институти боғпарварију сабзавоткории АИКТ. Душанбе. 2014.- 23.с
16. Балашев Н.Н. Вопросы семеноводства картофеля в Узбекистане / Н.Н. Балашев, Е.Г. Лучинина // Ташкент, Фан, 1978.- 104 с.
17. Балашев Н.Н. Выращивание картофеля и овощей / Н.Н. Балашев // М. Колос, 1968. - 366 с.
18. Бободжанов Б.В. Продуктивность сортов картофеля в предгорных и горных районах бассейна реки Зеравшан/ Б.В. Бободжанов//Автореф. дис. к.с.-х.н.- Душанбе, 2009. - 23 с.
- 19.Бобохонов Р. С. Повышение продуктивности картофеля с использованием способов усиливающих адаптационные реакции растений в условиях стресса. Автор. дисс. д. с.-х. наук. Душанбе, 2015. - 46 с.
20. Бобохонов Р.С. Содержание и активность Рибулозо-1,5-бисфосфат-карбоксилазы/оксигеназы у оздоровленных растений картофеля в связи с их продуктивностью / Р.С. Бобохонов // Автореф. дисс. канд. биол. наук - Душанбе, 1999.-17с.
- 21.Бобохонова З.К. Изменение коэффициент использования фосфора при ленточном внесении фосфорных удобрений и навоза под картофель / Бобохонова З.К., Боймуродов Р.Б./ Кишоварз, 4 (89), 2020. - 14-17с.

22. Болезни и вредители картофеля / А.С. Воловик., Шмыгль// М. Россельхозиздат, 1974. -136 с.
23. Бордукова М.В. Болезней и вредителей картофеля и меры борьбы с ними / М.В Бордукова//. М. Колос, 1967.- 224с.
24. Будин К.З. Генетические основы селекции картофеля /К.З.Будин// Ленинград, 1986. -192 с.
25. Будин К.З. Происхождение обыкновенного картофеля. / К.З. Будин// Вестник с.-х. науки. 1971. -№8. -55-62с.
26. Буй, М.З. Селекционная оценка сортобразцов картофеля в Северном Прикаспии /М.З.Буй //Автореф. дисс.канд.с.х.н. Астрахань, 2011.-20 с.
27. Букасов С.М. Морфология картофеля / С.М. Букасов // Труды по прикл. бот. ген.и сел. ВИР. Л:- 1974.-Т.53., вып.1. -3–33с.
28. Букасов С.М. Селекция и семеноводство картофеля / С.М. Букасов, А.Я. Камераз // Ленинград: Колос, 1972. -359с.
- 29.Букасов, С.М. Происхождение видов картофеля / С.М. Букасов // Вестник социалистического растениеводства. – 1941.- № 1. - .24–33с.
- 30.Букасов, С.М. Селекция картофеля на устойчивость к колорадскому жуку / С.М. Букасов //Труды по прикладной ботаники, генетики и селекции. - 1951.- т.XXIX, вып.1. –. 20-35с.
- 31.Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений/ Н.И. Вавилов //. Л.: Наука,1987.- 440с.
- 32.Вавилов Н.И. Пять континентов / Н.И. Вавилов // Москва, География, 1962.- 255с.
- 33.Васильев А.А. Адаптивная технология возделывания картофеля для регионов Южного Урала/ Васильев А.А., Кожемякин В.С., Дергиёлов В.П., Гончар С.Г., Бекишова Н.А//.Челябинск, 2000. -50с.
34. Ведров Н.Г. Корреляция признаков в селекции яровой пшеницы./ Н.Г. Ведров// Селекция и семеноводство, 1982,№3, - 10-1с.
35. Воловик А.С. подготовка картофеля к посадке / А.С.Воловик., М.В.Глэз// Картофель и овощи, 1992.- 52с.

36. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений / Б.Н. Головкин // М.:Агропромиздат,1986.- .59-61с.
- 37.Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. / Б.Н. Головкин//. М: Агропромиздат,1986.-59-61с.
38. Горбатенко Л.Е. Виды картофеля Южной Америки. / Л.Е. Горбатенко // Санкт- Петербург, 2006. – 455с.
39. Горбатенко Л.Е. Селекция картофеля в Аргентине / Л.Е. Горбатенко // Селекция и семеноводство. -1986.- № 2- 61с.
40. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. – 313 с.
41. Гулов М.К. О полезности картофеля и топинамбура /М.К. Гулов , Ш.М. Ясинов, М. Сафармади И.С. Нихмонов// Материалы научно-практической конференции на тему: «Иновационные технологии в области сельского хозяйства, животноводства и ветеринарии и перспективы их развития». Самарканд, 2019.- 118-121 с.
42. Гулов М.К. Рост и развитие коллекционных сортобразцов картофеля в условиях Хурсонского района Хатлонской области Таджикистана/ М.К. Гулов, К. Партоев //Вестник ТНУ, Серия естественных наук. Душанбе.- 2017.- №1/3. - 291-294с.
43. Гупало П.И. Рост и развитие картофельного растения в связи с условиями среды / П.И.Гупало, М.Н. Гончарик // Физиология селескохозяйственных растений .-М. Изд-во МГУ, 1971- Т 12.- 52-56с.
44. Джонгиров Д.О. Биологические особенности диких видов, межвидовых гибридов и сортов картофеля в горных районах Западного Памира / Д.О. Джонгиров // Автореф. дисс. канд. с.- х. наук, Душанбе, 1995.- 18с.
45. Джумаев Б.Б. Фотосинтетические параметры-индикаторы адаптации растений в условиях хлоридного засоления / Б.Б, Джумаев, М.Х. Атоев, Х.М. Хамроева// Материалы республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся

условиям окружающей среды» Издательство «Дониш», Душанбе, 2019.-20 -24с.

46. Джуманкулов Х.Д. Удобрение сельскохозяйственных культур в Таджикистане./ Х.Д Джуманкулов., У.Р. Рахматджанов // Сушеница Б.А. // Душанбе, 1981.-175 с.
47. Дмитриенко П.А. Фосфатный режим почв УССР и его улучшение. Москва, 1957.- 164 с.
48. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта/ Б.А. Доспехов//. Москва, Агропромиздат, 1985.-351с.
49. Драгавцев В.А. Некоторые новые фундаментальные подходы в экологической генетике растений /В.А. Драгавцев// с-х биол. 2000.- 35.
50. Драгавцев В.А. Модел эколого-генетического количественных признаков растений / В.А. Драгавцев, П.П. Литин, Н.М. Шкель// Докл. АНССР, 1984, 274 №3.- 720-723 с.
51. Ермишин, А.П. Использование в селекции соматических гибридов между дигаплоидами картофеля *Solanum tuberosum* и дикими диплоидными видами из Мексики: получение и беккроссирование дигаплоидов соматических гибридов / А.П.Ермишин, О.В. Маханько, Е.В. Воронкова // Генетика. – 2006. - Т.42, № 12. - 1674 – 1682 с.
52. Ермишин А.П. Генетические принципы создания и отбора исходного материала в селекции картофеля на гетерозис / А.П.Ермишин // Автореф. дисс. докт. биол. наук. Минск, 1998.- 32 с.
53. Жученко А.А. Эколого-генетические основы адаптивны селекции кормовых культур. С.-х.биол. 2000.- 7-20 с.
54. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений (Эколо генетические основы). Кишинев, 1988.-768 с
55. Камераз А.Я. Исходный материал для селекции картофеля на устойчивость к фитофторозу / А.Я.Камераз // Сборник научных трудов по прикл. бот., ген. и селекции. Л.: 1987.- Т. 115. - 18–23 с.
56. Камераз А.Я. Межвидовая и внутривидовая гибридизация картофеля / А.Я.Камераз // Генетика картофеля. М.: Наука, 1973. - 104–121 с.

57. Каримов Б., Вредители и болезни картофеля / Каримов Б., Ахмедов Т., Мукимов Т//. Душанбе, 1999.- 60 с.
58. Каримов Б. Правариши картошка дар асоси истифодабарии тухмакҳои ҳақиқӣ. Усулҳои баланд бардоштани ҳосилнокии боғот, токзор ва зироатҳои сабзавотӣ /Сайдова Ҷ., Сулангов М., Меликов Қ., Анварова М. Алиев Қ., Партоев Қ//. Маводҳои конференсияи илмию амалӣ. – Душанбе, 2012.- 296-314 с.
59. Каримов Б. Состояние и перспективы безвирусного семеноводства картофеля в Таджикистане / Каримов Б., Муқимов Т., Ахмедов Т// Докл. ТАСХН. 2006, № 9-10.- 50-54 с.
60. Каримов Б.К. Ҳусусиятҳои агробиологии навҳои картошкай селексияи Тоҷикистон / Каримов Б., Ахмедов Т., Сайдова Ҷ. Партоев Қ., Сулангов М., Меликов Қ//. Гузориши АИКТ. № 2( 36) Душанбе. 2013. - 22-25с.
- 61.Каримов Б.К. Парвавриши картошка аз тухмакҳои ботаникӣ /Каримов Б., Назиров Ҳ.Н., Давлатов М// Гузоришҳои АИКТ №1 (39) 2014. - 4-7с.
- 62.Каримов Б.К. Вирусные болезни картофеля и их переносчики-тли в Гиссарской долине Таджикистана. Научные труды НИИКХ. М.: 1973.-106-110с.
63. Каримов Б.К. Селекция картофеля в Таджикистане. / Б.К. Каримов, Т.А. Ахмедов. Ч.С.Сайдова. // Журнал “Картофель и овощи”. № 3. Москва. 2015. с. 25-27.
64. Каримов И.И. Протипическая изменчивость количественных признаков у генотипов картофеля в зависимости от экологических зон выращивания/ И.И. Каримов, А.С. Наимов, К. Партоев, Н.Н. Назарова// Научно-инновационные основы развития картофелеводства, овощеводства и бахче-водства в Республике Казахстан. Сборник материалов международной научно-практической конференции, 22-23 июля 2016, Кайнар. 2016.-232-236с.

65. Каримов И.И. Сравнительная продуктивность новых сортов картофеля в условиях восточни зоны Таджикистана. / И.И. Каримов// // Автореф. дисс. канд. с.- х. наук,- Душанбе, 2021.- 48с.
66. Кахаров К.Х. Биоэкологические особенности колорадского жука (*Leptinotarsa decemlineata*, Say) и меры борьбы с ним в условиях Таджикистана / К.Х.Кахаров // Автореф. дисс. док.с.-х. наук С.-Петербург, 2008.- 40 с.
- 67.Кириллов И.Ф. Картофель в Таджикистане. - Сталинабад, 1949. -56с.
68. Киру С.Д. Итоги и перспективы исследований мировой коллекции картофеля. Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке / С.Д.Киру // Тезисы докладов II Вавиловской международной организации. Санкт- Петербург, 2007. - 474-476с.
69. Киру С.Д. Итоги и перспективы исследований мировой коллекции картофеля / С.Д.Киру // Сборник докладов Международной конференции - Генетические ресурсы культурных растений в ХХ веке. Санкт- Петербург, 2009. - 233-238 с.
70. Коваленко Н.Н. Структура корреляции комплекса признаков химического состава плодов дикорастущих видов вишни / Н.Н. Коваленко // Научное обеспечение устойчивого развития плодоводства и декоративного садоводства. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125 – летию ВНИИЦ и СК и 85 –летию Ботанического сада «Дерево Дружбы». Сочи, 2019.- 188-191с.
- 71.Комаров В.Л. Присхождение культурных растений. / В.Л. Комаров // М.-Л. Селхозгиз, 1938. -238 с.
72. Кумаков В.А. Корреляционные отношения между органами растений в процессе формирования урожая//Физиология растений.- 1980.Т. 27.- вып. 5.- 975-985с.
73. Купцов А.И. Введение в географию культурных растений /А.И.Купцов //Москва, 1975.- 294 с.

- 74.Красавин, В.Ф. Генетические ресурсы картофеля и использование в Казахстанской селекции. Идеи Н.И. Вавилова в современном мире / В.Ф Красавин, Т.Е.Айтбаев // Тезисы докладов III Вавиловской международной конференции. Санкт- Петербург, 2012.- 172 с.
75. Курбонов М.М. Продуктивность растений картофеля (*solanum tuberosum* L.) в разных агроэкологических условиях Центрального Таджикистана / М.М. Курбонов// // Автореф. дисс. канд. с.- х. наук, Душанбе, 2021.- 48 с.
76. Кутеминский, В.Я. Почвы Таджикистана. Условия почвообразования и география почв. /Кутеминский, В.Я., Леонтьева Р.С., В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева// - Душанбе: Ир-фон, 1966.- 60-65с.
77. Кушнарева В.В. Рекомендации по возделыванию картофеля в Таджикской ССР / В.В.Кушнарева // Душанбе, 1984.- 45с.
78. Кушнарёва В.Н. Урожай семенного картофеля в зависимости от густоты посадки /В.В.Кушнарева // Сельское хозяйство Таджикистана. -1971. №5.- 49-50 с.
79. Лебедева Н.В. К вопросу горного семеноводства картофеля в северном Таджикистане / Н.В. Лебедева // Бюллетень науч.техн.инф. Душанбе, Ирфон.- 1970. - №8. - 47-50 с.
80. Лехнович В.С. К истории культуры картофеля в России / В.С. Лехнович // Материалы по истории земледелия. М.1956. 258-400с.
81. Лехнович В.С. Картофель / В.С. Лехнович // Культ. флора СССР. Л.: - 1971. -304 с.
82. Лехнович В.С. Новые виды картофеля с тихоокеанских прибрежных островов Южной Америки / В.С. Лехнович // Труды по прикл.бот.,ген. и сел.1978.-Т.3.-71-74 с.
83. Чаборов Х. Экологическое изучение новых сортов картофеля /Х. Джаборов, // «Кишоварз», научно-производст. журнал, 2005.-№1.-10с.
- 84.Махсумов А.Н. Научно-обоснованная система земледелия Таджикской ССР/ А.Н.Махсумов// -Душанбе, 1984. -.114-116 с.

- 85.Максимович М.М. Схема работы по селекции картофеля /М.М.Максимович // Картофель. М.: 1953. - 438- 450 с.
86. Методика исследований по культуре картофеля.- Москва, 1967.-263 с.
87. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. М.- НИИКХ. Госагропром НЗ РСФСР, 1989.- 142 с.
88. Монохов М.С. Экологическая изменчивость продуктивности картофеля в Горном Алтае/ М.С. Монохов, Т.А. Стрельцова// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. Новосибирск. Известия РПОСО РЖХН. -2008. -№8.- 31-40с.
89. Меликов К. Селексия картошки./ Меликов К., ПартоевК// Ахбори АИ ҶТ. Душанбе. 2012. № 2 (179 ). 55-56 с.
90. Меликов К. Парвариши картошка дар мавзеъҳои кухии Тоҷикистон. / Саидова Ҷ., Сулангов М., Каримов К., Партоев К., Ахмедов Т// Тавсиянома. Эрграф. Душанбе. 2014. – 12 с.
- 91.Музафарзода Д.М. Технологияи парвариш, нигоҳдорӣ ва коркарди картошка /Музафарзода Д.М., Ҳафизов А.А., Расулзода Б.Р., Камолов Ш.Ф., Шарифзода Ҷ.Ш., Саидов Ф.М// – Душанбе, ЭР-граф, 2020.- 92 с.
- 92.Музафаров Д.М. Сабзавотпарварӣ / Музафаров Д.М., Маҳмадёзода У.М//. - Душанбе, ЭР-граф, 2019.372 с.
- 93.Муминджанов Х.А. Селекция и семеноводство картофеля на основе физиологических тестов и методов клеточной биотехнологии. Авт. дис. докт. с.-х. наук, Душанбе, 2000.- 44 с
94. Муминджанов Х.А. Физиолого-биотехнологический подход к селекции и семеноводству картофеля /Х.А. Муминджанов // Душанбе, 2003.- 126 с.
95. Муминджонов Х.А. Селекция и семеноводства картофеля на основе физиологических тестов и методов клеточной биотехнологии / Х.А. Муминджанов // Авторев. дисс. докт. с-х. наук.-Душанбе, 2000.- 51 с.

96. Мушинский А.С. Урожай и качество зависят от сорта и агротехники / А.С. Мушинский, А.А. Мушинский, В.Н. Соловьев // Картофель и овощи. 2007. № 8. - 7-8 с.
97. Назарова Н.Н. Некоторые особенности образования столонов *in vitro* / Н.Н. Назарова, З.Б. Давлятназарова, Г.О. Мирзохонова, Б.Б. Каримов, К.А. Алиев // Изв.АН РТ. -2005.- №3-4(153). - 36-39 с.
98. Наимов С. Новый сорт картофеля – Дусти / С. Наимов, К. Партоев, М. Сулангов, К. Алиев, Б. Каримов, К. Меликов, К. Карли // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, Санкт – Петербург.- 2009. -Т. 166.- 188-192 с.
99. Назиров Ҳ.Н. Масъалаҳои ҳалталаби парвариш ва нигоҳдории картошкай тухмӣ /Ҳ.Н.Назиров // Маводи конференсияи илмию амалий “Нақши соҳаи тухмипарварӣ дар таъмини амнияти озукаворӣ”. Душанбе. 2015. -77-79 с.
100. Насыров Ю.С. Клеточная селекция картофеля с помощью теплового воздействия /Ю.С. Насыров, М.К. Каримов, Х.А. Муминджанов// Тез. докл. науч. конф. Пути повышения продуктивности с.-х. культур.-Душанбе: ТАУ, 1995.- 73-74 с.
101. Насыров Ю.С. Физиологическая стратегия селекции растений. /Ю.С Насыров // Селекция продуктивных сортов. М:1986.- №12.-31-43
102. Неверов А.А. Прогноз погоды и урожайности сельскохозяйственных культур в Оренбургской области на предстоящий вегетационный период 2018 г./ А.А. Неверов// Ж. Известия Оренбургского аграрного университета. №3 (71) 2018.-31 с.
103. Незваль Е.И. Прямая ультрафиолетовая радиация на Памире по наблюдениям экспедиции МГУ / Е.И.Незваль// Природные условия и реконструкция растительности Памира. Душанбе, 1970.-230 с.
104. Нечипоренко А.А. О возможности прогноза уровней и законов коэффициентов экологической корреляции /А.А., Нечипоренко В.А.Драгавцев // Генетика . 1986, 22.4. 616-623 с.

105. Нематуллоев З.С. Продуктивность и устойчивость гибридов картофеля к стрессовым факторам в культуре *in-vitro* и *in – vivo* / З.С, Нематуллоев // Автореф. дис.канд. с.х. наук, Душанбе,2010.- 25с.
106. Хотамов М.Т. Низоми истифодаи нуриҳо. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007. -188 с.
107. Оплеухин А.А. Исследование биоресурсного потенциала новой коллекции картофеля при интродукции в Горный Алтай// А.А. Оплеухин.// Автореф. дисс. канд.б.х.н. Новосибирск , 2013.- 21 с.
108. Партоев К. Агробиология, селекция и семеноводство картофеля – *Solanum tuberosum L* / К. Партоев, К.Алиев //Душанбе, 2015. -120 с.
109. Партоев К. Выращивание сельскохозяйственных культур в Бадахшане Таджикистана и Афганистана /К. Партоев, Д.Наврузшоев, Б.Худойдодов, М. Курбонов// Душанбе, 2018.-96 с.
110. Партоев К. Дастури картошкапарвар (Справочник картофелевода). / К. Партоев, Б.К. Каримов, М.Н. Назаров// Душанбе , 1988. –161 с.
111. Партоев К. Изучение сортообразцов картофеля в различных экологических условиях Таджикистана / К. Партоев, Б. Каримов, М. Сулангов, К. Меликов// Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Тезисы докладов II Вавиловской международной организации. Санкт- Петербург, 2007.- 329-331 с.
112. Партоев К. Картошка ва парвариши он дар Тоҷикистон / К. Партоев., А.Ф., Салимов., Б. Каримов// Душанбе – 2014. 180 с.
113. Партоев К. Корреляционная связь между морфологическими признаками и агроэкологическими факторами среды/ К.Партоев, Голов М.К// Известия Оренбургского аграрного университета. №3 (71) 2018,- 93-96 с.
114. Партоев К. О результатах селекции и биотехнологии в картофелеводстве Таджикистана/ К.Партоев// Ж. Экология и строительство. – 2016. – № 1, –25–30 с.

115. Партоев К. Особенности селекции и семеноводства картофеля в горной зоне Таджикистана. Дисс. док. с.-х. наук. Казань, 2013.-330с.
116. Партоев К. Селекция и семеноводство картофеля в условиях Таджикистана/ К. Партоев// Душанбе, 2013.- 190 с.
117. Партоев К. Влияние температуры на продуктивность картофеля. Материалы международной конференции «Экологические особенности биологического разнообразия». /Партоев К., Гулев М.К.. Нихмонов И.С., Курбонов М.М//Худжанд, 3-4 октября 2019 г. Душанбе, 2019.- 180с.
118. Партоев К. Дастури картошкапарварӣ / Партоев К., Каримов Б., Назаров М. //Душанбе: Ирфон,1988.- 127с.
119. Партоев К. Изучение сортобразцов картофеля в различных экологических условиях Таджикистана. /Каримов Б., Сулангов М., Меликов К// Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Тезисы докладов II Вавиловской международной конференции. Санкт- Петербург, 2007.- 329-331 с.
120. Перлова Р.Л. Поведение видов картофеля в разных районах СССР / Р.П. Перлова// М.: Изд.во АН , СССР, 1958.- 238с.
121. Перлова Р.П. Картофель в высокогорных районах Памира // Доклады ВАСХНИЛ, 1939. - Вып. 20. - 10-13 с.
122. Перлова, Р.Л. Поведение южноамериканских картофелей на Памире / Р.П. Перлова // Вестник социалистического растениеводства. Л.: 1940. - № 4. -24-30 с.
123. Перлова Р.Л. Самофертильность различных видов южноамериканского картофеля в условиях Западного Памира / Р.Л. Перлова // Известия АН СССР, Отделение биологических наук, 1945. - №4.-21-35 с.
124. Писарев Б.А, Трофимец Л. Н. Семеноводство картофеля. / Б.А. Писарев // –М.: Россельхозиздат, 1976.- 183с.
125. Писарев Б.А. Книга о картофеле / Б.А. Писарев // М.: Моск. рабочий, 1977. - 232 с.

126. Писарев Б.А. Семеноводство картофеля / Б.А. Писарев, Л.Н Трофимец // М.: Россельхозиздат, 1982.- 240 с.
127. Подгаецкий А.А., Цветение и ягодообразование у сортов картофеля / А.А. Подгаецкий, В.В. Гордиенко // Сб. науч. тр. Картофелеводство, Минск.- 2008. - т. 14.- 278–289 с.
128. Подгаецкий, А.А. Межвидовая несовместимость картофеля. Методы и способы ее преодоления (Методические рекомендации) /А.А. Подгаецкий // Киев: 1993. - 99 с.
129. Попкова К.В. Болезни картофеля / К.В. Попкова., Ю.И. Шнейдер., А.С. Воловик// М.Колос 1980. – 304 с.
130. Попова Л.В. Баҳисобгирии ҳарочот, ҳисобкуни ҷа буҷет дар баҳшҳои алоҳидай соҳаи истеҳсолот: дастури таълимӣ ва методӣ /Попова Л.В., Маслова И.А., Алимов С.А., Коростелкин М.М// М. Бизнес ва хизмат, 2007.- 448 с
131. Постников А.Н. Картофель. 2-е изд., перераб и доп. М., 2006. -160 с.
132. Прянишников Д.Н. Избранные труды. – М.: Наука, 1976.- 591 с.
133. Прянишников Д.Н. Картофель/ Д.Н. Прянишников/ М.- 1922.-64с.
134. Росс Х. Селекция картофеля. Проблемы и перспективы. М.: Агропромиздат, 1989. – 184 с.
135. Саидов Ф.М. Маҳсулнокии навъҳои картошка вобаста ба меъёри истифодаи нуриҳои органикую минералӣ дар шароити водии Ҳисор /Саидоф Ф.М//Автореф. дисс.н.и.к. - Душанбе, 2023.- 46с.
136. Салимов А. Интенсивность и продуктивность фотосинтеза разных сортов картофеля / А. Салимов, Р. Бобохонов, Н. Ахмедов, М. Каримов // Труды Респ. конф. посвященной 50-летию Таджикского государственного национального университета. Душанбе, 1998.- 33 с.
137. Салимов А.Ф. Биотехнологические основы получения качественного семенного картофеля в Таджикистане / А.Ф. Салимов// Автореф. дисс. докт. с.-х.н. Душанбе, 2007. - 48 с.

138. Салимов А.Ф. Биотехнологические основы получения качественного семенного материала картофеля в Таджикистане. / А.Ф Салимов // Дисс. док .с.-х.наук. - Душанбе, 2007.- 258 с.
139. Салимов А.Ф. Выращивание безвирусного семенного картофеля в условиях Таджикистана. (Методические рекомендации). - Душанбе, ТАУ, 2007.- 30 с.
140. Семенова И.А. Использование вида *S. Demissum* L. Для получения сеянцев картофеля с повышенным содержанием сухих веществ. / И.А. Семенова// афтор. дисс.канд. с-х. наук. Минск.- 1965- 31с
141. Симаков Е.А. Новые технологии производства оздоровленного исходного материала в элитном семеноводстве картофеля (рекомендации) / Е.А. Симаков, А.И. Усиков, Ю.А. Варищев, В.П. Князева, С.М. Мусин, И. Антонова Г., В.В. Бойко, Б.В. Анисимов // М.: 2000. -79 с.
142. Симаков Е.А. Сорта картофеля, возделываемые в России / Е.А. Симаков, Б.В. Анисимов, С.Н. Еланский// Издательство "Картофелевод", 2007. -80 с.
143. Синская Е.Н. Историческая география культурных растений / Е.Н.Синская // Л.: Колос, 1969.-410– 480с.
144. Справочник картофелевода. 1987.-185 с.
145. Справочник картофелевода. Минск, Урожай, 1989.- 51-79 с..
146. Столяров А.И. Влияние азотного удобрения на обмен веществ в листьях растений, урожай и качество овощей и картофеля. Экологические последствия применения агрохимикатов (удобрения). - Пущино, 1982. –14-17с.
147. Столяров А.И., Влияние многолетнего внесение удобрений в севообороте на фосфорный режим выщелоченного чернозема при орошении /Столяров А.И., Суэтов В.П., Бодня С.В./Агрохимия., 1993. -№1. –41-50с
148. Султанов Х. Семеноводства картофеля в Таджикистане// Сельское хозяйство Таджикистана, 1971, N6.- 53-54 с.

149. Султонов И.И. Внутрисортовые корреляции растений яровой мягкой пшеницы под влиянием экологических и ценотических факторов / И.И. Султонов И.М. Долотовский// с-х биолог 2000, С -41
150. Успенский, Е.М. Биология цветения картофеля/ Е.М. Успенский // Работы НИИКХ. М.: 1935.- вып. VIII. - 152 с.
151. Тийтс А.А. Картофел и ево болезний / А.А Тийтс// Талин 1991.-171с.
152. Холов Ф.Ш. Водообмен и продуктивность растений картофеля в условиях Гиссарской долины Таджикистана. Автореф. дис... канд. биол. наук. -Душанбе, 2003. -18с.
153. Шанина Е. П. Селекция сортов картофеля различного целевого назначения на Среднем Урале / Е.П. Шанина // Автореф. дисс. док.с.х.н.Томск, 2012.- 43с.
154. Шарипов Н.С. продуктивность картофеля в зависимости от способов посадки, густоты растений и локального внесения навоза в горной зоне центрального Таджикистана. Автореф. дис. на соиск.уч. ст. канд. с.-х. наук, 1999.- 24с.
155. Эмомов Х.А. Продуктивность растений картофеля в зависимости от генотипа и способов размножения оздоровленного материала в Таджикистане / Х.А. Эмомов //Автореф. дисс. канд.с.х.н. - Душанбе, 2011.- 43с.
156. Успенский, Е.М. Биология цветения картофеля/ Е.М. Успенский // Работы НИИКХ. М.: 1935.- вып. VIII. - 152 с.
157. Эргашев А. Адаптационные меры в условиях глобального изменения климата и рациональное использование водных ресурсов в Таджикистане / А. Эргашев// Материалы республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды» (27-28 сентября 2019). Издательство «Дониш», Душанбе-2019.- 169-171 с.
158. Юзепчук С.В. Новые виды рода *Solanum* из группы *Tuberarium* Dun. Изв. АН СССР. Сер.биол.- 1937. -№ 2.- 295 с.
159. Юзепчук С.В. Вопросу о происхождении картофеля / Юзепчук С.В., Букасов С.М.К // Труды Всесоюз. съезда по ген.,сел., сем. и плем.

животноводству. Л.: -1929.-т.3.- 593-611 с.

160. Юсуфбеков Х.Ю. Задачи дальнейших исследований Памирской биологической станции, содействующих развитию сельского хозяйства ГБАО /Х.Ю. Юсуфбеков// Труды Памирской биологической станции. Том. 1. Душанбе, 1963.-288 с.
161. Яшина И.М. Генетика морфологических и хозяйственно – ценных признаков картофеля / И.М. Яшина, О.А. Першутина, Э.В Кирсанова // Генетика картофеля. М.: Наука, 1973.- 233-259 с.
162. Яшина И.П. Рекомендации по разработке модели сорта картофеля для Нечерноземной зоны страны и физиолого-биохимическим методам оценки селекционного материала в практической селекции / И.М. Яшина, И.П. Склярова, В.П. Кирюхин // М.: 1983. - 48-54 с.
163. Bajaj Y.P.S., Sopory S.K. Biotechnology of potato improvement. - In: Biotechnology in agriculture and forestry (Ed. By Bajaj Y.P.S.). Crops 1.- V.2.- 1986.- Berlin: Springer-Verlag, 1986.- P429-454.
164. Brunt, A. Viruses of plants / A. Brunt // Cambridge: CAB International Universiti press, 1996.- P. 1003-1041.
165. Engel F.A.Exploration of the Chilca-Canyon/ F.A.Engel// Peru, Current Anthropol. 11 1970.p.55-58.
166. Kryczynski, S.Translocation and distribution of potato spindle tuber viroid in infected plants / S. Kryczynski, A. Stawiszynska, T.A. Abuhliga // Phytopathologiapolonica. Poznan. -1999. - v. 17. - P. 61–71.
167. Engel, K.H.. Grundlegende Fragen zu einem Schema fur Arbeiten mit Inzuchten bei Kartoffeln / K.H.Engel // Zuchter, 1957.- 27. - 98 p.
168. Frankel, R. Pollination mechanisms, reproduction and plant breeding / R. Frankel, E. Galun // Springer Verlag, Berlin-Heidelberg- New York, 1977. - P. 35-78.
169. Rich, A.E. Potato diseases / A.E. Rich // New York: Academic Pr.,1983.- 238 p.
170. Riedl, W.A. The inheritance of tuber –set in *Solanum tuberosum L.* / W.A. Riedl // Bull. Wyoming Agric. Exper. Stat., 1948. - N 287. P.1- 4.

## **Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия**

### **Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:**

**[1-М]. Акрамов А.Х.** Санчиши экологияи навъҳои селексионии картошка дар шароити баландкӯхи Тоҷикистони Марказӣ / А.А. Мирзоев, А.Х. Акрамов, Ҳ.Н. Назиров // Гузоришҳои АИКТ- 2019- №4 (62)- С.20-24

**[2-М]. Акрамов А.Х.** Ҳусусиятҳои агроэкологии навъу намунаҳои коллекционии картошка дар шароити минтақаҳои кӯҳӣ, доманакӯҳӣ ва водигии Ҷумҳурии Тоҷикистон / А.Х.Акрамов, Ҳ.Н.Назиров // Кишоварз, 2021- №2 (91) С 27-30.

**[3-М]. Акрамов А.Х.** Урожайность коллекционных сортов картофеля в горных зонах Раштской долины / А.Х.Акрамов, Ҳ.Н.Назиров // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 2021-№2 (211)- С65.

**[4-М]. Акрамов А.Х.** Отличительные особенности технологии повторного посева картофеля и его урожайность в условиях Гиссарской долинны Республики Таджикистан / А.Х. Акрамов, А.А. Мирзоев, Ҳ.Н.Назиров // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон- 2022, №4 (219). С. 52-56

**[5-М]. Акрамов А.Х.** Изучение агроэкологических особенностей интродукционных сортов картофеля в условиях Раштской зоны Таджикистана // А.Х.Акрамов // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон- 2023№2 (221),С-60-63

**[6-М]. Акрамов А.Х.** Разработка эффективной системы защиты картофеля против колорадского жука в Республике Таджикистан / Дж. А. Толихов, А. Х. Акрамов, М.Х. Султанова, З. М. Курбонов// Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 2023- №2 (221)-С-64-71

### **Мақолаҳо ва тезисҳо дар маҷмӯаҳои маводи конференсияҳо**

**[7-М]. Акрамов А.Х.** Агротехникаи парвариши картошкай барвақтӣ дар шароити водии Ҳисор / А.Х.Акрамов, Ф.Ҳакимова, Ҷ.Д.Фозилов// Маводи конф. илмии ҷумҳуриявии олимони ҷавон “самти афзалиятноки рушди илми кишоварзӣ” баҳшида ба даҳсолаи байналмилалии амал “об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” ва солҳои 2019-2021 “солҳои рушди дехот, саёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ” – 2019. С-79-85

**[8-М]. Акрамов А.Х.** Интихоб ва тайёр кардани замин барои кишти картошка / Ш.Шарипов, А.Х. Акрамов, // Маводи конф. илмии чумхурияви олимони ҷавон “Самти афзалиятноки рушди илми кишоварзӣ” баҳшида ба даҳсолаи байналмилалии амал “об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” ва солҳои 2019-2021 “солҳои рушди дехот, саёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ”. – 2019 С-63-64

**[9-М]. Акрамов А.Х.** Нишонаи пайдоиши касалиҳои замбӯргии картошка дар майдони кишт ва ҷораҳои мубориза бар зидди онҳо /А.Х. Акрамов, Ҷ.А. Толиҳов, Р.Бобокалонов // Маводи конф. илмии ҷумхур. “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ”, баҳшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор”, 2018-2028 - 2020. С- 55-59

**[10-М]. Акрамов А.Х.** Усулҳои муайян намудани зичи ҷойгиршавии ниҳолҳои картошка ва ҳосилнокии он дар майдони кишт. /А.Х. Акрамов, Ф.Ҳакимова, М.Давлатов, Р.Бобокалонов// Маводҳои конференсияи Ҕумхуриявии илмӣ- амалӣ “Нақши тухмипарварӣ дар рушди соҳаи картошкапарварӣ”-2020. С-12-15

**[11-М]. Акрамов А.Х.** Технологияи кишти такрории картошка ва хусусиятҳои фарқкунандай он дар шароити водигии Ҕумхурии Тоҷикистон. /А.Х.Акрамов, Ҷ.Д.Фозилов, А.А.Мирзоев, Р.Бобокалонов // Маводҳои конференсияи Ҕумхуриявии илмӣ- амалӣ “Нақши тухмипарварӣ дар рушди соҳаи картошкапарварӣ”-2020. С-16-21

**[12-М]. Акрамов А.Х.** Усулҳои аз тухмакҳои ботаникӣ парвариш намудани картошка /А.Х.Акрамов, Ҷ.С.Саидова, А.А. Мирзоев, Б. Саидмуҳторова// Маводи конф. илмию амалии ҷумхур. “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ”, Баҳшида ба 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҕумхурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” - 2021. С. 47-50

**[13-М]. Акрамов А.Х.** Самаранокии кишти тирамоҳии картошка дар ноҳияҳои водигии Ҷумҳурии Тоҷикистон. // А.Х. Акрамов, Ҷ.Д., Фозилов, Б.Сайдмуҳторова // Маводи конференсияи илмии ҷумҳуриявии “Саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ”, Бахшида ба 30-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” - 2021. С- 57-60

**[14-М]. Акрамов А.Х.** Сабзиш ва ҳосилнокии навъҳои интродуксионии картошка ва таъсири иқлим ба маҳсулнокии онҳо дар шароити кӯҳии водии Рашт / А.Х.Акрамов // Маводи конференсияи илмию назарявии байналмилалӣ дар мавзуи “Истифодабарии усулҳои инноватсионӣ дар баланд бардоштани ҳосилнокии дараҳтони мевадиҳонда, ангур ва зироатҳои сабзавотию картошка”- 2022, С-164-167.

**[15-М]. Акрамов А.Х.** Омӯзиши ҳусусиятҳои агроэкологӣ ва ҳосилнокии навъу намунаҳои колексионии картошка дар кишти барвақтӣ дар шароити водии Ҳисор /А.Х.Акрамов, М. Давлатов, Нурҷаҳони Р// Маводи конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ. “Саҳми олимони ҷавон дар самтҳои афзалиятноки рушди илми кишоварзӣ” бахшида ба солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рӯшди фаннҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва даҳсолаи байналмилалии амал “об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028”. - 2023. С-74-76

# ЗАМИМАХО

## Санади воридоти тухмӣ

### Акт

о передаче коллекционных образцов картофеля.

РУП «Научно – практический центр Национальной академии на Республики Беларусь по картофелеводству и плодоовощеводству» оснований Договора о научном сотрудничестве между Институтом садоводства и овощеводства Таджикской Академии сельскохозяйственных наук (Республика Таджикистан) и Республиканским унитарным предприятием «Научно – практический центр Национальной академии наук Республики Беларусь по картофелеводству и плодоовощеводству» передаёт Институту садоводства и овощеводства следующие образцы картофеля для экологической испытания:

Палац,  
Бриз,  
Манифест,  
Скарб,  
Янка,  
Вектар,  
Нара.

Республиканское унитарное  
предприятие «Научно –  
практический центр  
Национальной академии  
наук Республики Беларусь  
по картофелеводству и  
плодоовощеводству»

И.о. генерального  
директора  
Маханько В.Л.



Институт садоводства  
и овощеводства Таджикской  
Академии сельскохозяйственных  
наук  
(Республика Таджикистан)

Директор  
Назиров Х.Н.



## **САНАДИ ТАТБИҚЙ**

**Оид ба чори намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ - таҳқиқотии унвонҷӯ**

**Акрамов Абдуҳалим Холович**

Санади мазкур дар он хусус тартиб дода шудааст, ки унвонҷӯ, мудири шуъбаи селексия ва тухмипарварии картошкай Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Акрамов Абдуҳалим Холович дар давоми солҳои 2019-2022 дар шароити агроэкологии ноҳияи Лахши минтақаи Рашт коҳои илмӣ – таҳқиқотии худро оид ба омӯзиши навъҳои нави картошка, ки аз хориҷи кишвар бори нахуст ба минтақа оварда шудаанд, анҷом дод.

Мақсади асосии таҳқиқотҳои унвонҷӯ омӯзиш ва мутобиқгардонии навъҳои нави картошка, инчунин маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии навъҳо вобаста ба шароити агроэкологии ноҳияи Лахш равона гардидааст. Ӯнвонҷӯ таҷрибаҳои илмии худро дар шароитҳои гуногуни минтақаи кӯҳӣ дар баландиҳои 2100 метр аз сатҳи баҳр гузаронид. Натиҷаҳои илмии ба даст овардашудаи ӯ имконияти гирифтани ҳосили баланди картошкаро вобаста ба хусусиятҳои навъ ва технологияи парвариши онҳо нишон доданд.

Натиҷаҳои корҳои илмии Акрамов А.Х., дар истеҳсолот васеъ истифода гардида, навъҳои омӯхташуда ва пешниҳоднамудаи унвонҷӯ аз ҷумла навъҳои Янка, Вектар, Скарб, Бриз ва дигар навъҳои нав дар хочагиҳои дехқонӣ ва хочагиҳои тухмипарварии ноҳия дар майдони зиёда аз 20 га парвариш карда шуда, хочагидорону дехқонон аз ин навъҳо аз 25 то 35 т/г ҳосил рӯёнида истодаанд.

Унвонҷӯ корҳои илмӣ - таҳқиқотии худро асосан дар Пойгоҳи таҷрибавии «Лахш» гузаронида, тадбиқи натиҷаҳои корҳои илмии худро дар хочагиҳои тухмипарварӣ аз ҷумла, хочагии дехқонии «Бустон», «Гулистон» ва «Сурхоб», ҷамоати дехоти Муксу ва Сурхоби ноҳияи Лахш анҷом дода, ҷиҳати зиёд намудани истеҳсоли тухмӣ дар хочагиҳои номбурда нақши назаррас гузоштааст.

Гуфтан ба маврид аст, ки дар шароити ноҳияи Лахш ҳамасола дар майдони зиёда аз 5700 гектар кишти картошка аз ҳисоби навъҳои гуногуни он гузаронида шуда, бо тавсияву пешниҳодҳои Акрамов А.Х., ҷиҳати ба роҳ мондани технологияи дурусти кишт, ҷобаҷогузории навъҳо вобаста ба шароити минтақа, пешниҳоди навъҳои нав, риояи қоидаҳои агротехникий, меъёри истифодабарии нуриҳо, меъёр ва муҳлати обмонӣ ва дигар корҳои муҳими агротехникиро ба роҳ монда, аз руи тавсияҳои ў дехқонон ва ҳочагидорон аз ҳар гектар то 25-30 ҳазор сомонӣ фоида ба даст меоранд.

Шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Лахш бо олимони Институти боғу токпарварӣ ва сабзвоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамкорӣ намуда, маҳсусан тавсияҳои илмии Акрамов А.Х -ро, ки ба масъалаҳои мутобиқгардонии навъҳо вобасата ба шароити минтақа ва роҳҳои ба даст овардани ҳосили баланди картошка дар шароити агроэкологии иқлими ноҳияи Лахш баҳшида шудааст, васеъ истифода мебаранд. Ин таҷрибаҳои илмӣ ва маводҳои селексионии пешниҳоднамудаи онҳо барои тақвият баҳшидан ба соҳаи картошкапарварӣ дар минтақаи мо дар оянда нақши муҳим мебозанд.



Муовини сардор

Раиси Пойгоҳи таҷрибавӣ  
«Лаҳш»и н.Лаҳш

Латипов Н.

Асомиддинзода А.

Чамшедов О.

## КИШТИ КАРТОШКА



**Расми 1. -Кишти коллекционии картошка дар қытъаи тачрибавии  
Пойгоҳи тачрибавии “Лахш”-и н.Лахш  
МУШОҲИДАҲОИ ФЕНОЛОГӢ**





**Расми 2. -Гузаронидани мушохидахои фенологӣ ва ҷенакҳои биометрӣ дар қитъаи таҷрибавӣ**



**Расми 3. -Холати нашъунамои навъҳои омӯхташуда дар қитъаи таҷрибай**

### **ЧАМЪОВАРИИ ҲОСИЛ**





**Расми 4. -Чамьоварй ва муайян намудани ҳосилнокии навъхой тахкиқшаванда дар қитъай тачрибавй.**



**Расми-5. Тадбиқи дастовардҳои илм дар истехсолот (Пойгоҳи таҷрибии «Лаҳш», х/д «Гулистон» ва «Сурхоб»-и ҷамоати деҳоти Муксу ва Сурхоби ноҳияи Лаҳш, ҳоҷагии деҳқонии «Равшанҷон»-и н. Деваштич)**